

**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН ДОНИШГОҲИ  
ДАВЛАТИИ ОМӮЗГОРИИ ТОЧИКИСТОН БА НОМИ САДРИДДИН АЙНӢ**

*Ba ҳуқуқи дастнавис*

**ТДУ 809.155.0.+802.0**

**ТКБ 81.81.2**

**X – 27**

**ҲАҚИМЗОДА ФАЙЗАЛИ ИСМАТУЛЛО**

**ТАҲЛИЛИ МУҶОИСАВИИ ЧУМЛАИ ПАЙРАВИ ПУРКУНАНДА ДАР ЗАБОНҲОИ  
ТОЧИКӢ ВА АНГЛИСӢ (ДАР АСОСИ АСАРИ «ЁДДОШТҲО»-И  
САДРИДДИН АЙНӢ)**

**А В Т О Р Е Ф Е Р А Т И**

диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси  
10.02.20 – Забоншиносии муҷоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва муҷоисавӣ

Душанбе - 2025

Кори диссертатсионӣ дар кафедраи забоншиносӣ ва типологияи муқоисавии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ичро шудааст.

**Роҳбари илмӣ:**

**Ҷӯраев Ҳайём Акрамовиҷ** - мудири кафедраи забони англӣ ҳамчун ихтисоси дуюми факултети забони англӣ ва забонҳои Шарқӣ ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ, номзади илми филология, дотсент

**Муқарризони расмӣ:**

**Тагоева Табассум Музаффаровна** - доктори илмҳои филология, профессори кафедраи назария ва типологии забони англисии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Ҳусрав

**Азизова Мастона Ҳамидовна** - дотсенти кафедраи забонҳои хориҷии факултети дипломатия ва сиёсати Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

**Муассисаи пешбар:**

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

Ҳимояи диссертатсия «15» марта соли 2025, соати 13:00 дар ҷаласаи Шурои диссертатсионии 6D.KOA-036-и назди Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода бо нишонии 734019, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Ф. Муҳаммадиев 17/6, маҷлисгоҳи Шурои олимон баргузор мегардад.

Бо мазмуну муҳтавои диссертатсия тавассути сомонаи [www.ddzt.tj](http://www.ddzt.tj) ва дар дар китобхонаи илмии Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода шинос шудан мумкин аст.

Автореферат санаи «\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 фиристода шуд.

**Котиби илмии Шурои диссертатсионӣ,**  
номзади илмҳои филология, дотсент  **Ҳасанова Ш.Р.**

## МУҚАДДИМА

Кори диссертационии мазкур ба таҳлили муқоисавии чумлаи пайрави пуркунанда дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ бар мабнои асари «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ баҳшида шуда, дар он тамоми паҳлӯҳо ва тиҳигиҳои масоили мавҷуда ба риштаи таҳқиқ ва пажуҳиши амиқ кашида шудааст.

**Зарурият ва муҳиммияти таҳқиқот.** Вазифаҳои забон ба он далолат мекунанд, ки забон ҳодисаи ҷамъиятист на ҳодисаи синфӣ ва ё биологию психологӣ мебошад. Маълум аст, ки ба гуфтугӯи ҳама - ҳам хурду ҷавону пир, ҳам дорою камбағал ва ҳам зану мард эҳтиёҷ доранд. Аён аст, ки дар ҷомеа синфҳои ба ҳам зид (гулому заҳматкашу феодал, пролетару капиталист) низ бояд бо ҳам гуфтугӯи кунанд, яъне бе забон инкишоф ва тараққии мұттадили истехсолоти ҷамъиятий номумкин мегардад. Барои мұттадил истифода намудани заводу фабрика бо як забон муюшират намудани аъзои он зарур мебошад. Забон ба ашёву ҳодисаҳои ҷомеа як хел ном мегузорад, ки он барои ҳамаи аъзоёни ҷамъият ба мансабу синфи онҳо нигоҳ накарда, ягона аст. Калимаҳои ҳаётан муҳимми забонро ҳамаи аъзоёни ҷамъият як хел ва ё як навъ истифода менамоянд. Усулҳои калимасозию иборасозӣ ва ё чумласозӣ низ барои ҳама даҳл доранд. Забон аз рӯи ҳусусияти ҳуд умунибаширист, гурӯҳандӣ намудани ҷамъият ба синфҳо, гурӯҳҳо ва ё табақаҳои иҷтимоио касбӣ барои забон фарқи ҷиддие надорад. Вале дар таркиби луғавии забон як қатор калимаҳое мавҷуданд, ки онҳоро гурӯҳи муайяни одамон истеъмол мекунанд: садоноку ҳамсадо, монандшавӣ ва диссимилатсия, пешоянду пасоянду пайвандак ва ташбеху истиора барин вожаҳо хоси суханшиносон аст, аммо инҳо ҳусусияти ҷамъиятии забонро рад намекунанд. Албатт, синфҳо ва ё гурӯҳҳои иҷтимоио касбӣ ба забон таъсири ҳудро мерасонанд, чунки ин гурӯҳ одамон аз рӯи кору ҷисту зиндагӣ ва ё муносибат аз ҳам тафовут доранд.

**Мубрамияти мавзуу таҳқиқ** дар он зуҳур меёбад, ки ба таҳқиқу пажуҳиши чумлаҳои пайрави пуркунанда дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ мутафаккирону дастандаркорони шинохтаи ватаниву ҳориҷӣ, ба монанди Ҳ. Суит, Л. Шерба, В. Виноградов, В.Д.Аракин, И.П. Иванова, А.И. Смирнитский, Б.Н. Ниёзмуҳаммадов, Ш. Рустамов, С. Атобуллоев, А. Мирзоев, Б. Камолиддинов, Ф. Зикриёев, П. Ҷамшедов, М. Акрамов, С. Ҷоматов ва дигарон таваҷҷуҳи хоса додаанд. Дар пажуҳишоти ҳуд онҳо вижагиҳои гуногун ва шабоҳати чумлаи пайрави пуркунандаи забонҳои таҳқиқшавандаро дар давраҳои мухталиф таҳлилу муқоиса ва баррасӣ намуда, тағйиротҳои ба вуқуъомадаро равшан соҳта, онро дар робита бо падидаҳои таъриҳӣ ба риштаи таҳқиқу таҳрир ва омӯзиши амиқ қарор додаанд. Метавон гуфт, ки дар нимаи дуюми асри гузашта масъалаи таҳқиқ ва омӯзиши чумлаҳои пайрави пуркунанда дар забонҳои тоҷикиву англисӣ таваҷҷуҳи забоншиносони ватаниву ҳориҷиро ба ҳуд ҷалб намудааст.

Дар байни масъалаҳои то ҳол ба таҳқиқотҳои илмии минбаъда ниёздошта, ҷойи муҳимро масъалаи омӯзиши чумлаи пайрави пуркунанда ҳамчун воҳиди маҳсуси наҳв ва алоқаи мавҷудбудаи байни ҷузъҳои он ишғол менамояд. Чумла воҳиди асосии синтаксис (наҳв) буда, калимав ва ё ибора дар ҷумла ба ҳам тобеъ гардида, онҳо баҳусус дар дохили ҷумла корбаст мегарданд. Чумла ва чумласозӣ дар системаи синтаксисӣ (низами наҳвӣ) мавқеи бунёдиеро соҳиб мебошанд. Вазифаи аслии забон таъмини мубодилаи афкору андешаҳо ба тарики ҷумла имконпазир мегардад ва аҳборот маҳз дар ҷумла ва ба воситаи ҷумла ба вуқӯй меояд. Ба туфайли ҳамроҳшавии калимаю ибораҳо, наవъҳои мухталифи ҷумла созмон мейбад.

**Дараҷаи омӯхта шудани мавзуу.** Таҳқиқоти ҳамаҷонибаи ҷумлаи пайрави пуркунанда аз тарафи олимони рус ва пеш аз ҳама, В.В.Виноградов гузаронида шудааст. Бояд гуфт, ки як қатор забоншиносони тоҷик, амсоли Д. Тоҷиев, М. Қосимова, Ш. Рустамов, С. Атобуллоев, Ф. Зикриёев, А. Мирзоев, М. Акрамов, У. Абдураҳмонов, П. Ҷамшедов, К. Усмонов, С. Ҷоматов ва С. Ҳоҷаев, Н. Раҳмонова, Тағоева Т., Н. Давлатов перомуни ҷумла ва навъҳои он таҳқиқотҳои зиёдеро анҷом додаанд, ки мо аз мақолаву асаҳои мондагори онҳо ба маврид истифода намудаем. Гузашта аз ин, забоншиносони англис, мисли Барбер С.Л., Моррис М., Илиш Б.А., Баф А.С., Брук Ч.Л., Еквол Е., Ериксон Б., Фисаик Б. ва Ҷейсик Е. доир ба соҳти ҷумлаи пайрави пуркунанда таҳқиқотҳои мұттамадеро ба сомон расонидаанд, ки мо аз он ба таври густарда истифода кардаем. Ба ин маънӣ баён намоем, ки солҳои ахир роҷеъ ба забоншиносии муқоисавӣ олимон ва забоншиносони ватаниву ҳориҷӣ таҳқиқотҳои мондагореро анҷом додаанд, ба монанди Д. Тоҷиев, Н. Маъсумӣ, Ш.Рустамов, С.Атобуллоев, Ф.Зикриёев, М.Қосимова, М.Норматов, Н.Раҳмонова, Тағоева Т. ва аз забоншиносони ҳориҷӣ, ба монанди Барҳударов С.Г., Берёzin Ф.М., Виноградов В.В., Володина М.Н., Реформатский А.А., Смирнитский А.И., Уфимцева А.А., Роговская И., Блох М.Я., Crump J.,

Ilyish B., Ioffic L.L., Jespersen O. Keith Ellis, Murphy R., Pinker S., Saussure F., Thomason S.G. ва дигарон таҳқиқот анҷом дода, ба дастовардҳои назаррас соҳиб шудаанд.

Дар байни масъалаҳои то ҳол ба таҳқиқотҳои илмии минбаъда ниёздишта, ҷойи муҳимро масъалаи омӯзиши чумлаи пайрави пуркунанда ҳамчун воҳиди маҳсуси нахв ва алоқаи мавҷудбудаи байни ҷузъҳои он ишғол менамояд. Чумла воҳиди асосии синтаксис (нахв) буда, калимав ва ё ибора дар чумла ба ҳам тобеъ гардида, онҳо баҳусус дар доҳили чумла корbast мегарданд. Чумла ва ҷумласозӣ дар системаи синтаксисӣ (низами нахвӣ) маҳқеи бунёдиеро соҳиб мебошанд. Вазифаи аслии забон таъмини мубодилаи афкору андешаҳо ба тарики чумла имконпазир мегардад ва аҳборот маҳз дар чумла ва ба воситаи чумла ба вуқӯй меояд. Ба туфайли ҳамроҳшавии калимаю ибораҳо, навъҳои муҳталифи чумла созмон меёбад.

Мусаллам аст, ки таҳқиқ ва омӯзиши муқоисавии забонҳо, бавижана, аз ҷиҳати соҳторӣ-маънӣ ва грамматикии онҳо дар замони муосир, яке аз масъалаҳои мубрами илми забоншиносӣ ба шумор рафта, на фақат аҳаммияти назариявӣ доранд, балки дар тарҷума ва таҳлили забонҳои олам аҳаммияти ҳамаҷонибаеро касб кардаанд, ки ин дар рафти муқоисаи грамматикии як забон ба забони дигар баръало маълум мегардад.

Гузашта аз ин, забон низоми муайянни шаклҳои калима ва ибораҳоеро дар бар мегирад, ки грамматикаро ташкил медиҳанд. Соҳти ҳар як забони алоҳидаро грамматикаи он ташкил медиҳад. Истилоҳи грамматика аз забони юнонӣ «grammatike» гирифта шуда, маънояш «санъати хониш ва ҳат, нутқ, нигориш» аст. Хотиррасон кардан ба маврид аст, ки барои омӯҳтани ягон забони ҳориҷӣ, ба грамматикаи он бояд таваҷҷӯҳи бештар дод. Роҷеъ ба масъалаи мазкур, яъне ҳатмӣ шуморидани грамматика, як қатор олимону забоншиносони барҷаста изҳори андеша намуда, асару мақолаҳои зиёдеро ба нашр расонидаанд. Инчунин, X.Маҷидов дар яке аз мақолаҳои худ, бо номи «Мулоҳизае ҷанд роҷеъ ба баъзе масъалаҳои грамматикаи забони адабии тоҷик» чунин нигоштааст» менинорад, ки: «... Дар бисёре аз забонҳои таърихи ҳаттии қадимадошта ва ин мушкилот ҷандин садсолаҳо ин ҷониб омӯҳта мешавад, онро имрӯз ҳам тадқиқ мекунанд ва дар равиши омӯзишу азҳудкунии забон (забон аз ҷумлаи ҳодисаҳои мунтазам инкишофёбанди ҷомеа аст), грамматикаи он ҳам инкишоф меёбад ва ин тағиیرёбии үнсурҳои грамматикиро фақат дар

3

Истифодаи замон дар ҷумлаҳои дутаркибаи номӣ ба туфайли феълҳои ёрвар қобили иҷро мегардад ва дар дигар мавридҳо онҳо, асосан, замони ҳозираро гувоҳӣ медиҳад. Категорияи предикативият ва ё ҳабарӣ ба категорияҳои модалият, замон ва шахс робита дошта, вобаста ба тамоми навъҳои ҷумла алоқаманд мебошад.

Дар созмони таркиботи нахвӣ ҳар як воҳиди забон нақши муайяне дорад. Калима дар муташаккили ҷумла мувоғиқи маъни луғавӣ ва грамматикиаш ширкат меварзад. Ин ифодаи калима ба алоқаманд шудани калимаҳо ва қонунияти муташаккили ибора ва ҷумла имконоти луғавию грамматикиро пайванд менамояд.

Мағҳуми ибора натиҷаи муносибати қисмҳои таркиботии он ба ҳисоб меравад. Ин алоқамандӣ дар ҷумла бо таъсири сабабҳои аҳбор метавонад мурakkabтар гардад ва дигаргун шавад. Ифодаи ҷумла аз муносибати ҳиссаҳои таркибии он ба вуқӯй меояд. Аз ин лиҳоз, предикативият маъни грамматикии тамоми навъи ҷумларо ифода менамояд.

Илова бар ин, бояд ёдовар шуд, ки перомуни ҷумлаи пайрави пуркунанда забоншинос Ш.Рустамов мақолаеро соли 1967 бо номи «Ҷумлаи пайрави пуркунанда дар забони адабии

ҳ

о

Бояд зикр намуд, ки забоншинос Ш.Рустамов дар мақолаи хеш то андозае тамоми паҳлуҳои масъалаи омӯзиши ҷумлаи пайрави пуркунандаро ба риштаи таҳқиқ қашидааст, ки он ҳам бошад, то ҳадди зарурӣ тиҳигиҳои мавҷудаи масоили фавқро пурратар мегардонад.

Дар солҳои ахир доир ба соҳаҳои ҷудогонаи грамматика низ якчанд асарҳои илмӣ-таҳқиқотӣ навишта шудаанд. Дар соли 1959 асари Н.Маъсумӣ «Очеркҳо оид ба инкишofi забони адабии тоҷик», аз ҷониб баромад, ки дар он забон ва услуби устод Айнӣ дар мисоли асари безаволи ў «Марғи судҳӯr» таҳлил карда мешавад. Асари мазкур дар соҳаи омӯҳтани забони асари бадей ва муайян намудани услуби Садриддин Айнӣ нахустин кори бузурги илмӣ-таҳқиқотӣ мебошад.

ҷ

и

кМаҷидов X. Мулоҳизае ҷанд роҷеъ ба баъзе масъалаҳои грамматикаи забони адабии тоҷик» чунин нигоштааст. № Садои Шарқ. – 2010. - №2. с.6.

<sup>2</sup> Масъалаҳои забоншиносии тоҷик (Маҷмуу мақолаҳо). / Ш. Рустамов. - Душанбе: Нашриёти «Лониш», 1967. 169 с. Мавриди таҳқиқ ҷумлаи омӯзиши анҷом додааст, ки ин масъала ҳоло ҳам бошад ба омӯзиши амиқ ниёзӣ дарод.

с

т

а

Дар соли 1960 мұхаққиқ Эшончонов А. бо унвони «Хабархой номй» ва мұхаққиқи ғавон Бозидов Н. «Пуркунанда бевосита дар забони адабии точик» рисолаҳои номзадай дифоъ намуданд, ки ин таҳқиқотхой илмий низ чун асархой мондагори забоншиносони дар боло номбаршуда андар боби ҳалли масоили нахви забони точик ахаммияти басо қалон доранд.

**Робитай таҳқиқот бо барномаҳо ва ё мавзуъҳои илмий.** Мавзуи таҳқиқотии мазкур бо барномаҳои таълимий ва илмии равияни филологий робита дошта, натижаҳои бадастомада дар тақмили барномаҳои муқарраршуда мусоидат менамояд. Мавзуи таҳқиқотии мавриди назар як ҷузъи корҳои илмий-таҳқиқотии кафедраи забоншиносӣ ва типологияи муқоисавии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ мебошад.

## ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

**Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот.** Дар диссертатсияи мазкур оид ба пахлухои асосии ҷумлаҳои пайрави пуркунанда дар забонҳои точикӣ ва англisiy таҳқиқот анҷом дода шудааст. Инчунин, масъалаи марбута бар пояи осори мондагори «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ бо мисолҳои мӯттамад мавриди таҳқиқ ва муқоиса қарор дода шудааст.

Мувофиқи мақсади дар кор гузошташуда вазифаҳои зерин шарҳ дода мешаванд.

Таҳқиқи ҷумлаи пайрави пуркунанда (ЧПП) то ба имрӯз аз нигоҳи муқоиса таҳлили баррасӣ нагардидааст ва мавзуи фавқ ниёз ба пажуҳиши дорад. Як нуктаро бояд тазаккур дод, ки таҳлилу муқоисаи ҷумлаи пайрави ҳол (ЧПХ) дар диссертатсияи Н.Давлатов аз нигоҳи муқоиса мавриди таҳқиқи амиқи илмий қарор гирифтааст.

Ҳадафи асосии таҳқиқоти фавқ дар он ошкор мегардад, ки роҷеъ ба масъалаи омӯзиши ҷумлаҳои пайрави пуркунанда дар забонҳои таҳқиқшаванда дар заминаи осори мондагори «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ бо мисолҳои мӯҷаз корбаст карда шавад. Дар ин диссертатсия таҳлили муқоисавии ҷумлаҳои пайрави пуркунанда дар забонҳои муқоисашавада, ҳадафи корбасти ҷумлаи пайрави пуркунанда, навъҳои онҳо аз ҷиҳати грамматикӣ ва умуман соҳти ҷумлаи пайрави пуркунанда истифода шудааст.

Вазифаҳои таҳқиқ. Вазифаи асосӣ дар диссертатсия, чӣ хеле ки дар боло қайд кардем, танҳо муқоисаи ҷумлаҳои пайрави пуркунанда дар забонҳои матраҳшаванда набуда, балки таҳқиқ ва пажуҳиши соҳтори ҷумлаи пайрави пуркунанда ба ҳисоб меравад.

Ҳар як пажуҳиши мақсаду ҳадафи мушаҳҳаси ҳудро дорад. Барои дарёғти ҳадафҳои диссертатсия, муайян намудани вазифаҳои зерин дар раванди таҳқиқоти диссертатсия аз манғиат ҳолӣ наҳоҳад буд:

- мушаҳҳас ва муайян намудани заминаи таърихии ҷумлаи пайрави пуркунандаи забонҳои точикӣ ва англisiy;
- таҳқиқу тасниф кардани ҷумлаи пайрави пуркунанда дар забонҳои таҳқиқшавада;
- ошкор соҳтани монандӣ ва шабехиятнокии ҷумлаҳои пайрави пуркунанда дар забонҳои қиёсшаванда;
- пайдо соҳтани монандӣ ва муодилнокии ҷумлаи пайрави пуркунанда дар забонҳои таҳқиқшаванда;
  - муайян кардани ҷойгоҳ ва мавқеи ҷумлаи пайрави пуркунанда дар забонҳои қиёсшаванда;
  - гурӯҳбаний ва тасниф намудани ҷумлаи пайрави пуркунандаи забонҳои точикӣ ва англisiy;
  - мушаҳҳас кардани роҳҳои корбурди тобишҳои маъноии ҷумлаи пайрави пуркунандаи забонҳои муқоисашаванда;
  - муқаррар кардани нақши асосии воситаҳои грамматикӣ дар ташаккул ва такомули ҷумлаи пайрави пуркунандаи забонҳои қиёсшаванда;
- ҷобаҷугузории ҷузъҳои ҷумлаи пайрави пуркунанда (ЧПП) ва дарёғти вижагиҳои ҷумлаҳои пайрави пуркунанда дар забонҳои матраҳшаванда;
- муайян ва ошкор соҳтани омилҳо ва алоқамандии ҷумлаи мураккаби тобеъ (ЧМТ) бо ҷумлаи пайрави пуркунандаи забонҳои таҳқиқшаванда;
- мушаҳҳас намудани нақш ва мавқеи вазифаи пайвандакҳои тобеъкунанда дар ташаккули ҷумлаҳои пайрави пуркунандаи забонҳои точикӣ ва англisiy;
- шарҳ додани муносибати мантиқиу нахвӣ, ки бо ёрии пайвандакҳои тобеъкунандаи хар ду забон дар мувофиқа бо ҷузъҳои таркибии ибораи хабарӣ ифода шудаанд.

**Навғонии илмии таҳқиқот.** Диссертатсияи мазкур дар забонишиносии муқоисавӣ-типологӣ бори аввал мавриди таҳқиқ ва пажуҳиши қарор дода шудааст. Бояд гуфт, ки дар он асосан сухан аз боби ҳусусиятҳои типологии соҳториву маъноии ҷумлаи пайрави пуркунанда (ЧПП) таҳқиқот

рафта, дар шакли диссертатсияи дастраси омӯзандагон ва мутахассисони забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ мегардад, мавриди таҳлилу муқоиса қарор додаем. Илова бояд намуд, ки яке аз навигариҳои дар кор ҷой дошта, ин ҳам бошад, ба таври комил таснифу таҳқиқ намудани вижагии фарқунанда ва шабеҳиятнокии чумлаи пайрави пуркунанда (ЧПП) - и забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ба ҳисоб рафта, тиҳигиҳои мавҷударо пурра мегардонад. Яке аз навғониҳои дигари рисола дар он зуҳур мейёбад, ки масоили марбута дар забонҳои муқоисашаванда нахустаҳқиқ мебошад.

**Усулҳои таҳқиқот.** Дар забоншиносии муқоисавӣ методҳои зиёди таҳқиқ мавҷуданд, ки маъмултарини онҳо муқоиса ва омор ба ҳисоб мераанд. Барои амалий намудани таҳқиқ аз методӣ муқоисавӣ - таъриҳӣ истифода бурда шудааст, ки асоси кори аксар забоншиносони оламшумуро ба монанди Розенфелд, А. Адмони, А. Апресян, Ҳ. Свит. Р. Роҳ, Б. Хаймович, Ҷ. Рид, И. Мейе, В. Виноградов, Ф. Зикрияев, А. Мирзоевро ташкил медиҳад. Методи муқоисавӣ-таъриҳӣ ҳар як падидаро ҳоҳ фонетикӣ бошад, ҳоҳ грамматикӣ ва ё лексикӣ дар раванди ташаккули таъриҳии он меомӯзанд ва бо ҳамин роҳ муносабати саҳехи илмӣ ба забон, ки имкон медиҳад, то забоншиносон хулосаҳои эътиимоднок ва илман асоснокро ба даст оранд, таъмин карда мешавад.

Таҳлили интиқодии сарчашмаҳои илмӣ, таҳлили муқоисавии чумлаҳои пайрави пуркунандаи забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ, усулҳои таҳлили муқоисавӣ-оморӣ, усули мутақобилавӣ ва тавсифӣ ба кор рафтаанд.

Дар кор усулҳои муқоисавӣ ва типологии забоншиносӣ истифода шудаанд. Бинобар ин, маводҳои ҳар яке аз ин забонҳои муқоисашаванда аз рӯйи соҳторашон таҳлил карда мешаванд.

Инчунин, усули мушоҳида ва ҳамчунин усули оморӣ ҳангоми таҳлили чумлаи пайрави пуркунанда (ЧПП) истифода шудааст.

**Арзиши илмӣ ва амалии диссертатсия.** Дар диссертатсияи мазкур фикру андешаҳои забоншиносон мавриди омӯзишу таҳлили ҳамаҷониба қарор гирифтаанд. Кори таҳқиқотии мазкур дар асоси маводҳои забони тоҷикӣ ва англисӣ, асарҳои бадӣ, матбуоти даврӣ, китобҳои дарсӣ, расонаҳои интернетӣ навишта шуда, дар аснои иншои он муваффақиятҳои илми забоншиносии забони адабии ҳозираи тоҷикӣ ва англисӣ ба назар гирифта шудааст. Натиҷаҳои диссертатсияи мазкур метавонад, ҳамчун дастури таълимӣ дар таълими фанни забоншиносӣ ва типологии муқоисавӣ, назарияи забоншиносӣ, назарияи грамматика ва услубшиносӣ истифода шавад.

**Аҳаммияти назариявии таҳқиқот.** Бахши назариявии диссертатсия ба таҳқиқи чумлаҳои пайрави пуркунанда дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ аз ҷиҳати муқоисавӣ асос ёфтааст.

**Аҳаммияти амалии таҳқиқот.** Диссертатсияи мазкур як таҳқиқоти муҳими анҷомёфта буда, аҳаммияти амалии зеринро доро аст:

- ҳамчун дастури таълимӣ барои донишҷӯёни факултаҳои забонҳои хориҷӣ хизмат мекунад;
- ҳамчун курси махсус барои донишҷӯёне, ки забони таҳсилашон забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ аст;
- ҳамчун маводи ёрирасон аз фанҳои “Амалии грамматикаи забони англисӣ” ва “Типологияи муқоисавии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ” дар факултетҳои забонҳои хориҷӣ;
- мураттаб соҳтани барномаҳои таълимӣ ва корӣ аз фанҳои “Амалии грамматикаи забони англисӣ” ва “Типологияи муқоисавии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ” дар факултетҳои забонҳои хориҷӣ.

**Объекти таҳқиқот.** Дарёфт намудани хусусиятҳои фарқуннадаи чумлаи пайрави пуркунанда дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ.

**Предмети таҳқиқот.** Таҳлили муқоисавии чумлаи пайрави пуркунанда дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ (дар асоси асари «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ).

**Асосҳои назариявӣ ва методологии таҳқиқот.** Асарҳои забоншиносон Ҳ.Суит, Л.Блумфилд, О.Есперсон, А.Крузин, В.Граф, А.Кеннеди, инчунин англисшиносони собиқ шӯравӣ А.И.Смирнитский, М. Блох, О. Ахманова, О. 9 Бархурдров, А.М.Пешковский А.Шахматов, В.В.Виноградов, В.Яртсеева, В.А.Белошапкова, В.П.Белянин Е.Н.Ширяев, Л.Л. Иофик, Г.Г. Почепсов, В.К. Поржезинский, М.Н. Петерсон, А.М. Пешковский, Д.Точиев, Ш.Ниёзӣ, Ш.Рустамов, Ф.Зикриёев, М.Н.Қосимова, В.Абдулазизов, С.Атобуллоев, Н.Раҳмонова, М.Маҳмадсадик, Н.Давлатов асоси методологии таҳқиқотро ташкил медиҳанд. Инчунин, дар диссертатсия методҳои муқоиса, таҳлили адабиётҳои имлӣ, бадӣ низ истифода шудаанд.

**Методология ва методҳои таҳқиқот.** Дар таълифи диссертатсия аз нигоҳи назариявӣ аз дастовардҳои илмӣ, принсипҳо ва усулҳо, ки забоншиносони ватанӣ ва хориҷӣ, ки дар ин мавзӯъ таҳқиқоти назаррас анҷом додаанд, ба таври васеъ истифода гардидааст. Барои ҳалли вазифаҳои гузошташуда асосан аз методи муқоисавӣ ва типологии таҳқиқот дар забоншиносӣ истифода

шудааст. Гузашта аз ин, аз роҳҳо ва усулҳои таҳлили маънӣ, луғавӣ-сафӣ ва таҳлили муқоисавии чумлаи пайрави пуркунанда дар асоси осори «Ёддоштҳо»-и С.Айнӣ баҳрабардорӣ гардидааст.

### **Нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванд:**

- пажуҳиш намудани чумлаи пайрави пуркунанда дар забонҳои муқоисашаванда, воситаҳои алоқаи грамматикӣ (ВАГ) дар ибора ва чумла чун пояи асосӣ баромад мекунанд;

- муайян намудани мавқеи пайвандакҳо дар созмони чумлаи пайрави пуркунанда, пешоянҷо ва ҷонишинҳои ишоратӣ, ба сифати воситаҳои грамматикии алоқаи чумлаи пайрави пуркунанда бо сарчумла хидмат мекунанд;

- мушаҳҳас ва таъйин намудани нақши пайвандакҳо дар созмони чумлаи пайрави пуркунанда (ЧПП) – и ду забони тавоно, ки ба гурӯҳи забонҳои анализаторӣ мансубанд, сомон ёфтааст;

- мушаҳҳас намудани мавқеи ҷонишинҳои ишоратӣ дар соҳтани чумлаи пайрави пуркунанда (ЧПП)-и забонҳои матраҳшаванда ва роҳҳои корбости он;

- ошкор ва пайдо намдани монандиву шабехиятнокӣ дар чумлаи пайрави пуркунанда (ЧПП) – и забонҳои муқоисашаванда;

- нақши пешоянҷо дар ташаккули чумлаи пайрави пуркунанда (ЧПП) – и забонҳои қиёсшаванда ва ҷойгоҳи он дар грамматикаи ҳар ду забон густурда мебошад;

- мушаҳҳас ва таъйин намудани вижагиҳои фарқунандаи чумлаи пайрави пуркунанда, ки ҷонишинҳои ишоратиро эзоҳ медиҳанд, дар ҳар ду забон ҳам ба таври муфассал ва мукаммал муқоиса ва баррасӣ карда шудааст;

- ошкор ва асоснок намудани тобишҳои маънои чумлаи пайрави пуркунанда дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ бар пояи мисолҳои мұйтамад аз асари «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ;

**Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ.** Таҳқиқоти диссертатсионӣ дар мавзуу «Таҳлили муқоисавии чумлаи пайрави пуркунанда дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ бар мабнои асари «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ» бо шиносномаи ихтисос ва муҳтавои он ба тартиби муқарраршудаи таълифи диссертатсия барои дарёфтӣ дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.20 – Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ мувоғиқат мекунад.

**Саҳми шахсии муҳаққиқ** дар он зоҳир мешавад, ки мавзуу мазкур бори нахуст дар забоншиносии муқоисавӣ мавриди таҳқиқу баррасии илмӣ қарор мегирад ва вижагиҳои корбости чумлаи пайрави пуркунандаи забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дар асоси асари «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ низ ошкор гардидаанд.

**Тасвиби таҳқиқоти диссертатсионӣ.** Диссертатсия дар ҷаласаи васеи кафедраи забоншиносӣ ва типологияи муқоисавии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ (суратчаласаи №10 аз 25 – уми майи соли 2024) муҳокима ва ба ҳимоя тавсия дода шудааст.

Аз рӯйи мавзӯи диссертатсия 11 мақола нашр гардидааст, 4 - тои он ба КОА ФР ва КОА назди Президенти ҶТ мансуб буда, рӯйхати онҳо дар охири автореферат оварда шудааст. Қисматҳои асосии диссертатсия дар конференсияҳои забоншиносие, ки дар ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ баргузор гардидаанд, (2021-2024) муаррифӣ ва муҳокима шудаанд.

**Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия.** Диссертатсия аз муқаддима, ду боб, хулоса ва рӯйхати адабиёт, ки 173 саҳифаи чопи компьютериро дар бар мегирад, иборат мебошад.

**Боби якӯм** перомуни «Асосҳои назариявии масъалаи омӯзиши чумлаи пайрави пуркунанда дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ» унвон дошта, он аз ҷорӣ зерфасл иборат мебошад. Ҳар як зербоби он бо натиҷагириҳо ва тавсияҳои муҳаққиқ ба риштаи таҳқиқ ва муқоисаи ду забон қашидӣ шудааст.

**Боби дуюми** диссертатсия бошад, роҷеъ ба «Хусусиятҳои типологии чумлаи пайрави пуркунанда дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ» номгузорӣ қарда шудааст, ки он ҳам бо тавсияҳо ва хулосаబарориҳои унвонҷӯ дар асосиси асари «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ мавриди таҳлил ва пажуҳиши дучониба қарор гирифтааст.

Дар **хулоса** перомуни масъалаи омӯзиши чумлаи пайрави пуркунандаи забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ хулосаబарорӣ шудааст, ки асоси дарки фарқияти чумлаи пайрави пуркунандаро бар асоси муқоисаи ҳар ду забон ташкил медиҳад, натиҷагириӣ гардидааст. Ҳамчунин, маълумотҳои бадастомада дар ин замина ҷамъбаст ва натиҷагириӣ қарда шудаанд.

Дар феҳристи **адабиёти** истифодашуда ҳаминро бояд қайд кард, ки ҳангоми таҳқиқ намудани диссертатсия аз сарчашмаҳои илмӣ ва бадеӣ корбаст шудааст. Аз рӯйи мақолаҳои илмӣ ва китобҳои забоншиносӣ вобаста ба мавзуъ, аз рӯйи фарҳангӣ энциклопедияҳо ва ҳамчунин аз якчанд

манбаъхои шабакаи интернетӣ кордбурд карда шудааст. Аз осори бадей низ бештар корбурд гардидааст.

## МУҲТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ

Дар **муқаддимаи** диссертатсия оид ба аҳаммияти мавзуъ, дараҷаи омӯзиши мавзуъ, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот, навғонии илмии таҳқиқот, аҳаммияти назариявии таҳқиқот, методология ва методҳои таҳқиқот, усулҳои таҳқиқот, моҳияти илмӣ-назариявии таҳқиқот, моҳияти амалии таҳқиқ масоили ба ҳимоя пешниҳодшаванд, коркарди мавзуъ, ҳаҷм ва соҳтори диссертатсия маълумот дода мешавад.

Боби якум - «*Асосҳои назариявии таҳқиқи чумлаҳои пайрави пуркунанда дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ*» унвон дошта, аз ҷорӣ ҷаҳонӣ аст.

Фасли якум «*Мағҳуми «чумлаи пайрави пуркунанда - object clause» аз нигоҳи забоншиносони тоҷик ва англис*» ном дорад. Чумлаҳои пайрави пуркунанда дар ҳар ду забон ҳам як ҷузъи таркибии чумлаи мураккаби тобеъ (ЧМТ) аст, ки барои тафсил ва муайян намудани ҳабари сарҷумла нақши созгор дорад. Забоншиноси маъруфи тоҷик Ф.Зикриёев дар кулиёти ҳуд менигород, ки «Чумлаи пайрав ба сарҷумла тавассути пайвандакҳои тобеъкунанда ва пайвастқунанда ба кор бурда мешавад. Воситаҳои грамматикий тобеъ шуда, хусусияти вай танҳо дар алоқамандӣ ва ягонагии он бо сарҷумла муайян мегардад. Чумлаҳои пайрави забони тоҷикӣ аз рӯи маънидоди сарҷумла ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: Чумлаҳои пайрави эзоҳдиҳандай аъзоҳои ҷ

у Забоншиносон М.Белинитский ва С.Хочизода дар асари ҳуд «Наҳви забони тоҷикӣ», ки соли 1936 ба нашр расидааст, ҷунин менигород: «Чумлаи тобеъ ба вазифаи пур кардани ҳабари о

а Дар китобҳои дарсии минбаъдаи грамматикаи забони тоҷикӣ барои мактабҳои миёна ҳамин раърифу таҳлил бо тарзҳои гуногун такрор ёфтааст. Дар грамматикаи забони тоҷикӣ барои мактабҳои олӣ ҳам ҳамин таъриф дида мешавад, ки ҷунин шарҳ ёфтааст: «Чумлаи пайрави пуркунанда мазмuni амали сарҷумларо пурра ва эзоҳ намуда, ба сарҷумла ба воситаи пайвандаки м

и Дар бораи нақш ва ҷойгоҳи чумлаи пайрави пуркунанда китоби дастурии забони тоҷикӣ ҷунин таъриф дода шудааст: «Чумлаҳои пайрави пуркунанда асосан баъд аз сарҷумлаҳо, яъне дар ҳ

р Забоншинос Ш.Рустамов дар мақолаи ҳуд «Чумлаи пайрави пуркунанда дар забони адабии Ҷозираи тоҷик» менависад, ки: «Мо дар бораи чӣ тарз ва ба қадом дараҷа маълумот дода шудани чумлаи пайрави пуркунанда дар «Очеркҳо..., ки ба қалами академик Б.Н.Ниёзмуҳаммадов тааллқ ғорад, ҷизе нагуфтем, ҷунин ҳамаи он чӣ, ки дар китоби дарсии мактаби олӣ дарҷ ёфтааст, бо ӯ

ио Чи хеле ки аз сарҷашмаҳои фавқ аён мегардад, забоншиносон ва нахвшиносон вижагиҳои ғарини чумлаҳои пайрави пуркунандаро шарҳу тавзех додаанд:

ио 1. Чумлаҳои пайрави пуркунанда барои шарҳу эзоҳ додан ва пурра намудани амали (ҳабари) сарҷумла корбаст мегардад.

ио 2. Чумлаҳои пайрави пуркунанда ба сарҷумла тавассути пайвандаки «ки» пайваст мешавад, ҷале В.С.Расторгуева бидуни пайвандак омадани онро низ ҳисобидааст. Забоншинос Н.Маъсумӣ ғошад ин вазъиятро маҳз барои такрор наомадани пайвандаки «ки» дар соҳтани чумлаи пайрави пуркунанда маънидод мекунад.

ио 3. Чумлаҳои пайрави пуркунанда ба ибораи масдарӣ тафъир меёбад, ҷале нигошта нашудааст, ҳамо қадом чумлаҳои пайрави пуркунандаро ба ибораи муродифӣ табдил намудан зарур аст. Бояд ӯ

<sup>1</sup> Зикриёев Ф., Куллиёти осор. / Зикриёев Ф., ҷилди якум. – Душанбе: Маориф, 2021. 592 с., с. 290.

<sup>2</sup> Белинитский А.М. ва Хочизода. Наҳви забони тоҷикӣ, барои синҳои vi-vii. / Белинитский А.М. ва Хочизода, мисми дуввум, Нашр. давл. Тоҷикистон, 1936, сах. 26.

<sup>3</sup> Грамматикаи забони тоҷикӣ. Синтаксис. Китоби дарсӣ барои мактабҳои олӣ. Дар зери таҳрири Б.Ниёзмуҳаммадов ва М.Исматуллоев. Душанбе, 1963, с. 148.

<sup>4</sup> Грамматикаи забони тоҷикӣ. Синтаксис. Китоби дарсӣ барои мактабҳои олӣ. Дар зери таҳрири Б.Ниёзмуҳаммадов ва М.Исматуллоев. Душанбе, 1963, с. 165.

<sup>5</sup> Масъалаҳои забоншиносии тоҷик. (Мачмуи мақолаҳо). / Ш. Рустамов. - Душанбе: Нашриёти «Дониш», 1967. с. 65-66.

<sup>6</sup> Ниёзмуҳаммадов Б., Очеркҳо оид ба баъзе масъалаҳои забоншиносии тоҷик. / Ниёзмуҳаммадов Б., - Сталинобод: 1960, сах. 48-65.

илова намуд, ки аксарияти чумлахой пайравӣ пуркунанда бемаврид ва ё нодуруст ба ибора иваз карда шудаанд.

**Фасли дуюм «Таҳлили муқоисавии чумлаҳои пайрав дар забонҳои тоҷикӣ ва англisiy»** унвон дорад. Чумлаи пайрав дар ҳар ду забон ҳам як ҷузъи таркибии чумлаи мураккаби тобеъ аст, ки барои тафсил ва муайян намудани сарчумла нақши созгор мебозад. Чумлаи пайрав ба сарчумла тавассути пайвандакҳои тобеъкунанда тобеъ мешавад. Воситаҳои грамматикий тобеъ шуда, вижагии он танҳо дар алоқамандӣ ва ягонагии он бо сарчумла мушоҳид мегардад. Чумлаҳои пайрави забонҳои тоҷикӣ ва англisiy аз рӯйи вазифаи сарчумла ба ду навъ корбаст мешаванд: чумлаҳои пайрави шарҳдиҳандаи аъзоҳои ҷудогонаи сарчумла ва чумлаҳои пайраве, ки бо маъни асосии сарчумла вобаста мебошад.

Чумлаи пайрави гурӯҳи якум ба ҳелҳои зерин ҷудо мешаванд: Чумлаи пайраве, ки ҳамчун ҷузъи тафсилдиҳандаи ин ё он аъзои сарчумла аст (*Гулбобӣ як гунҷаи ношукуфтае буд, ки умеди як шукуфтаниҳо дар дил дошт С.Айнӣ*); б) Чумлаи пайраве, ки нисбат ба сарчумла ба вазифаи ягон аъзои ифоданаёғтаи он ҳизмат мекунад (*Дар дасти онҳо ба қадре ки худашонро нигаҳдорӣ карда тавонанд, қувват ҳаст* С.Айнӣ>; в) Чумлаи пайраве, ки барои шарҳи калимаҳои ҳамнисбат истифода мешавад (*Садуқӣ дили модар ба сари синаи васеъ ва баланди ҷавон ба ҳадде зич шуд, ки ба иборае «мӯе аз онҳо гузашта наметавонист* Р.Ҷалил).

Гурӯҳи дуюми чумлаи пайрав моҳиятанд ба ташкили тамоми сарчумла вобаста буда, ҳамчун эзоҳдиҳандаи умумӣ ҳизмат менамояд (*Ба манқал ва сандалиҳо уду анбар месӯҳтанд, ки ҳама ҷо муаттар мегашт* С.Айнӣ). Ҳамин тавр, ба гурӯҳи якум чумлаи пайрави мубтадо, ҳабар, муайянкунанда, пуркунанда, тарзи амал, монандӣ, миқдору дараҷа, сабаб, мақсад, замон ва ба гурӯҳи дуюм чумлаҳои пайрави хилоф, шарт ва натиҷа доҳил мешаванд.

**Фасли сеюм «Назаре ба таърихи пайдоииши мағҳуми «ҷумла» дар илми забоншиносӣ»** номгузорӣ шудааст. Ҳар як забон дорои тартиби маҳсуси чумласозӣ буда, вижагиҳои маҳсуси ҳудро соҳиб мебошад. Агар инверсия як баҳши грамматика бошад, пас, дар атрофи тартиби калима маълумот дихад, ки чӣ будани ҳуди чумларо дар канор гузоштан номумкин аст. Гуфтан зарур аст, ки истилоҳи инверсия ва ё ворунасозӣ бо мақсади пурзӯртар кардани фасоҳат ва мутаассирии нутқ тағиیر додани ҷойи муқаррарии аъзоҳои ҷумла ба кор бурда мешавад.

Забоншиноси шинохтаи тоҷик Б.Камолиддинов дар китоби ҳуд «Наҳви забони тоҷикӣ», ки соли 2010 нашр шудааст, ба ҷумла чунин маъниро муносиб медонад: «Ҷумла ҳамчун воҳиди а

с М.Маҳмадсолиқ дар рисолаи ҳуд «Таҳлили муқоисавии воситаҳои алоқаи наҳвӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англisiy» менигород, ки: «Ҷумлаи мураккаб воҳиди олиташаккули наҳв аст, ки а

и Бояд тазаккур дод, ки муҳаққиқ М.Маҳмадсолиқ дар рисолаи ҳуд аз осори мондагори забоншинос К.Баҳриддинов хело фаровон истифода намудааст, ки дар он ба мағҳуми ҷумла чунин ҷарҳ муносиб дониста шудааст: «Ҷумла чунин воҳиди муҳимтарини забон аст, ки фикрро ифода мекунад. Ҷумла аз калима ва ибора ташкил мейбад. Калимаҳои мустақилмâно дар соҳтори ҷумла ва ифодаи фикр нақши бузург доранд, зоро онҳо ба вазифаи аъзоҳои ҷумла меоянд. Калимаҳо бо ҳамдигар алоқаманд шуда ибора месозанд, дар айни ҳол калимаю ибораҳо дар алоқамандӣ

в Ҷумла - ин воҳиди томи аз ҷиҳати грамматикий ташаккулӯфтаи нутқ мебошад. Ҷумлаи сода категорияи ҷудогонаи наҳв буда, аломати ҳоси грамматикий дорад, ки он аз дигар категорияҳои ҷаҳвӣ фарқият ва ё тафовут дорад. Аломати асосии ҷумла ҳусусияти иртиботии вай ба ҳисоб меравад. Аз воҳидҳои наҳвӣ танҳо ҷумла дорои вазифаи ҳабаррасонӣ мешавад. Ҳусусияти ҳабарӣ па интонатсия ё ин ки оҳанги ҳабарӣ нишонаҳои ҳоси ҷумла ба ҳисоб меравад.

о **Фасли ҷорум «Таҳлили мӯқоисавии ҷумлаҳои пайрав дар забонҳои тоҷикӣ ва англisiy»** номгузорӣ шудааст. Дар забони англisiy намудҳои зерини ҷумлаҳои пайравро ҷудо мекунанд:

у  
м  
и

<sup>9</sup> Камолиддинов, Б. Наҳви забони тоҷикӣ. // Б.Камолиддинов, - Нашри аввал. - Душанбе: Собириён, 2010. с.17.

<sup>10</sup> Маҳмадсолехи М. Таҳлили муқоисавии воситаҳои алоқаи наҳвӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англisiy. Монография.

<sup>11</sup> Душанбе: «Матбааи ҶШС Ҷумҳурии Тоҷикистон», 2022, - 150 с., с. 20.

<sup>12</sup> Грамматикии забони адабии ҳозираи тоҷик. - Душанбе: Дониш, 1989, ч.3. - 224 с., с.5.

<sup>13</sup> Маҳмадсолехи М. Таҳлили муқоисавии воситаҳои алоқаи наҳвӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англisiy. Монография. - Душанбе: «Матбааи ҟШС ҟумҳурии Тоҷикистон», 2022, - 150 с., с.18.

<sup>14</sup> Камолиддинов, Б. Наҳви забони тоҷикӣ. // Б.Камолиддинов, - Нашри аввал. - Душанбе: Собириён, 2010. - 208 с., с. 17.

<sup>15</sup> 9

<sup>16</sup> 9

<sup>17</sup> 9

<sup>18</sup> 9

пайрави пуркунанда» - object clause, «чумлаи пайрави муайянкунанда» - attribute clause ва «чумлаи пайрави ҳол» - adverbial clause.

**Боби дуюм «Хусусиятҳои типологии чумлаи пайрави пуркунанда дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ»** ном дошта, аз ҷор фасл иборат аст. Дар нимаи дуюми қарни пешина масоили таҳқиқ ва омӯзиши чумлаҳои мураккаб дар забонҳои гуногуннизом диққати маҳсуси қисми зиёди забоншиносон ва типологҳоро ба ҳуд ҷазб намуд. Ҳаминро бояд тазаккур дод, ки муаммои мазкур яке аз масъалаҳои норавшани бахши нахв бада, ҳоло ҳам ба пажуҳишоти амиқ ниёз дорад, ки дар он ҷойи муҳимму асосиро масъалаи чумлаҳои мураккаб чун воҳиди маҳсуси нахвӣ ва алоқаи мавҷудбудаи байни ҷузъҳои он ишғол менамояд.

Илми забоншиносии тоҷик дар ду даҳсолаи оҳир ҳам аз лиҳози пробематика (масъалагузорӣ) ва ҳам аз диди баррасии масъалаҳо сифатан тағиیر ёфтааст. Ин ҳодиса аз ибтидои давраи нав дар таърихи забоншиносии мо гувоҳӣ медиҳад. Агар дар давраҳои пешина диққати забоншиносонро бештар масъалаҳои алоҳидай шоҳаҳои гуногуни забони адабӣ ҷалб карда бошанд, имрӯз забоншиносон ба таҳқиқи масъалаҳои фундаменталию назарӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуда истодаанд. Методи таҳқиқот низ такмил ёфтааст. Маҳз дар ҳамин давра ба вучуд омадани ҷанд асари ҷамъбасткунандаи соҳаи забоншиносӣ далели фикр аст. Ин асарҳо, аз як тараф, барои назарияи забон маводи фаровону муфид диханд, аз тарафи дигар, ба таълифи грамматикаҳои гуногун ва нашри дастурҳои таълимӣ мусоидат меқунанд.

Дар забоншиносии тоҷик оид ба чумлаҳои мураккаби тобеъ асару мақолаҳои зиёде ба табъ расидаанд. Дар ин самт ҳизмати олимони маъруфу шинохтаи тоҷик, ба монанди Б.Ниёзмуҳаммадов, Д.Тоҷиев, Ш.Рустамов, М.Қосимова, Х.Ҳусейнов, С.Атобуллоев, Ф.Зикриёев, хеле қалон аст. Вале то ҳамин қарибҳо омӯзиши чумлаи пайрави пуркунанда аз назари муҳаққиқони соҳа дур монда буд. Доир ба ин навъи чумла фақат дар китобҳои дарсӣ ва баъзе мақолаҳо гузоришоти муҳтасаре ба назар мерасиду ҳалос, вале ба тариқи рисолаи илмӣ мавриди таҳқиқот қарор дода нашудааст, аммо ин пажуҳишоти мо дар ин самт нахустаҳои мебошад. Табиист, ки ин маълумотҳо вижагиҳои гуногуни чумлаи пайрави пуркунандаро комилан дар бар намегирифтанд. Инак, чунин ҷои ҳолиро дар забоншиносии тоҷик таҳқиқоти муғиди Ш.Рустамов Ҷ

у Масъалаи таҳқиқи чумлаҳои мураккаб дар радифи самтҳои нави илми забоншиносӣ муқоисавӣ таҳқиқу таҳрир карда мешавад. Омӯзиши ин зуҳурот дар солҳои 40-уми қарни XX шуруӯ шудааст. Муассиси омӯзиш ва пажуҳиши чумлаҳои мураккаби забони англисӣ аз рӯйи маълумоти мо аъзои муҳбирони академияи илмҳои собиқ ИҶШС В.Н.Яртсева мебошад, ки ҳанӯз ӯори илмии ҳудро дар соли 1940 ба ин мавзӯу бахшида буд. Дар забоншиносии тоҷик аввалин масъалаи таҳқиқоти чумлаҳои мураккаб ба таълифоти забоншиносони машҳури тоҷик Д.Тоҷиев ва Ф.Зикриёев вобаста мебошад.

а Аҳири солҳои 60-уми қарни гузашта ду мақолаи Ҳ.Каҳҳорова роҷеъ ба чумлаҳои мураккаби пайваст аз нашр баромаданд. Аксарияти маълумотҳо роҷеъ ба чумлаҳои мураккаби райваст ва тобеъ дар қисмати дуввуми китоби дарсии забони тоҷикӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олий оварда шудааст, ки соли 1963 аз нашр баромадааст. Дар давоми ҳамин солҳо муаммои марбуторо забоншиносони тоҷик, амсоли А.Эшонҷонов, Ш.Рустамов, Ф.Зикриёев таҳти омӯзиш ва шаҳки қарор додаанд. Инчунин, якчанд маълумотҳои дигар оид ба чумлаҳои мураккаби забони тоҷикӣ дар грамматикайи академии муассисаҳои олий низ оварда шудааст, ки дар он ҳам перомуни масъалаи фавқ ба таври иҷмолӣ таҳқиқот анҷом ёфтааст, он ҳам бошад, ба омӯзиши жарфтар ниёз ҷорад.

р Вобаста ба тобишҳои модалии чумлаи пайрави пуркунанда феълҳои таркибӣ дар созмони ҷумлаи пайрав нақши босазо доранд, ки ҳабари чумлаи пайрави пуркунандай забонҳои тоҷикӣ ва յанглисро музайян меқунад, маълумот дода шуда шуданд.

н Воситаи асосии алоқаи чумлаи пайрави пуркунанда ба сарҷумла бо пайванҷаки ки – that мебошад. Ин пайванҷак на танҳо нутқи мазмунан, балки айнан нақлшударо ҳам ба сарҷумла тобеъ менамояд: Дар рӯзе, ки ман аввалинбор ин ҳавлиро ба ёди ҳуд гирифтаам, ҳонаи ҷанубӣ ва рӯи дӯфа пур аз меҳмонони мардина буда, ҳонаи шимолӣ пур аз меҳмонзанон буд [С.Айнӣ, 17-18]. - The first memory I have of this yard was on a day when the south building and sufa were full of men and the north building was full of women [S.Aini, 38].

Д

а

<sup>14</sup> Масъалаҳои забоншиносии тоҷик. (Маҷмуи мақолаҳо). / Ш. Рустамов. - Душанбе: Нашриёти «Дониш», 1967. - 169 с.

з

а

б

о

н

Чумлаҳои пайрави пуркунандае, ки қалимаҳои ҳамнисбати сарчумларо эзоҳ медиҳад, ба сарчумла одатан бо пайвандаки ки – that тобеъ мешавад: Ман худро аз бачагони дигар ҳам хурсандтар ҳис мекардам, чунки дар он рӯз дар тани ман чунон либосхое буд, ки ман пеш аз он монанди онҳоро напӯшида будам, ё ин ки пӯшида бошам ҳам, дар ёд надоштам: дар барам курталозими сафеди сүфта буд ва аз рӯи вай чомае пӯшида будам, ки гулҳои порча-порча дошт ва дар сарам қаллагӯши нав буд, ки модарам гулдӯзӣ карда буд [С.Айнӣ, 18]. – I was standing with the other boys in front of the musicians, whatching and listening to them, I felt doubly happy because I was wearing such fine new clothes as I had never worn before: a smooth white tunic and matching pants, and overthis an embroidered joma, as well as a new cap, which my mother had embroidered with flowers [S.Aini, 38].

Бо пайвандаки **дар бораи он ки** ба сарчумла чумлаҳои пайрави пуркунандае тобеъ мешаванд, ки объекти муҳокимаро мефаҳмонад: Модарам қадре мунтазир шуда истод, дид ки ў дар бораи он кор чизе намегӯяд, аз вай пурсид [С.Айнӣ, 98]. - My mother waited a little, then, seeing that he was not about to volunteer anything further, asked [S.Aini, 91].

Наҳвшинос Ш.Рустамов дар мақолаи худ «Чумлаи пайрави пуркунанда дар забони адабии ҳозираи тоҷик» менависад, ки: «Калимаҳои «гуфта» ва «гӯён» асосан феъли ҳол мебошанд, вале онҳо барои ба ҳам тобеъ намудани сарчумла ва як қатор ҷумлаҳои пайрав низ истифода мейбанд. Дар ҷунин вазифа аз ҳусусиятҳои феълӣ ва ҳолии онҳо қариб ҳеч чиз бокӣ намемонад, онҳо вазифаи пайвандакиро адо мекунанд. Аз ин рӯ, мо инҳоро қалимаҳои пайвандакӣ ном бурдем»<sup>15</sup>.

Масалан: Дар ариза рафти корро ба тарзе ки ҳозир гуфта гузаштам, шарҳ додам. Ва талаб кардам, ки барои пеш бурдани кори ҳашар ягон каси ҳудотарсро фармояд, ки ин кор зудтар тамом шавад. Дер мондани ин кор ҳам ба ҳалқ зарар дорад, ҳам ба давлат. Зоро вақте ки руд кофта нашавад ва об ҷорӣ нағардад, албатта заминҳо аз қишт мемонанд, дар он сурат подшоҳ хироҷ ва молиётро аз кучо мегирад? - Аризаро аз номи кӣ навиштед? - гуфта модарам пурсид [С.Айнӣ, 98-99]. In it I described the way the work was proceeding, as I told you just now. And I requested that he appoint an honest man to see that the work is finished sooner. I pointed out that the delay harms both the people and the government; for if the channel is not dug, and the water does not flow, the fields must remain unsown, and then where will His Highness get his taxes and revenue?». «In whose name did you write the petition?» asked Mother [S.Aini, 88].

Калимаҳои «гуфта» ва «гӯён» бо пайвандаки «ки – that» ҳам умумият доранд ва ҳам аз якдигар фарқ мекунанд. Умумият дар он зухур мейбад, ки: 1) ҳам «гуфта» ва ҳам «гӯён» муштараквазифа мебошанд, онҳо сарчумла, ҷумлаҳои пайравии гуногун пуркунанда, мақсад, сабаб ва ғайраро тобеъ менамоянд; 2) ба феълҳои гуногун, ки тобишҳои маъноии муносибат, гуфтугӯ, амру фармон, фикркуни ва ҳолатҳои гуногунро мефаҳмонанд, ҷумлаи пайравро ба сарчумла тобеъ менамоянд; 3) онҳо инчунин алоқаи сарчумлаю нутқи айнан ва ё мазмунан нақл шуда - ҷумлаи пайрави пуркунандаро барқарор менамоянд.

Аммо онҳо аз якдигар бо ҳусусиятҳои зерин фарқ мекунанд:

а) доираи истеъмоли «гуфта» ва «гӯён» он қадар фароҳ набуда, балки онҳо сарчумларо, асосан, нақлҳоро алоқаманд менамоянд, ки он ё аз ҷониби шахсе баён карда шуда аст ва ё ҳуди гӯйянда аз фикр гузаронидааст: Тагоиям ба таъзими шогирдона ҳам шуда бо ў воҳӯрдӣ кард ва падарамро ҳам «язномуллом» ва «барои зиёрати шумо омаданд» гуфта шиносо қунонид [С.Айнӣ, 102]. - My uncle bowed deferentially to his teacher, exchanged greetings, then introduced my father as «my brother-in-law, who has come to pay his respects» [S.Aini, 93].

- Шояд ба шумо ҳамин хуш ояд гуфта фикр кардам, - гуфтам дар ҷавоб [С.Айнӣ, 118]. - «I thought you might like them too,» I answered [S.Aini, 111].

б) ҷумлаҳои пайрави пуркунанда бо қалимаҳои пайвандакии «гуфта» ва «гӯён» бар хилофи ҷумлаҳои пайрави пуркунанда бо пайвандаки «ки - that» пеш аз сарчумла корбаст мешаванд: Ман аввал тааҷҷуб кардам, баъд оташин шудам ва баъд аз он ҳандаам гирифт: тааҷҷуб кардам барои ин ки ман ба бадали хизмати ҳатбардории худ ин гуна «музӣ» мегирам гуфта ҳеч наандешида будам; оташин шудам - чунки он ҷазо тамоман ноҳақона буд; ҳандаам омад - чунки ў дар сухани худ «...ҳар фалоне ки ў ҳӯрдааст, ту шарм накарда-начакконда оварда ба рӯи ман мезаний» гӯён ҳудаш-ҳудашро ҳақорат карда буд [С.Айнӣ, 122]. - I was first of all surprised, then angry, and finally I burst out laughing-surprised, because I never expected this kind of reward for my errand; angry, because it was

<sup>15</sup> Масъалаҳои забоншиносии тоҷик. (Мачмуи мақолаҳо). / Ш. Рустамов. - Душанбе: Нашриёти «Дониш», 1967. - 169 с., с. 93.

utterly undeserved; and amused, because with his own words he had made himself ridiculous" [S.Aini, 114].

в) пайвандаки «ки - that» одатан дар аввали чумлаи пайравии пуркунанда меояд, пайвандакҳои «гуфта» ва «гӯён» бошанд, баъди чумлаи пайрави пуркунанда меоянд: Нимишабӣ "дузд омад" гӯён ғалоғула шуда зуд хомӯш гардид» [С.Айнӣ,113]. - In the middle of the night there was a disturbance and cries of alarm, as if thieves had been discovered, which however soon subsided [S.Aini,74]. Хама «духтари гуреза, никоҳи қозихонагӣ» гӯён бо якдигар завқунон гап мезаданд [С.Айнӣ,128]. - The kadi's house-hold staff and onlookers from the street crowded into the courtyard, talking excitedly to one another; I heard the words «eloped» and «runaway wedding [S.Aini,113]. «Агар ҳол ҳамин бошад, инҳо бе он ки кореро бароранд ғаллаҳои дар анбор ва канор мондаро хурда тамом мекунанд, гӯён изҳори дилтангӣ намуд» [С.Айнӣ,35]. Гузашта аз ин, пайвандаки дар забонҳои таҳқиқшаванда «ки - that» ба сабку услуби адабӣ-китобӣ, «гуфта» ё «гӯён» ба гуфтугӯи фақат хос мебошанд. Сабаби дар асаҷрои бадей бо нутқи айнан нақлшуда омадани онҳо низ дар ҳамин зоҳир мешавад: Он ҳодиса ба ин тариқа рӯй дода буд: рӯзе падарам барои намози пешин ба масҷид рафт ва зуд баргашта омада дар роҳрави ҳавлӣ истода маро ҷеф зад ва «зуд биё» гӯён шитобкорона баргашта рафт. Ман ҳам аз дунболи ӯ давидам [С.Айнӣ,134]. - It came about as follows. One day my father hal goe prayer, but suddenly came back and called to me frod to come quickly, then he hurried out agin, with me running after him [S.Aini,76].

Бояд тазаккур дод, ки дар ташаккули чумлаи мураккаби тобеи бепайвандак бо чумлаи пайрави пуркунанда, аслан ду навъи оҳанг мушоҳида карда мешавад:

1) Оҳангӣ эзоҳӣ. Дар ин сурат дар оҳири сарҷумла оҳангӣ талафғуз каме заиф шуда, тансифи (пауза)- и лаҳзагие ба вуқӯй меояд ва сарҷумла бо ҳамон оҳанг ифода мейбад.

Дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ аз ҳама феълҳо дида феъли модалии «хостан - to want» дар таркиби сарҷумла меояд. Ҷумлаҳои пайраве, ки бо оҳанг ва ё интонатсияи эзоҳӣ ба сарҷумла алоқаманд шудаанд, зиёдтари ҳамин феъли «хостан - to want» - ро шарҳ медиҳанд: Ман меҳостам чӣ гуна шеър гуфтани он қасро пурсам, лекин ин мұяссар нашуд - магар вақти намози пешин расида будааст, ки падарам маро аз девор фароварда монд ва шояд ӯ саволи дили ман омадаро хис карда бошад, ки:

- Ҳоло ҳона рав. Ман баъди аз намоз омаданам шеърҳои он қасро ба ту ҳонда медиҳам, – гуфт ва худ ба тарафи масҷид нигоҳ карда давон рафт [С.Айнӣ,135]. I was about to ask what sort of poetry he composed, but missed my chance; it must have been time for prayers to start, for my father lifted me down from the wall and-perhaps guessing the question I had in mindsaid. «Go back home now. When I get back from prayers, a'll read you some of his poetry.» And he ran toward the mosque [S.Aini,120].

2) Оҳангӣ баёни. Дар оҳангӣ баёни сарҷумла бо оҳангӣ қатъӣ ва андаке баланд яку якбора бурида мешавад ва чумлаи пайрав бо оҳангӣ каме пасттар оғоз мейбад.

**Фасли якум «Таҳлили муқоисавии чумлаи пайрави пуркунанда (object clause) дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ» ном дорад.**

Инсон тамоми фикру андешаҳои худро ба воситаи чумла баёни мекунад. Ба воситаи чумла эҳсосоти инсон ифода мейбад: аз шуниданӣ ҳабари тоза ба ваҷд меояд ва ё ғамгин мегардад, ақидаеро тасдиқ ва ё инкор мекунад. Ҳушбаёни, равонӣ, аз ҷиҳати бадей пуробуранг навишта шудани асари бадей ва ё фасоҳати баёни сухани гӯянда ва ё нотиқ аз доностани хуби забон ва қонуну қоидаҳои он вобастагии калон дорад.

Наҳв яке аз қисматҳои асосии ғрамматика ба шумор меравад. Дар миёни он мавзӯъҳо, ки мавриди баҳси наҳв қарор мегиранд чумлаи пайрави пуркунанда, ба андешаи мо, ба таври зарурӣ таҳқиқ ва омӯзиши нашудааст. Ба риштai таҳқиқ ва пажуҳиш қашиданӣ диссертатсияи мазкур, воқеан ҳам ба бисёре аз ҷанбаҳои мавзуу «Чумлаи пайрави пуркунанда дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ» равшани андохта, тамоми паҳлӯҳои омӯҳтанашудаи масоили фавқро пурра мекунад.

Таҳқиқ ва таҳрири пурра ва илмии чумлаи пайрави пуркунанда зарур аст. Азбаски забонҳо аз рӯйи пайдоишашон ба ҳамдигар ҳешӣ ва робитаи зич доранд, вале дар бораи дараҷаи шарҳу баёни ёфтани мавзӯъҳои ғрамматикий ба таври иҷмоли ҳам бошад, мулоҳиза баёни кардан лозим мебошад. Чунин шева мумкин аст ба омӯзиши муқоисавии забонҳо боз ҳам мусоидат намояд.

Чумлаҳои пайрави пуркунандаи забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дар доҳили чумлаи мураккаби тобеъ бар эзоҳи ҳабари сарҷумла омада, онро комил мекунад. Чумлаи пайрави пуркунанда бо сарҷумла ва аъзоҳои пайрави чумла бештар мустъмал мегардад. Дар баробари ин, бояд илова намуд, ки чумлаи пайрави пуркунанда то ҳол ба таври ҷудогона дар шакли рисолаи илмӣ ва ё

рисолаи докторӣ мавриди таҳқиқ қарор нагирифтааст. Ҳаминро метавон ишора намуд, ки масоили фавқ дар забоншиносии дохиливу хориҷӣ яке аз мавзӯъҳои серҷузътарин ва мураккабтарин буда, айни ҳол ба риштаи омӯзиш қашидани он айни мудааст.

Ин навъи чумлаи пайрав ба саволҳои «чӣ» - what?, «бо чӣ» - for what? посух медиҳанд. Он бар шарҳу эзоҳи қалимаю таркибҳои ҳамнисбате низ меояд, ки ба вазифаи пуркунанда сарҷумла омадаанд.

Чумлаи пайрави пуркунанда, одатан, ҳабарҳои феълии сарҷумларо мефаҳмонад ва он доимо дар созмонёбии чумла мавқеи хосса дорад.

Маврид ба ёдоварист, ки дар забонҳои қиёспавандана чумлаҳои пайрави пуркунанда барои шарҳу эзоҳи яке аз аъзоҳои сарҷумла омада, маъно ва ифодаи онро аз ҷиҳати объекти амал ба таври мушаххас комил мекунад. Илова бар ин, бояд гуфт, ки чумлаи пайрави пуркунанда аз рӯйи соҳт ва таркиб ба ду гурӯҳи қалон ҷудо карда шудааст: 1) таъйин ва муқаррар намудани чумлаҳои пайрави пуркунанда, ки барои пурра ва комил намудани ҳабари сарҷумла меояд. 2) ташхис ва ошкор намудани чумлаҳои пайрави пуркунанда барои шарҳу тавзех додан ва ё ифодаи мазмуни асосии чумлаи пайрави пуркунанда бо ҷонишинҳои ишоратӣ, ки дар он ҷо сарҷумла нақши бориз дорад, мустаъмал мегардад.

Гуфтан ба маврид аст, ки дар ҳар ду забон ҳам чумлаи пайрави пуркунанда ба сарҷумла алоқаманд шуда меояд, вале ҳабари зикри онро объекти амал бароварда мегардонад: «Ман он неъматҳои алвонро дида ҳудро дар миёнаи ҷаннате ҳис кардам...». Маълум аст, ки дар ин чумла яке аз аъзоҳо намерасад ва бинобар ин чумла ҳам аз ҷиҳати таркиб ва ҳам аз ҷиҳати мазмун ноқис ва эзоҳталаб мебошад. Дар мисоли мазкур ҳабари чумла “ҳис кард” нокомил ва шарҳталаб мебошад, ки онро фақат аъзоҳои чумлаи пайрав ё ин ки чумлаҳои пайрави пуркунанда мукаммал менамоянд. Масалан: Ман он неъматҳои алвонро дида ҳудро дар миёнаи ҷаннате ҳис кардам, ки дар даруни дӯзах бино ёфта бошад [С.Айнӣ,404].- When I saw those blessings of colour, I felt like I was in the middle of a paradise built in hell [S.Aini,396].

Чумлаи пайрави пуркунанда барои эзоҳ додани ҳабари сарҷумла меояд, ки объекти амали он зикр наёфта бошад:

Мударриси як мадраса, ба бошандагони он мадраса ба ғайр аз шариквақф будан, алоқаи дигаре надошт ва маҷбур қарда наметавонист, ки талабаи он мадраса ба пеши ҳудаш дарс ҳонад [С.Айнӣ, 10]. - "The teacher of a madrasa had no other relationship with the residents of that madrasa than being a partner in the endowment, and he could not force the students of that madrasa to study in front of him" [S.Aini, 8]. «Ҳоло меҳоҳад, ки ин кампирро ҳам кушад...» [С.Айнӣ, 364]. - "Now he wants to kill this old woman too..." [S.Aini, 336]. (Ман байдҳо фаҳмидам, ки ҳамаашон рост мегуфтаанд - ҳамаашон нодон ва бесавод будаанд ва саводнокон дар қатори онҳо наменишастаанд) [С.Айнӣ,200-201]. - ("I later found out that they were all telling the truth - they were all ignorant and illiterate people did not sit among them") [S.Aini,192-193]. Дар рӯзи дуюм дар ҷояш ҳеста нишаст, дар рӯзи сеюм асозанон ба пои ҳуд берун баромад, мо тамоман хурсанд шудем, ки ў ҳалос шуд [С.Айнӣ,217].- "On the second day he sat up, on the third day he came out on his feet, we were completely happy that he was saved" [S.Aini, 202].

Чумлаҳои пайрави пуркунанда барои шарҳу эзоҳи феъле меояд, ки ба он дар айни замон аъзои пайрави пуркунанда бештар вакт пеш аз феъл ва ё барьакс, чумлаҳои пайрави пуркунанда, пас аз он омада бошад, дар ин ҳолатҳо чумлаҳои пайрави пуркунанда, пас аз он омада чумларо комил мекунад ва дар ин мавридҳо чумлаҳои пайрави пуркунанда ба иҷрои рисолати дуюм мегузарад ва ин гуна чумлаҳои пайрави пуркунанда корбаст нашавад ҳам, чумла нопурра шуморида намешавад.

**Фасли дуюм «Таҳтили соҳторӣ-маънои чумлаи пайрави пуркунанда дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ»** номгузорӣ шудааст.

Дар забоншиносии тоҷику англис оид ба чумлаи пайрави пуркунанда асар ва ё мақолаи маҳсуси илмие рӯйи нашр наомадааст, вале ба таври бояду шояд дар баязे аз китобҳои англисӣ перомуни ин масоил таҳқиқ гардидааст. Бояд гуфт, ки дар бораи ин чумлаи пайрав танҳо дар китобҳои дарсӣ маълумот дода шудааст. Дар ҳамаи китобҳои дарсӣ, агар тарзи ифода ва истилоҳоро ба инобат нагирем, таърифи чумлаи пайрави пуркунанда якзайл дода шудааст. Чунончи, дар «Наҳви забони тоҷикӣ» чумлаи пайрави пуркунанда ба тарики зайл таъриф дода шудааст:

«Чумлаи тобеъ (Чумлаи пайрав - Ш.Р.) ба вазифаи пур қардани ҳабари сарҷумла омада метавонад. Чунин чумлаи тобеъ ба воситаи пайвандаки «ки» ба сарҷумла вобаста мешавад. Масалан: Сардор дид, ки ман кӣ будани ҳудро маълум накардам, фармуд, ки нӯкчай ҷӯбчай латтаи

равғанин печондашударо даргиронда ба пеши рўйи ман доштанд [С.Айнӣ,340]. Чумлаи тобеъ (пайрав - Ш.Р.) ба суоли чиро дид? чавоб дода хабарро пур мекунад»<sup>16</sup>.

Дар мисоли болозикр чумлаи тобеъ ба саволи чиро дид? чавоб дода, хабарро пур мекунад. Чи хеле ки дида мешавад, забоншиносон ҳангоми таърифи чумлаи пайрави пуркунанда ба таълимоти забоншиносӣ така намудаанд. Дар ин таърифот се вижагии чумлаи пайрави пуркунанда ба инобат гирифта шудааст: 1) *чумлаи пайрав ба қадом аъзои сарчумла мансуб аст*; 2) *чумлаи пайрав қадом вазифаро иҷро менамояд*; 3) *чумлаи пайрав ба сарчумла чӣ тавр тобеъ гардидааст*.

Воқеан ҳам, инҳо хусусият ва нишонаҳои асосии чумлаи пайрави пуркунанда буда, пеш аз ҳама зоҳир мешавад ва аксарияти чумлаҳои пайрави пуркунанда ба ин вижагиҳо моликанд.

Дар асари мазкур боз як нуктаи муҳим қайд ёфтааст, ки он ба ибораи масдарӣ табдил ёфтани чумлаи пайрави пуркунанда даҳл дорад:

«Чумлаи тобеӣ (пайрави-Ш.Р.) пуркунанда, замони, мақсади ва сабабиро ба ибораҳои исмии феълӣ (масдари - Ш.Р.) иваз кардан мумкин аст; ивазқуни ба таври поён ба ҷо оварда мешавад. а) Бандаки (пайвандаки - Ш.Р.) чумлаи тобеӣ (пайрав-Ш.Р.) бардошта мешавад; б) Ба ҷои ҳабари феълии чумлаи тобеӣ (чумлаи пайрав - Ш.Р.) исмӣ-феълӣ (масдар - Ш.Р.) оварда мешавад.

Чумлаи тобеӣ (пайрав - Ш.Р.) пуркунанда: Инро ҳам аз барои ҳамин талаб мекунам, ки баъд аз гурехта рафтанимон, то ягон кор ёфтам, ба мо пул даркор мешавад [С.Айнӣ,54].

Мубаддал шудани чумлаи тобеӣ (пайрав - Ш.Р.) ба ибораи исмӣ-феълӣ (масдари-Ш.Р.): «Аммо ин корҳоро кардан пули бисёр талаб мекард» [С.Айнӣ,219]»<sup>17</sup>.

Дар китоби мазкур вазифаҳои дигари чумлаи пайрави пуркунанда, воситаҳои дигари алоқаи чумлаи пайрави пуркунанда бо сарчумла баён карда нашудаанд.

Норасоии асосии асари зикршуда дар он аст, ки чумлаи пайрав бо аъзои пайрави чумлаи сода барobar ва ё якзайл дониста шудааст. Аз ин ҷост, ки дар ин китоби дарсӣ дар бораи тафовути ин ду категорияни нахвӣ ҷизе гуфта нашудааст ва аз он ҷунин ҳулосаи якҷониба мебарояд, ки тамоми чумлаҳои пайрави пуркунанда ба ибораи масдарӣ тағиیر мейбанд.

Дар китобҳои дарсии минбаъдаи грамматикаи забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ барои мактабҳои миёна ҳамин таърифу таҳлил бо тарзҳои гуногун такрор ёфтааст. Дар грамматикаи забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олӣ ҳам ҳамин таъриф дида мешавад:

«Чумлаи пайрави пуркунанда мазмуни амали сарчумларо пурра ва эзоҳ намуда, ба сарчумла ба воситаи пайвандаки ки тобеӣ мегардад:

Аммо бовар намекардам, ки бобоям ба ман нақора ёфта дихад ва ба ҳамин мулоҳиза ба ў гуфтам [С.Айнӣ,18]»<sup>18</sup>.

Дар асар якчанд мисоли дигар оварда шудааст, ки ба алоқаи байни сарчумла ва чумлаи пайрав мешавад. Дар китобҳои дарсӣ барои мактабҳои миёна ба ин таъриф қаноат ҳосил кардан мумкин буд, ҷунки вай грамматикаи мевъерӣ буда, қоидаҳои асосии маълуму машҳурро ба ҳонандагон пешкаш менамояд, аммо барои донишҷӯёни муассисаҳои макотиби олӣ ин таърифу тасниф нокифоя ва нопурра мебошад. Дар ин ҷо таърифи чумлаи пайрави пуркунанда тарзе додан лозим буд, ки ҳамаи вижагиҳои онро дар бар гирад.

Дар ин қоида танҳо бо пайвандаки *ki - that* ба сарчумла тобеӣ гардидаи чумлаи пайрави пуркунанда дарҷ ёфтааст. Чумлаҳои мураккаби тобеӣ бепайвандак дар зери сарлавҳаи алоҳида дода шудааст, вале дар ин ҷо ҳам дар бораи чумлаи пайрави пуркунандаи бе пайвандак маълумоте дода нашудааст, вале ҳол он ки бе пайвандак омадани чумлаи пайрави пуркунанда аз ҳамаи чумлаҳои пайрави дигар диде бештар аст. Азбаски ба ин тарзи истифодаи чумлаи пайрави пуркунанда эътибор дода нашудааст, табиист, ки сабаби нисбатан серистеъмол будани ин ҳам номаълум мондааст. Дар бораи ба ибораи масдарӣ табдил ёфтани чумлаҳои пайрав, аз чумлаи пайрави пуркунанда ҷунин маълумот дода шудааст:

Дар ҳар ду забон ҳам, баъзе чумлаҳои пайрав (сабаб, мақсад, пуркунанда, тарзи амал ва файра) мувофиқи вазифа ва аҳаммияти худ ба ибораҳои масдарӣ наздианд, бинобар ин, онҳо ба ибораҳои масдарӣ табдил ёфта метавонанд. Дар вақти ба ибораи масдарӣ баргардонидани чумлаҳои пайрав: а) пайвандак намеояд, б) ҳабари чумлаи пайрав ба шакли масдар меояд.

Чумлаи мураккаби тобеӣ бо пайвандакҳо.

<sup>16</sup>Белнитский А.М. ва Ҳочизода. Нахви забони тоҷикӣ, барои синҳои vi-vii. / Белнитский А.М. ва Ҳочизода, қисми дуввум, Нашр. давл. Тоҷикистон, 1936, саҳ. 26.

<sup>17</sup>Белнитский А.М. ва Ҳочизода. Нахви забони тоҷикӣ, барои синҳои vi-vii. / Белнитский А.М. ва Ҳочизода, қисми дуввум, Нашр. давл. Тоҷикистон, 1936, саҳ. 32.

<sup>18</sup> Грамматикаи забони тоҷикӣ. Синтаксис. Китоби дарсӣ барои мактабҳои олӣ. Дар зери таҳрири Б.Ниёзмуҳаммадов ва М.Исматуллоев. Душанбе, 1963, с. 148.

Чумлаи пайрави пуркунанда:

а) Тамошибинон ҳаминро мединанд, ки дар вақти бардошта шудани ҳар чӯб пӯстпораҳои пушти бандӣ ба он чӯб часпида аз ҷояш меҳест ва аз ҷойи ҷароҳат ҷакраҳои хун ба ҳар тараф пош меҳӯрданд [С.Айнӣ,354].

б) Ман дар ҳамин гуна фикру хаёл будам, ки Икромхоча омад [С.Айнӣ,197].

Аз мисолиҳои болозикр маълум гардида, ки оё ҳамаи чумлаҳои пайрави пуркунанда ба ибораи масдарӣ тағиیر меёбанд ва ё наҳ. Агар тағиир наёбанд, пас, қадоме аз навъи онҳо ба ибораи масдарӣ иваз шаванда мебошад. Ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки масъалай фавқ дар дастурии муассисаҳои таҳсилоти олӣ то ба ҳол ҳам бечавоб мондааст. Зоро муҳаққикон ва забоншиносон дар вақти ивазшавии чумлаи пайрави пуркунанда ба ибораи масдарӣ ягон муаммоеро нагузоштаанд, ба монанди чумлаи равону суфтаи «Ман дар ҳамин гуна фикру хаёл будам, ки Икромхоча омад» ба ибораи басташудаи зерин тағиир ёфта, боиси аз байн рафтани латофату фасоҳати чумлаи фавқ мегардад. Масалан: - «Гапҳои русӣ навишта гирифтани маро мабодо ба касе нагӯйӣ» [С.Айнӣ,257]. - "Write down my Russian words in case you don't tell anyone" [S.Aini,249]. Аслан чумлаи болозикр аз нигоҳи соҳт ва мазмун ҳатто буда, аксарияти чумлаи пайрави пуркунанда ба ибораи масдарӣ иваз ва ё ифода мегарданд. Аз ин хотири, чумла аз ибора, ҳатто аз ибораҳои муродифӣ низ, ба тамоми тафовут дорад, ки ибораҳо (ҷӣ хеле ки набошанд) аз тавони ин вазифаи нахвии чумла баромада наметавонанд.

Гуфтани ба маврид аст, ки дар ҳар ду забон ҳам, бештари чумлаҳои пайрави пуркунанда ва ибораи масдарӣ муродифи ҳамдигар бошанд ҳам, онҳоро дар ҳар ду тарз ҳам баён кардан лозим аст, vale қарорияти чумлаҳои пайравро ба ибора тағиир додан зарур нест, чунки тамоми нозукиҳои маънӣ ва тобишиҳои чумларо бо ибора баён кардан номумкин мебошад. Агар ҳабари сарчумла замони гузашта ва ҳозираро шарҳ дихаду ҳабари чумлаи пайрав замони ояндаро ба ибора тағиир додан имконнозӣ мебошад.

Дар баробари ин, бояд ишора намоям, ки ифодаи ҳабар бо сиғаи ҳабарӣ ҳамтавъам гашта, тобиши маъноии замонҳои феълӣ муайян мегардад, зоро ҷунин навъи чумлаҳои пайрави пуркунанда дар алоҳидагӣ ягон хел тобишиҳои маънӣ надоранд, балки дар онҳо ҳақиқати воқеӣ зоҳир мегардад ва дар ин маврид яке аз замонҳо ба кор бурда мешавад. Аз рӯи замонҳои зерин бо мисолҳои мӯътамад ҷунин гурӯҳбандӣ карда мешавад:


1) ЗҲ (замони ҳозира): Ман пай бурдам, ки Пирак бо он ҷуссаи назарногир ва ҷехраи бемормонандаш шавки ҷизомӯзӣ дорад [С.Айнӣ,46]. - "I noticed that Pirak, with his unattractive face and sickly face, is interested in learning" [S.Aini,46]. Ман рост истода фикр мекардам, ки ба назди қадом гурӯҳ рафта нишинам [С.Айнӣ,57]. - "I was standing and thinking about which group to sit next to" [S.Aini,53].

2) ЗГ (замони гузашта): Ман аз ин байти амир пай бурдам, ки ў мақсади маро фахмидааст ва тир ба нишон расидааст [С.Айнӣ,535].- I noticed from this verse of Amir that he understood my purpose and the bullet hit the mark [S.Aini,,531].

3) ЗО (замони оянда): Ман дидам, ки мушон китобҳоро нобуд ҳоҳанд кард [С.Айнӣ, 519]. - I saw that the mice destroy such books [S.Aini,342].

4) ЗҲО (замони ҳозира-оянда): – Боз ҷанд гап медонам, ки ҳоло дар ёдам нест, - гуфт ў, - дар коғаз навишта мондаам [С.Айнӣ, 42]. - - I know a few more things that I don't remember now, - he said, - I wrote them down on paper [S.Aini,32].

**Расми №1.** Феълҳои таркибӣ дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ.



Фасли сеюм «*Нақши ва ҷойгоҳи тобишҳои маъноии ҷумлаи пайрави пуркунанда дар забонҳои мӯқоисашаванд*» унвон дорад.

Ҷумлаи пайрави пуркунанда яке аз он ҷумлаҳои пайрав маҳсуб меёбад, ки тобишҳои зиёди маъноиро соҳиб аст. Тобишҳои бисёри маънӣ пайдо кардани ҷумлаи пайрави пуркунанда ба се чиз вобаста аст. Ҳабари ҷумлаи пайравии пуркунанда бо ҳамаи сиғаҳои феъли ифода ёфта метавонад ва ин имконият медиҳад, ки ҷумлаи пайрав тобишҳои зиёдеро ифода намояд.

Ҷумлаи пайравии пуркунанда ҳабарҳоеро эзоҳ медиҳад, ки онҳо маъноҳои басо гуногуно дар бар мегиранд ва вобаста ба онҳо ҷумлаи пайрав бо сиғаҳои матлуб омада, тобишҳои зиёд пайдо мекунад.

Дар таркиби ҷумлаи пайрав калимаҳои модалӣ ва ҳиссачаҳо омада боиси ифодай тобишҳои гуногуни маъно мегарданд. Ҷумлаи пайрави пуркунанда тобишҳои зерини маънӣ дошта метавонад:

**1. Тобиши мақсад.** Ҷумлаҳои пайравии пуркунанда, ки феълҳои талаб кардан, розӣ шудан, нишон додан, фармудан, ҳоҳиш кардан, илтимос кардан, кӯшиш кардан, гуфтан, хостанро эзоҳ медиҳанд ва ҳабари онҳо бо аорист ифода мешавад, тобиши мақсад доранд: «Ӯ ба ман фармуд, ки аз лой ба шакли ҷароғҳои сиёҳи қадимӣ ҷилиме созам» [С.Айнӣ, 507] - He ordered me to make a chilime out of clay in the shape of ancient black lamps [S.Aini,347]. «Баъд аз як поси шаб соҳиби ҳавлӣ аз пушти ҳучра, ки равзани танге ба тарафи қӯча күшода мешуд, маро ҷеф зада илтимос намуд, ки як сари қадам ба базми ӯ биравам» [С.Айнӣ, 519] - After one night, the owner of the yard from the back of the room, where a narrow window opened to the street, called me and begged me to go to his party.

**2. Тобиши сабаб.** Ҷумлаҳои пайрави пуркунандае, ки бар эъзоҳи ҳабарҳои ҳолии мисли афсус ҳӯрдан, тарсидан, ранцидан, ҳайрон шудан, шарм доштан, мачбур шудан меоянд, тобиши сабаб мегиранд. Ҳабари ин гунна ҷумлаҳои пайрав ҳам боварист ва ҳам бо сиғаҳои ҳабари ифода мешаванд. Ман дар бораи Рустамча ва азими дехчагӣ маълумоти кӯтоҳе ба гирдомадагон додам ва афсӯс ҳурдам, ки Азими дехчагии номард гурехта рафтааст [С.Айнӣ, 43] - I gave a brief account of Rustamcha and the village giant to the crowd and I was sorry that the poor village giant had run away. Мо тарсиdem, ки агар босмачӣ ба дехаи мо ояд, молҳои моро ҳам тороҷ ҳоҳад кард [С.Айнӣ, 43] - We were afraid that if Basmachi came to our village, he would also rob our goods.

**3. Тобиши натица.** Ҳамаи ин камбуди ва норасоихо ба он оварда расониданд, ки дар нимсолаи якуми соли хониши 1965- 1966 як ҳазору 526 нафар хонандагон программаи таълимиро аз худ накарданд («Маориф ва маданият», 17.2-66) - All these shortcomings and shortcomings led to the fact that in the first half of the 1965-1966 academic year, one thousand 526 students did not master the curriculum.

Маврид ба зикр аст, ки дар ҳар ду забон ҳам чумлаи пайрави пуркунанда бо пайвандакҳои тобеъкунанда пайваст мешавад. Илова бар ин, нақши дигар ҳиссаҳои нутқ ҳам дар созмонёбии чумлаи пайрави пуркунанда нақши калидиро мебозанд. Аз мисолҳои болозикр маълум аст, ки нақши тамоми ҳиссаҳои нутқ дар ташаккули чумлаи пайрави пуркунанда бориз мебошад. Дар чумлаи мураккаб, ки хабари чумлаи пайрави пуркунанда бо сиғаи хабари ифода ёфтааст, чумлаи пайрав амалеро ифода мекунад, ки вай ҳакиқатан воқеъ гардидааст ва ё воқеъ хоҳад шуд: ҳозир ман дидам, ки ҳама онро занаки пухтааст.

Хабари чумлаи пайрав инчунин бо сиғаҳои эҳтимолӣ, ҳоҳишмандӣ, шартӣ ва амрӣ низ ифода мейёбад. Масалан, дар мисолҳои зерин хабари чумлаи якум бо сиғаи эҳтимолӣ ифода ёфта, тобиши маъноии эҳтимолӣ ва хабари сарҷумла дуюм бо сиғаи ҳоҳишмандӣ ифода ёфта тобиши ҳоҳишмандиро мефаҳмонад:

1. Ман гумон мекунам, ки баъд аз тӯй аҳволи зиндагонии хонадони мо хеле танг шуда буд [С.Айнӣ, 89] - «It seems that after the circumcision our family's financial situation became very tight».

2. «Тааҷҷуби шунавандагон торафт зиёд мешуд ва ҳеч кас намефаҳмид, ки ин ҳикоят ба даъво чӣ даҳл дошта бошад ва тааҷҷуби ғазаболуди ман аз дигарон зиёдтар боло мегирифт» [С.Айнӣ, 319] - The astonishment of the audience was increasing, and no one understood what this story had to do with the lawsuit, and my furious astonishment was rising more than the others [S.Aini, 311].

Агар хабари чумлаи пайрави пуркунанда бо ифодаҳои лозим аст, даркор аст, зарур аст ё нест, мумкин аст ё нест ва амсоли инҳо ифода ёбад, чумлаи пайрав тобишҳои ҳоҳишмандӣ ва ё амрӣ пайдо мекунад:<sup>19</sup>. Суханро дароз накунед, чанд бор ба шумо гуфтам, ки ба хонаи ҳукуматдорон меҳмон шудани онҳо мумкин нест [С.Айнӣ, 563]. - Do not prolong the speech, I have told you several times that it is not possible for them to visit the government's house.

Хабари чумлаи пайрави пуркунанда аз ҳама зиёдтар ва асосан, бо ду сиға ҳабарӣ ва шартӣ ифода мейёбад. Аорист шакли феълист, ки барои ифодаи ҳама гуна тобишҳои модалӣ қобилият дорад ва бо ин ҳусусияти худ ба сиғаи ҳабарӣ муқобил меистад.

Аз ин рӯ, чумлаи пайрави пуркунанда тобишҳои маъноии зеринро пайдо карда метавонад:

### **1. Ҳоҳиш, илтимос, талаб, арз, илтиҷо:**

«Ман аз акаам ҳоҳиш кардам, ки ба ман осиёро нишон дихад» [С.Айнӣ, 29]. - "I asked my brother to show me the mill, which was twenty yards down from the stream crossing" [S.Aini, 22]. Ман хостам, ки шеърҳои дигари падарамро ҳам шунавам ва илтимос кардам, ки байтҳои дигарашро ҳам барои ман хонад [С.Айнӣ, 138]. - I wanted to hear my father's other poems and begged him to read his other verses for me [S.Aini, 138]. «Як рӯз аз дӯзах ҳалос шуда чӣ кор мекунам, - гӯён ман дубора талаб кардам, ки барои рӯзахӯрӣ рухсат дихад» [С.Айнӣ, 130]. - "I didn't see how one day more or less could save me from the inferno, and again begged Mother to let me break my fast" [S.Aini, 82].

### **2. Даъват намудан, таклиф кардан:**

- Ҳама чиз тайёр аст, аммо ман ба омадани Сайдакбарҳоҳа нигаронам, ки он касро даъват кардам [С.Айнӣ, 175]. - "Everything was ready, but he was waiting for Sayid-Akbar, who after all was a guest-they would have to wait a little while longer" [S.Aini, 164]. «Ин таклиф ба ман маъқул шуд, гирярам сусттар ва дилам кушодатар гардид: ба назари ман аз шунидани нағмаи нақора худ нақоранавоз шудан беҳтар ва хуштар менамуд» [С.Айнӣ, 18]. - " I liked this suggestion so much that I stopped crying, playing the drum would be much more fun than just listening to it" [S.Aini, 13].

### **3. Орзуву умед, интизорӣ:**

«Умединорам, ки баъд аз ин он гуна корҳоро накунӣ!» [С.Айнӣ, 167]. - "I hope you won't do that sort of thing again!" [S.Aini, 157]. «Дар ин сурат талабаҳои ҷамоаи дуюм маҷбур мешуданд, ки барои вақти дарси худ як соат интизорӣ қашанд» [С.Айнӣ, 16]. - "In this case, the students of the second group were forced to wait an hour for their lesson time" [S.Aini, 12].

<sup>19</sup> Масъалаҳои забоншиносии тоҷик. (Мачмуи мақолаҳо). / Ш. Рустамов. - Душанбе: Нашриёти «Дониш», 1967. - 169 с., с. 87.

#### **4. Ичозат додан, рухсат додан, роҳ додан ё надодан, имконият додан ё надодан, розӣ шудан:**

- «Хуб, акнун маро дидед, ичозат ҳам гиред, видоъ ҳам кунед» [С.Айнӣ, 439]. - "Well, now you have seen me, take permission and say goodbye" [S.Aini, 424]. - Рухсат дихед, ака эшон, ки ман маъни дуои худро ба шумо фахмонам [С.Айнӣ, 90]. - "Permit me, dear eshon, to explain the meaning of my prayer" [S.Aini, 79]. - Зотан одамони донишманд аз байни қашшоқон мебароянд, афсӯс ки қашшоқзодагон барои хондан имконият надоранд, бойбачагон, хусусан махдумон (писарони муллоҳои калон) бештарин аҳмақ, ё ин ки нобакор мешаванд, инҳо хонанд ҳам, бисёртаринашон ягон чиз намешаванд, агар шаванд ҳам аксарашон одамони бад мешаванд [С.Айнӣ, 136]. - But pity those bore poverty who have no opportunity lo learn to read! The rich-especially the makhdumon, the sons of the important mullahs-are mostly fools or good-for-nothingy even though they can read almost of them never amount to much, or if they do they turn out bads [S.Aini, 121]. Оқубат як мӯйсафед, ки дар ҷавониаш ҳарбоз буда, бинобар пириаш ҳоло ин бозиро тарқ карда будааст, розӣ шуд ки бе ҳаридани ҳар ба Рустам сад танга қарз дихад ва ўро тасаллӣ дода [С.Айнӣ, 170]. - As a result, an old man, who was a soldier in his youth and has now left this game due to his old age, agreed to lend Rustam a hundred coins without buying a donkey and comforted him [S.Aini, 163].

#### **5. Саъю қӯшиш ва ҳаракат кардан:**

Аз рафтани модар чигуна мутаассир шудани бародаронамро намедонам, аммо дили ҳудам бисёр вайрон шуд ва қӯшиш мекардам, ки овоз набарорам ва беморро азоб надиҳам [С.Айнӣ, 223]. - I don't know how my brothers were affected by my mother's departure, but my heart was very broken and I tried not to raise my voice and not to torment the patient [S.Aini, 214].

#### **6. Амру фармон, таъкид ва маслиҳату водоркуниӣ:**

«Ман ба қабзаи шамшер даст бурдам, ў ба ман фармон дод:

- Аз асп фуро!» [С.Айнӣ, 338].
- "I touched the hilt of the sword, he ordered me:
- "Get off the horse!" [S.Aini, 326].

«Насим таъкид кардааст, ки озод шудани Насим дар миёнаи мардум овоза нашавад, то шаш моҳ ў рӯй пинҳон карда гардад» [С.Айнӣ, 394]. - "Nasim emphasized that the release of Nasim should not be spread among the people, so that his face would be hidden for six months" [S.Aini, 383].

- Ҳар дуи инҳо маслиҳат кардаанд, ки ман имрӯз ба онҳо ҳалвои рағаний гирифта дихам [С.Айнӣ, 31]. - Both of them have advised me to buy and give them ragani halwa today [S.Aini, 23].

#### **7. Ӯҳдадоршавӣ, ваъдадиҳӣ, қасам, аҳд кардан:**

Як рӯз камбагалони дехаро дар пеши масҷид ғун карда, дар пеши имом аз занталоқӣ қасам ҳӯрдааст, ки агар касе хизмати ўро қабул кунад, ҳақ медиҳад ва тӯҳмат намекунад [С.Айнӣ, 55]. - "One day, he called all the poor people of the village in front of the mosque and swore a solemn oath before the imam; that whoever agreed to work for him would be paid fully and without question" [S.Aini, 44]. Бо ҳамин сайри як шабурӯзии Дарвешобод тамом шуд ва ман аҳд кардам, ки дигар ба сайри Дарвешобод наравам, чунки дар он чо ягон тамошои дилхушкунанда набуд [С.Айнӣ, 172]. - With this, our stay at Darveshobod, which had lasted a day and a night, was over. I promised myself I would never again visit the Darveshobod fair, since it offered not a single enjoyable spectacle [S.Aini, 167]. Кампир маҷбур шуд, ки ягон ҳикоя гӯяд ва ваъда дода ошро аз дasti Икромхоча гирифта ҳӯрд ва ба ҳикоягӯй сар кард [С.Айнӣ, 64]. - The old woman was forced to promise us a story, she took the rice back from Ikrom Khoja, finished it, and began [S.Aini, 34].

#### **8. Тавонистан:**

Дар ҳамон вақт аз тарси «деву ҷин» маро бароварда тавонистанаш ба ман бисёр фоидай калон дод [С.Айнӣ, 73]. - Thus it was that my father succeeded in dispelling my fear of supernatural beings, which was a considerable boon to me [S.Aini, 64]. «Ҳамчунин мӯҳаббати ман низ ба он ҷавон аввал як майли одии қалбӣ бошад ҳам, кам-кам ва бо диданҳои пайдарпай ба дарачаи камол расид ва рафта-рафта ба андозаи бардошта партофта тавонистани ҳамаи мониаҳо қувват гирифт»...» [С.Айнӣ, 429]. - "Also, my love for that young man, although at first it was a simple inclination of the heart, gradually and with successive visits it reached the level of perfection and gradually became stronger to the extent of being able to overcome all obstacles"..." [S.Aini, 413].

#### **9. Зарурият, маҷбурият, ҳатми:**

Агар ин мусибатнома аз ҳад зиёд андӯховар баромада ҳонандагони мӯҳтарамро нохушнуд кунад, маъзарат мепурсам ва маро, ки маҷбурияти фарзанди худро қисман бошад ҳам, адо кардан хостам, умединорам, ки бубахшанд [С.Айнӣ, 231]. - If this catalogue of disaster seems excessive and offends my readers. I ask their pardon: I wished only to pay in part the dues of my childhood, and hope

they will be indulgent [S.Aini, 111]. - «Мо дар мадраса кам хонда бошем ҳам, шариатро медонем, - гүфт мутаввалий, - шариат ҳамеша дар вақтхой зарурат аз қоидахой худ истисно мекунад» [С.Айнӣ, 434]. - "Even if we have studied little in the madrasa, we know the Sharia," said Mutawwalli, "the Sharia always makes exceptions from its rules when necessary" [S.Aini, 422].

#### **10. Бим, тарсу ҳарос:**

Дар ин ҷо беозор ва бетарсу бим тарфбозиро ба хубӣ тамошо мекунед, - гүфт ва аз кисааш як қуттӣ гӯгирд бароварда ба ҷияни худ Ҳомидхоча дода илова намуд [С.Айнӣ, 160]. - He took a box of matches out of his purse and gave it to his nephew Homid Khoja, with the words [S.Aini, 89]. «Бо шунидани ин сухан аз тарсу ноумедӣ қарib буд дилам тарқад, зоро ман "магар ваъда ба вақти дигар мондааст ва Ситора барои хабар додан омадааст, гуфта пиндоштам» [С.Айнӣ, 414]. - "When I heard these words, my heart almost burst out of fear and despair, because I thought that the promise was left for another time and the Sitora had come to inform" [S.Aini, 403].

#### **Фасли чорум «Вижагиҳои корбурди ҷумлаи пайрави пуркунанда дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ» ном дорад.**

Ҷумлаҳои пайрави пуркунанда на ҳамеша бо сарҷумла алоқаманд шуда меояд, балки ҳамаи ин тарзи ҳабарҳо пуркунандаро ба худ қабул мекунанд. Ҷумлаҳои пайрави пуркунанда ба ҷунин сарҷумлае алоқаманд мешаванд, ки ҳабари он ба яке аз зикри объекти амал ниёз дорад. Ҷунончи, дар ҷумлаи содаи «Аммо аз шармаш худро ба нодонӣ зада зимнан ба воситаи хостгор пешниҳод кардани матлабатонро талаб кард» [С.Айнӣ, 20] аъзоҳо намерасад ва ҳабари «пешниҳод кардан ва ё таклиф кард» аз ҳусусияти маъно нокомил ва шарҳталаб мебошад, онро қисм ва ё аъзои пайрави пуркунанда ё ин ки ҷумлаҳои пайрави пуркунанда комил менамоянд.

Масалан: «Баъд аз фурсате тагоиям - Қурбонниёз аз хона баромада ба пеши мо омада ба ман таклиф кард, ки ба хона даромада дар он ҷо нақоранавозӣ қунам» [С.Айнӣ, 22]. - After a while, Uncle Qurbon-Niyoz came out and invited us to come and play inside [S.Aini, 16].

Ҷумлаи пайрави пуркунанда бар эзоҳи ҳабари сарҷумла меояд, ки объекти амали он зикр наёфта бошад: «Баъд аз он аз шинни тут, ки аз Соктаре пужта оварда буд, як коса барин дар дег андохта қиём гирифт» [С.Айнӣ, 29]. - "After that, he put a bowl of mulberry molasses, which he had cooked from Soktare, into a pot and got up" [S.Aini, 23]. - «Ман метарсам, ки «ин ҳарҷ барои ту шуд» гуфта Бухоро рафтани маро дер намононанд» [С.Айнӣ, 30]. - "Because I'm afraid that he'll charge it to my account and put off sending me to Bukhara" [S.Aini, 22].

Феълҳо аз рӯи бо ҳам нисбат доштанашон ба объект ба ду навъ ҷудо карда мешаванд: «гузаранда» ва «монда». Соҳт ва таркиботи феълҳои монда ба объект вуруд намешавад, балки ба онҳо пуркунандаҳои бевосита алоқаманшуда ба кор намераванд, аммо дар феълҳои гузаранда омили ҳаракат ба объект бевосита корбаст мегардад ва онҳо ҳамеша танҳо дорои пуркунандаи бевосита буда метавонанд. Феълҳои гуфтан - to speak, дидан - to see, шунидан - to hear, фаҳмидан - to understand, пурсидан - to ask, навиштан - to write, гузоштан - to put, таклиф кардан - to propose , фаромӯш кардан - to forget аз ҳамин қабиланд. - «Қарзи падарамро ҳозир намедодед ҳам, мешуд, он кас ки «то вақти мурданам дихед, мешавад» гуфта бошанд, аз ҳама пештар додан чӣ даркор буд?» [С.Айнӣ, 24]. - "Even if you didn't pay my father's debt now, it would be fine, if the person who said "pay it until I die", what was the need to pay it first?" [S.Aini, 17]. - «Дар ҳамин муддати як сол, ки аз тӯй гузашт, аз қарзатон чи қадарашро қандед? - гуфта пурсид модарам» [С.Айнӣ, 24]. - "It's been a year now since the circumcision. How many of the loans have you paid back? my mother asked" [S.Aini, 16]. «Бинобар ин, ў ба ман тақлиф кард, ки худам ҳам ҳаракат қунам, то ки барои ҳарҷи таҳсилам ба дастам маблаге дарояд» [С.Айнӣ, 211-212]. - "Therefore, he suggested me to move myself, so that I could get money for my education" [S.Aini, 194]. «Қарабек шахсан худаши омада ба соҳибони он заминҳо ҳам хоргулӣ андохт ва ў диод, ки дар дарёбод гову гӯсфанди бисёрero ҷаронда гаштаанд, хост ки ба соҳибони он молҷо «ҷаропулӣ» андозад ва ба ин мақсад подабонон ва ҷӯпононро ба ҳузури худ ҷег зад» [С.Айнӣ, 240]. - "Qarabek came in person to the land by the river to collect his briar tax, and saw all the cows and sheep grazing there. He decided to impose pasturage dues as well, and summoned all the cowherds and shepherds before him" [S.Aini, 231].

Ҷумлаи пайрави пуркунанда на фақат барои комил намудани феълҳои гузаранда истифода мекунанд, балки барои мукаммал намудани феълҳои монда ҳам мустаъмал мешаванд: «Худам мерафтам, аммо метарсам ки дар пеши муллоҳо ўро зада ҳам худамро ва ҳам ўро беобруй қунам» [С.Айнӣ, 181]. - "I'd go myself, but I'm afraid I might hit him in front of the mullahs and shame both of us" [S.Aini, 97]. «Акнун ним ҷувол ангишти қазоқӣ монда буд, ки бурдани вай душвор менамуд» [С.Айнӣ, 201]. - "Now half a bushel of Kazakh coal was left, which seemed difficult to carry" [S.Aini, 173]. «Баъд аз фикри бисёре акаам дарёфт, ки ангиштиро ба ҳуми об андохта бурдан мумкин аст»

[С.Айнӣ, 201-202]. - "After thinking about many things, my brother found that it is possible to put coal in water" [S.Aini, 192].

Дар забонҳои матраҳшаванда ба феълҳои сода алоқаманд шуда омадани чумлаи пайрав бағоят кам ба чашм назаррас мебошанд. Феълҳои содае, ки чумлаи пайрави пуркунанда барои шарҳ додани онҳо ба амал меояд, онқадар бисёр нестанд: «Як дари даромад дошт, ки рӯшной ҳам аз ҳамон чо медаромад» [С.Айнӣ, 203]. - "It had one entrance door from which light entered" [S.Aini, 195]. «Аҷаб нест, ки дузде ба он чо даромада сақфи дӯконро сӯроҳ карда ҳамаи чизҳои маро рӯфта барад» [С.Айнӣ, 204]. - "It's not surprising that a thief entered there and broke through the roof of the shop and took all my things" [S.Aini, 182].

Бештари феълҳои шарҳталаби сарчумла, ки чумлаи пайрави пуркунанда дархост меқунад, феълҳои таркибӣ ва ё сода мебошанд. Феълҳои таркибӣ зиёдтар бо феъли ёвар (ёридиҳанда)-и кардан мустаъмал мегардад.

**Хулоса.** Дар диссертатсия сухан асосан перомуни масоили таҳлили муқоисавии чумлаи пайрави пуркунанда дар забонҳои тоҷикӣ ва англisisӣ, вижагиҳои соҳтории он, андешаи забоншиносон ва мутафаккирон оид ба чумлаи пайрави пуркунанда, таҳқиқ намудани мағҳуми «чумла» аз нигоҳи забоншиносони ватаниву хориҷӣ, таҳлилу муқоисаи чумлаи пайрави пуркунанда дар забонҳои муқоисаshawанда ва ҳадафи корбасти онҳо дар забон, чумлаи пайрави пуркунанда ва навъҳои онҳо аз ҷиҳати грамматикию фонетикӣ ва услубӣ, умуман, доир соҳти таркибии чумлаи пайрави пуркунанда мавриди таҳқиқу тасниф қарор дода шудааст.

Дар диссертатсияи фавқ муаммоҳо ва масъалаҳои марбута ба тариқи зайл гурӯҳбандӣ ва хулосабарорӣ карда шудаанд:

1. Таҳқиқ ва тасниф намудани чумлаҳои пайрави пуркунанда дар забонҳои муқоисаshawанда, аз нигоҳи соҳт ва корбасти он. Бавижа, дар алоҳидагӣ ва ба таври ҷудогона таҳқиқ намудани маънии ибораҳо, таҳқиқу тасниф намудани воситаҳои алоқаи грамматикии чумлаҳои пайрави пуркунанда бо сарчумла дар забонҳои муқоисаshawанда, муайян ва ошкор намудани ҷойгоҳи чумлаҳои пайрави пуркунанда аз дидгоҳҳои забоншиносон ва дастандаркорони соҳаи мазкур, комилтар таҳқиқу таҳлил намудани зуҳуротҳо ва падидаҳои ин мағҳум, ба ибораи масдарӣ табдил ва тағиیر ёфтани дигар ҳиссаҳои нутқ, робитай чумлаи пайрави пуркунанда бо дигар навъи чумлаҳо, возеҳтар ва жарфтар омӯҳтани вазифаҳои услубии чумлаҳои пайрави пуркунанда ва амсоли инҳо, ҳанӯз ҳам ба таҳқиқот ва пажуҳишоти амиқтар ниёз доранд [M.1].

2. Тавре ки дар фавқ ишора намудем, чумлаи пайрави пуркунанда дар забонҳои матраҳшаванда дар радифи чумлаҳои пайрави ҳол маҳсуб меёбанд. Чумлаи пайрави пуркунанда дар навбати худ бо дигар ҳиссаҳои номии нутқ, ба вижа, бо исму сифат, шумораву ҷонишин корбаст гардида, ба соҳтани чумлаҳои пайрави пуркунанда бо исм, чумлаҳои пайрави пуркунанда бо сифат, чумлаҳои пайрави пуркунанда бо шумора ва чумлаҳои пайрави пуркунанда бо ҷонишинро созмон медиҳанд [M.2].

3. Инчунин, чумлаҳои пайрави пуркунанда бо сифати феълӣ ва масдар низ якҷоя омада, чумлаҳои пайрави пуркунанда бо сифати феълӣ ва чумлаҳои пайрави пуркунанда бо масдарро созмон медиҳанд. Чумлаи пайрави пуркунанда аслан бо пайвандакҳои тобеъкунанда созмон меёбад.

4. Дар забони тоҷикӣ бошад гурӯҳи калони чумлаҳоро чумлаи пайрави ҳол ташкил диханд, лекин дар забони англisisии кунунӣ бошад, гурӯҳи калони чумлаҳоро фақат чумлаи пайрави пуркунанда ташкил медиҳанду ҳалос. Аз ин бар меояд, ки таркиби луғавии забони адабии ҳозираи тоҷик бою ғанӣ мебошад, нисбат ба забони пешрафтаи олам, ки он ҳам забони байналмилалӣ забони англisisий ном дорад [M.3].

5. Бояд тазаккур дод, ки дар боби дуюми диссертатсияи худ роҷеъ ба масоили мавқеъ ва корбурди қолабҳои маъмули чумлаи пайрави пуркунанда дар забонҳои тоҷикӣ ва англisisӣ, роҳҳои соҳта шудани чумлаҳои пайрави пуркунандаи забонҳои тоҷикӣ ва англisisӣ, таснифот ва гурӯҳбандии чумла аз рӯи тарзу равиши воситаҳои алоқаи наҳвӣ (ВАН) дар забони англisisӣ, ифодаи чумлаи пайрави пуркунанда бо пайвандакҳо дар забони англisisӣ ва экваленти онҳо дар забони тоҷикӣ, ҷойгоҳ ва мавқеи чумлаҳои пайрави пуркунанда дар забонҳои таҳқиқшаванда ва инчунин роҳҳои ифода ёфтани воситаҳои алоқаи грамматикӣ дар забонҳои қиёсшаванда мавриди таҳлилу баррасиҳо қарор дода шудааст [M.4].

6. Зимни ин гуфтаҳои дар боло таҳқиқу тасниф шуда як ҷиҳоз бояд ишора намуд, ки дар забони англisisии муосир нақши чумлаи пайрави пуркунанда дар соҳтори дигар навъи чумлаҳо бо ёрии пайвандакҳо ва калимаҳои ҳамнисбат хело ҳам калон буда, дар як доираи васеъ мавриди

коркард ва омӯзиш қарор мегиранд. Зеро чумлаи пайрави пуркунанда дар сохтани навъҳои чумлаҳои пайрав нақши калонро мебозад [M.1].

7. Қолабҳои матраҳгардида дар сохтани чумлаи пайрави пуркунандаи забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ хеле сермаҳсул буда, корбурди вассеъ доранд. Аз мисолҳои қолабҳои фавқ маълум гардид, ки дар ташаккули ин қолабҳо пеш аз ҳама феъл сахм дорад ва аз ин ҷиҳат онҳоро чумлаи пайрави пуркунанда меноманд.

8. Чумлаи пайрави пуркунанда дар низоми наҳвии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ нақши муҳим дорад. Ба таври ҳаматарафа ва ҳамаҷониба таҳқиқу тасниф намудани онҳо ба бисёре аз масъалаҳои наҳвӣ замина ҳоҳад гузошт. Яке аз ҳусусиятҳои чумлаи пайрави пуркунанда ин аст, ки дар таркиби ибораҳои масдарӣ сурат мегирад. Ибораҳои масдарӣ ба воситаи феълҳои сода ва таркибӣ ташаккул мейбанд [M.2].

9. Мебояд ишора намуд, ки дар ташаккули чумлаҳои пайрави пуркунанда пешояндҳои сода, сохта, мураккаб ва таркибӣ фаровон истифода мешаванд ва барои ифодаи муносибатҳои мухталифи наҳвӣ низ кӯмак мерасонанд. Дар ин пешояндҳо муносибати пуркунандагӣ, инчунин, муносибатҳои гуногуни ҳолӣ: монандӣ, маконӣ, замонӣ, сабаби мушоҳида мешавад. Бавижӣ, пешояндҳои ба, бар, дар, аз, дар бораи, дар болои дар ташаккули чумлаи пайрави пуркунанда нақши бориз доранд [M.4].

10. Маврид ба ёдоварист, ки дар ин ибораҳои масдарӣ ҷузъи асосӣ сифати феълӣ ва ва феълҳои таркибӣ мебошанд, инчунин, бо пешояндҳои содаву сохта ва таркибӣ ба кор бурда мешаванд. Ин ибораҳои масдарӣ муносибати дигар ҳиссаҳои нутқро дар сохтани чумлаи пайрави пуркунанда такмил медиҳад.

11. Ҳамин тавр, пуркунандаҳои бевоситаи суратёфта ва суратнаёфта бо дарназардошти бо ҳиссаҳои нутқ ифода ёфтанаш аз ҳам тафовут доранд. Пуркунандаи бевоситаи суратёфта бо исм, ҷонишиҳои шахсӣ ва дигар ҳиссаҳои нутқ омада, мағҳуми предметӣ пайдокардаро ифода мекунад. Бояд тазаккур дод, ки пуркунандаи бевоситаи суратнаёфта танҳо бо исмҳои ҷинс ва пайвандакҷонишини «ҷӣ, барои ҷӣ» мустаъмал мегардад [M.2].

12. Тибқи таҳлилҳои гузаронидашуда муайян карда шуд, ки чумлаи пайрави пуркунанда ҷӣ дар забони англисӣ ва ҷӣ дар забони тоҷикӣ бо ҳиссаҳои гуногуни нутқ, аз ҷумла, бо исм, ҷонишиҳ, шумора, масдар, сифати феълӣ ва ғайра ифода ёфта метавонад.

13. Бояд гуфт, ки ҳар як аъзои ҷумла дар сохтори ҷумла нақши муҳим ва асосиро мебозад. Яъне мо дар ҷумла ба қӣ гуфтан, ба қӣ ҷизеро додан, аз қӣ шунидан, ҷизеро аз қасе гирифтан, барои қӣ ё ҷӣ иҷрошавии амали ҳеш, ҳамроҳ ё бе қасе ба ҷое рафтанимон ва ғайраро ба воситаи пуркунанда ифода менамоем.

14. Ҳамчунин, феълҳои гузаронанда ва монда мумкин аст дар баробари бо пуркунандаи бевосита омадан боз бо пуркунандаи бавосита низ оянд. Пуркунандаи бавоситаи бешоянд шахсеро ифода мекунад, ки амал ба хотири он иҷро шудааст. Инчунин, қалимаҳои «гуфта» ва «гӯён» низ дар ташаккули ҷумлаи пайрави пуркунанда нақши бориз дорад [M.3].

15. Гузашта аз ин, дар созмони ҷумлаи пайрави пуркунанда нақши ҷонишиҳои ишоратӣ, интонатсия ва ё оҳанг, ибораҳои масдарӣ, қалимаҳои ҳамнисбат, пешояндҳо бисёр қалон мебошанд. Дар баробари ин, диссертатсияи мавриди таҳқиқ қарор дода шуда, бар пояи осори мондагори «Ҷудоштҳо»-и Садриддин Айнӣ бо мисолҳои мультамад ба риштai таҳлил ва муқоиса кашида шудааст.

## ТАВСИЯҲО ПЕРОМУНИ КОРБУРДИ АМАЛИИ НАТИЧАҲОИ ТАҲҚИҚ

1. Асосҳои амалий ва назариявии таҳқиқот дар он ошкор мегардад, ки масъалаи марбута ба ҳаллу фасли вижагиҳои сохториву маъноии ҷумлаҳои пайрави пуркунандаи забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ бар пояи маводҳои таҳлилшуда замина гузошта метавонад.

2. Дар заминай диссертатсияи мазкур ба табъ расонидани дастур ва васитаҳои таълимӣ аз фанҳои «Типологияи муқоисавии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ», «Грамматикаи амалии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ» ва «Назарияи грамматикаи забони англисӣ» дар оянда ба инобат гирифта шудааст.

3. Зимни таҳқиқ ва пажуҳиши маводи диссертатсия аз осори мондагори забоншиносони ватаниву ҳориҷӣ бар пояи маводи ғуновардаи худ таҳлилу баррасиро перомуни ҷумлаҳои пайрави пуркунандаи забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ анҷом додаем, ки маводи фавқ ҷиҳати омӯхтани ҷумлаи

пайрави пуркунанда ҳамчун маводи боварибахш ва мұтамади илмій барои наслҳои минбаъда дар назар гирифта шавад.

4. Дар диссертатсия ҳангоми таҳқиқу тасниф намудани құмлақои пайрави пуркунандаи забонҳои точикӣ ва англисӣ бар асоси асари «Ёддоштҳо»-и С.Айнӣ бо мисолҳои мұтамад тая ғамудаем, ки масоили марбута метавонад, ба омӯхтани дигар ғамуди құмлақои пайрав аз нигоҳи мүқоиса чун маводи зарурӣ кӯмак расонад.

5. Таҳқиқоти фавқ дар асоси сарчашмаҳо ва манбаъҳои мұтамади дастурии забонҳои точикӣ ва англисӣ анҷом дода шудааст, ки маводи мазкур ба омӯзиши құмлақои пайрави пуркунандаи забонҳои мүқоисашаванда мусоидат карда метавонад.

## **НАТИЧАХОИ АСОСИИ ДИССЕРТАЦИЯ ДАР ТАЪЛИФОТИ ЗЕРИНИ МУАЛЛИФ ИНЬИКОС ЁФТААНД:**

**а) мақолаҳои интишорёфта дар маҷаллаҳои тақризшаванда:**

[1-М] Ҳакимов Ф.И. Таҳлили муқоисавии чумлаи пайрави пуркунанда дар забонҳои тоҷикӣ ваанглисӣ // Паёми ДДОТ ба номи С. Айнӣ. - Душанбе: Матбааи ДДОТ ба номи С. Айнӣ – №2023, с. 67-74.

[2-М] Ҳакимов Ф.И., Ҷўраев Х.А. Таҳлили соҳторй-маънои чумлаи пайрави пуркунанда дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ// Паёми ДДОТ ба номи С. Айнӣ. - Душанбе: Матбааи ДДОТ ба номи С. Айнӣ - № 6.(107) 2023, с. 83-91.

[3-М] Ҳакимов Ф.И. Нақши воситаҳои грамматикий дар ташаккули чумлаҳои пайрави пуркунандай забонҳои тоҷикӣ ва англӣ// Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон №3 2024, с. 150-156.

**[4-М]** Ҳакимов Ф.И. Таҳқиқи чумлаи пайрав аз нигоҳи забоншиносони рус // Ахбори Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. Шӯъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ. №2, 2024, с. 158-162.

**б) мақолаҳо ва фишурдаи мавод дар дигар мачаллаҳо ва маҷмуаҳои конференсияҳои илмию амали:**

**[5-М]** Ҳакимов Ф.И. Бо сарчумла дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ таҳлили муқоисавии воситаҳои грамматикии алоқаи чумлаи пайрави пуркунанда. // Маводи конференсияи илмӣ-амалӣ ҷумҳорияти Ҷумҳурии Тоҷикистон “Масъалаҳои мубрами забоншиносӣ, ва методикаи ташаккули салоҳиятмандии ва методикаи ташаккули салоҳиятмандии донишҷӯён дар раванди омӯзиши забонҳои хориҷӣ” – Душанбе: Матбааи ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2023, с. 102-105.

**[6-М]** Ҳакимов Ф.И. Тобишҳои маънои чумлаи пайрави пуркунанда дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ // Масъалаҳои мурбами омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва проблемаҳои забоншиносии муосир Душанбе: Матбааи ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2023, с. 198-202.

[7-М] Ҳакимов Ф.И. Таҳлили муқоисавии чумлаҳои пайрав ва мавқеи он дар забоншиносии англӣ // Масъалаҳои назария ва амалияи тарҷума ва забоншиносӣ дар мактабҳои таҳсилоти олии касбӣ - Душанбе: Матбааи ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2023, с. 187-191.

[8-М] Ҳакимов Ф.И. Вижагиҳои ифодаёбии чумлаҳои мураккаб дар забони англисӣ ва муодили онҳо ба забони тоҷикӣ // Масъалаҳои назария ва амалияни тарҷума ва забоншиносӣ дар мактабҳои таҳсилоти олии касбӣ – Лушанбе: Матбааи ДЛОТ ба номи С. Айнӣ, 2023, с. 198-200.

**[9-М]** Ҳакимов Ф.И. Чумлаи пайрави пурқунанда дар забони тоҷикӣ // Маводи конференсияи илмӣ-амалии байналмилалӣ, дар замини Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва баҳшида ба 115 солагии аввалин омӯзгори тоҷик аз забони олмонӣ дар Тоҷикистон, яке аз чекистони тоҷик дар Олмон дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ, дорандай ордени Спитамен дараҷаи аввал - Раҳим Бурхонов (18 майи 2024), Душанбе: 2024, с. 140-142. (дар ҳаммуалифӣ).

**[10-М]** Ҳакимов Ф.И. Роҳҳои корбасти муносабатҳои ҳамзамонӣ дар чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаи пайрави пуркунанда дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ. // Масъалаҳои мубрами забоншиносӣ, тарҷумашиносӣ ва усулҳои таълими забонҳои хориҷӣ дар шароити мусир, Бахшида ба амалигардонии «Барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030» ва эълон гардиданӣ соли 2024 ҳамчун «Соли маърифати ҳуқуқӣ», - Душанбе: Матбааи ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2024 с. 168-170.

**Воситаҳои таълимие, ки ба табъ расидаанд:**

1. Чұраев Х.А., Маҳмадов Н., Ҳакимов Ф.И. Мұқаддимаи забоншиносй. Матбааи ДДОТ ба номи С. Айній, - Душанбе: 2023, с.184.

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ  
ТАДЖИКИСТАН  
ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. САДРИДДИНА АЙНИ**

*На правах рукописи*

**ТДУ 809.155.0.+802.0  
ТКБ 81.81.2  
Х - 27**

**ХАКИМЗОДА ФАЙЗАЛИ ИСМАТУЛЛО**

**СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИДАТОЧНОГО ДОПОЛНЕНИЯ  
В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ (НА ОСНОВЕ  
ПРОИЗВЕДЕНИЯ САДРИДДИНА АЙНИ «ВОСПОМИНАНИЯ»)**

**А В Т О Р Е Ф Е Р А Т**  
диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук по  
специальности 10.02.20 – сравнительно – историческое, типологическое и  
сопоставительное языкознание

Душанбе - 2025

Диссертация выполнена на кафедре лингвистики и сопоставительной типологии Таджикского государственного педагогического университета им. Садриддина Айни.

**Научный руководитель:**

**Джураев Хайём Акрамович**

заведующий кафедрой английского языка как второй специальности на факультете английского языка и восточных языков ТГПУ им. Садриддина Айни, кандидат филологических наук, доцент

**Тагаева Табассум Музafferовна** - доктор филологических наук, профессор кафедры теории и типологии английского языка Бахтарского государственного университета имени Носира Хусрава

**Азизова Мастона Хамидовна** - доцент кафедры иностранных языков факультета дипломатии и политики Академии государственное управление при Президенте Республики Таджикистан

**Ведущее учреждение:**

Кулябский государственный университет имени Абуабдуллох Рудаки

Защита диссертации состоится «15» марта 2025 года, в 13:00 часов на заседании диссертационного совета 6D.KOA-036 при Таджикском международном университете иностранных языков имени Сотима Улугзаде (734019, Республика Таджикистан, город Душанбе, ул. Ф. Мухаммадиев, 17/6).

С содержанием диссертации можно ознакомиться на сайте [www.ddzt.tj](http://www.ddzt.tj) и научной библиотеке Таджикского международного университета иностранных языков имени Сотима Улугзаде.

Автореферат разослан «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 г.

**Ученый секретарь  
диссертационного совета, кандидат  
филологических наук, доцент**  **Хасанова Ш.Р.**

## ВВЕДЕНИЕ

Диссертационная работа посвящена сопоставительному анализу придаточного дополнения в таджикском и английском языках на материале произведения “Воспоминания” Садриддина Айни, в ней подвергнуты глубокому анализу структурно-семантические особенности этого вида предложений.

**Необходимость и важность исследования.** Задачи языка свидетельствуют о том, что язык является общественным, а не классовым, биологическим или психологическим явлением. Известно, что в речи нуждаются все – дети, молодёжь и старшее поколение, богатые и бедные, мужчины и женщины. Ясно, что в обществе противоположные классы (рабы, трудящиеся, феодалы, пролетариат и капиталисты) также должны разговаривать между собой, то есть без языка невозможно поступательное развитие общественного производства. Для непрерывного использования заводов и фабрик необходимо общение между их работниками на одном языке. Язык одинаково даёт названия предметам и явлениям общества, которые едины для всех членов общества, несмотря на их должности и классы. Жизненно важные слова языка одинаково используются членами общества. Способы образования слов, словосочетаний и предложений так же относятся ко всем языковым проявлениям в равной степени. Язык по своим свойствам носит всемирный характер, для него не имеет серьёзного значения классификация общества на классы, группы или социально-профессиональные слои. Но в лексическом составе языка существует ряд слов и элементов языка, которые употребляются определёнными группами людей: гласные и согласные звуки, их диссимиляция, предлоги и союзы, метафоры и аллегории, изучение которых входит в круг интересов лексикологов, при этом данное обстоятельство не отрицает общественного характера языка. Конечно, классы, группы или социально-профессиональные слои общества оказывают на язык своё определённое воздействие, поскольку эти группы людей по специфике своей жизни и деятельности отличаются друг от друга.

**Актуальность темы** исследования заключается в том, что, исследованием и изучением данного вопроса в таджикском и английском языкоznании в разное время занимались такие известные отечественные и зарубежные учёные и исследователи, как Х. Суит, Л. Щерба, В. Виноградов, В.Д.Аракин, И.П. Иванова, А.И. Смирницкий, Б.Н. Ниёзмухаммадов, Ш. Рустамов, С. Атобуллоев, А. Мирзоев, Б. Камолиддинов, Ф. Зикриёев, П. Джамшедов, М. Акрамов, С. Джоматов и др. В их трудах рассмотрены различные аспекты сходств и отличий придаточных дополнения исследуемых языков, освещены произошедшие в сравниваемых языках изменения, и в зависимости от исторических реалий подвергнуты самому тщательному анализу и изучению. Можно сказать, что вопрос изучения придаточных дополнения в таджикском и английском языках привлек к себе внимание отечественных и зарубежных лингвистов со второй половине прошлого столетия.

Среди вопросов, нуждающихся в дополнительных научных исследованиях особое место занимает вопрос изучения придаточного дополнения как специфической синтаксической единицы и связи между его компонентами. Предложение является основной единицей синтаксиса, в нем слова и словосочетания подчиняются между собой и применяются в составе предложения. Построение предложений фундаментальную роль играет синтаксическая система. Исконная функция языка состоит в обеспечении обмена мнением и информацией, что достигается способом построения предложений. Благодаря объединению слов и словосочетаний формируются различные виды предложений.

**Степень исследованности научной темы** проявляется в том, что вопросу изучения придаточного дополнения в таджикском и английском языках отдельное и пристальное внимание удалено известными учёными-языковедами, такими как Д. Тоджиев, М. Косимова, Ш. Рустамов, С. Атобуллоев, Ф. Зикриёев, А. Мирзоев, М. Акрамов, У. Абдурахмонов, П. Джамшедов, К. Усмонов, С. Джоматов ва С. Ходжаева, Н. Раҳмонова, Тағаева Т., Н. Давлатов, которые завершили ряд достойных исследований о предложении и его разновидностях, которые мы постарались уместно использовать в ходе выполнения нашего диссертационного исследования. Более того, английскими исследователями Барбер С.Л., Моррис М., Илиш Б.А., Баф А.С., Брук Дж.Л., Эквол Е., Эриксон Б., Фисаик Б. и Джейсик Е. В их исследованиях охвачены анализом и сравнением различные особенности и сходства придаточного дополнения английского и таджикского языков в различные периоды, выявлены произошедшие изменения, которые исследованы и изучены в связи с историческими явлениями. Во второй половине прошлого века вопрос сложных предложений в составе английского и таджикского языков привлекал к себе особое внимание многих лингвистов. В этом смысле отечественными учёными и исследователями Д.Тоджиевым, Н.Масуми,

Ш.Рустамовым, С.Атобуллоевым, Ф.Зикриёевым, М.Косимовой, М.Норматовым, Н.Рахмоновой, и зарубежными учёными и исследователями Бархударовым С.Г., Березиным Ф.М., Виноградовым В.В., Волдиной М.Н., Реформатским А.А., Смирницким А.И., Уфимцевой А.А., Роговской И., Блох М.Я., Crump J., Ilyish B., Ioffic L.L., Jespersen O. Keith Ellis, Murphy R., Pinker S., Saussure F., Thomason S.G. завершены плодотворные научные труды, которые приняты нами к сведению и своевременно использованы.

Среди вопросов, до сих пор нуждающихся в дальнейших научных исследованиях, важное место занимает вопрос о сложных предложениях как специфических синтаксических единицах и существующей связи между их компонентами. Предложение является основной синтаксической единицей, в которой слова и словосочетания связаны между собой и они изучаются именно внутри предложения. Предложение и его построение занимает главное место в синтаксической системе языка. Выполнение основной функции языка обеспечивается благодаря обмену мнениями посредством предложения, при этом информативная функция осуществляется именно в предложении и посредством предложения. Различные виды предложений образуются в силу соединения слов и словосочетаний.

Известно, что сопоставительное изучение языков, особенно их семантико-грамматической структуры, в современное время является одним из наиболее привлекательных путей и представляет собой актуальный вопрос лингвистической науки. Этот вопрос в наше время приобрёл не только теоретическое значение, но и играет огромную роль при переводе и анализе иностранных языков, что четко выявляется в ходе сравнения грамматики одного языка с другим.

Более того, язык охватывает определённую систему форм слов и словосочетаний, образующих грамматику. Основу каждого отдельного языка составляет его грамматика. Термин *грамматика* взят от греческого слова «*grammatike*», и понимается в значении «искусство чтения и письма, речи, написания». Уместно отметить, что для изучения какого-либо иностранного языка необходимо уделить особое внимание его грамматике. По этому вопросу, то есть признанию обязательности изучения грамматики свою точку зрения высказывал выдающиеся учёные-лингвисты, которыми по данной теме опубликованы многочисленные научные труды. Так, Х. Маджидов в одной из своих статей под названием «Несколько мыслей о некоторых вопросах грамматики таджикского литературного языка» пишет следующее: «... Многие языки обладают древней историей письменности и эта проблема изучается на протяжении нескольких столетий, её исследуют и сегодня, и в ходе изучения и освоения языка (поскольку язык относится к непрерывно развивающимся явлениям общества) развивается и его грамматика, и эти изменения г

р В именных двусоставных предложениях выражение времени становится возможным благодаря использованию в них вспомогательных глаголов, а в некоторых случаях они, в основном, обозначают настоящее синтаксическое время. Категория предикативности связана с категориями модальности, времени и лица, относится ко всем предложениям.

а В образовании синтаксических конструкций свой определённый вклад вносит каждая единица языка. Слово участвует в составе предложения в соответствии со своим лексико-грамматическим значением. Это значение создаёт лексико-грамматическую возможность для соединения слов и закономерности образования словосочетаний и предложений.

е Семантика словосочетания является результатом отношения между компонентами его состава. Эти отношения в предложении могут усложняться и изменяться под влиянием информационных факторов. Семантика предложения складывается из отношений между частями его состава. С этой позиции предикативность является грамматическим значением каждого предложения.

Кроме того, следует отметить, что по вопросу придаточных дополнения отечественным лингвистом Ш.Рустамовым в 1967 году опубликована статья на тему «Придаточные дополнения в современном литературном таджикском языке»<sup>21</sup>, но этой статьи явно недостаточно, и в наше время данный вопрос нуждается в дополнительном глубоком изучении.

Следует отметить, что Ш.Рустамов в своей статье в определённой степени раскрыл все стороны вопроса о придаточных дополнениях, в частности, им в достаточной мере раскрыты неясные до того времени анализируемого вопроса.

т

<sup>20</sup> Маджидов Х. Мулохиза чанд роҷеъ ба баъзе масъалаҳои грамматики забони адабии тоҷик» чунин нигоштааст.  
<sup>21</sup> Садои Шарқ. – 2010. - №2. с.6.

<sup>21</sup> Масъалаҳои забоншиносии тоҷик. (Мачмуи мақолаҳо). / Ш. Рустамов. - Душанбе: Нашриёти «Дониш», 1967. - 169 с.

м

о

ж

н

о

В последние годы осуществлён целый цикл научных трудов и исследований по отдельным вопросам грамматики. В 1959 году вышло в свет произведение Н.Маъсуми «Очерки о развитии литературного таджикского языка», в котором анализируются язык и стиль устода Айни на примере его бессмертного произведения «Смерть ростовщика». Этот труд является первой крупной научно-исследовательской работой по анализу языка художественного произведения и определению стиля написания Садриддина Айни.

В 1960 году были защищены кандидатские диссертации исследователем Эшонджоновым А. на тему «Именные сказуемые таджикского языка» и молодой исследователь Бозидов Н. на тему «Прямое дополнение в таджикском литературном языке», которые стали знаковыми для таджикского языкоznания в аспекте решения вопросов синтаксиса таджикского языка.

**Связь исследования с научными программами и темами исследований.** Данная тема исследования связана с образовательными и научными программами филологического направления, а полученные результаты способствуют совершенствования утверждённых учебных программ. Рассматриваемая тема исследования является частью научно-исследовательской работы кафедры языкоznания и сопоставительной типологии Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни.

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В диссертационная работа посвящена сопоставительному анализу придаточного дополнения в таджикском и английском языках на материале произведения “Воспоминания” Садриддина Айни.

Исследование придаточных дополнения (ПД) по сегодняшний день не проводилось в сопоставительном плане и всё ещё нуждается во всестороннем анализе. Следует отметить, что глубокий и всесторонний анализ и сравнение придаточных обстоятельства (ПО) были проведены в научной диссертации Н.Давлатов в сопоставительном плане.

Основная цель данного исследования проявляется в том, что по вопросу изучения придаточных дополнения в исследуемых языках на материале широкого известного произведения «Воспоминания» Садриддина Айни необходимо осуществить на базе достоверного фактологического материала. В нашей диссертации осуществлён сравнительный анализ придаточных дополнения в сравниваемых языках, что ставит целю привлечение к исследованию ПД, их разновидностей с грамматической точки зрения и в целом всей их структуры.

**Цели и задачи исследования.** В работе поясняются несколько основных аспектов придаточных дополнения в таджикском и английском языках, а также показано сопоставительное разъяснение сложных предложений сравниваемых языков. В соответствии с поставленной в работе целью сделана попытка решить ряд задач.

Каждое исследование имеет свои конкретные цели и задачи. Для достижения поставленных в диссертации задач в процессе проведения диссертационного исследования необходимо реализовать следующие задачи:

- определить исторические предпосылки формирования придаточных дополнения в таджикском и английском языках;
- группировать придаточные дополнительные предложения в таджикском и английском языках;
- выявить сходства придаточных дополнения в сравниваемых языках;
- найти эквивалентность придаточных дополнения в сравниваемых языках;
- определить роль и место придаточных дополнения в таджикском и английском языках;
- установить степень применения придаточных дополнения в таджикском и английском языках;
- установить семантические оттенки придаточных дополнения в таджикском и английском языках;
- определить роль грамматических средств в формировании придаточных дополнения в таджикском и английском языках;
- распределить компоненты придаточного дополнения (ПД) и выявить особенности придаточных дополнения в таджикском и английском языках;
- установить основные признаки ССП и СПП с придаточными дополнительными предложениями в таджикском и английском языках;

- охарактеризовать категорию предикативности в простых, сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях;
- описать задачи подчинительных союзов в формировании придаточных дополнения в таджикском и английском языках;

**Научная новизна исследования.** Тема диссертации впервые исследуется в рамках сравнительно-типологического языкознания. Необходимо отметить, что в ней исследованы типологические и структурно-семантические особенности придаточного дополнения (ПД), представленные в виде диссертации, доступной для изучающих и специалистов в области английского и таджикского языков. Одним из новшеств диссертации является подробное исследование отличительных особенностей ПД таджикского и английского языков.

**Методы исследования.** В сопоставительном языкознании существует множество методов исследования, наиболее распространёнными из которых считаются сравнение и статистический подсчёт. Сравнительно-исторический метод изучает каждое фонетическое, грамматическое или лексическое явление в процессе его исторического формирования и такое конкретно научное отношение к языку позволяет лингвистам сделать достоверные и научно обоснованные выводы.

В диссертации использован критический анализ научных источников, сопоставительный анализ придаточного дополнения таджикского и английского языков, методы сравнительно-статистического анализа, сопоставительный и описательный методы.

В работе использованы сравнительный, типологический методы лингвистики. Поэтому материалы каждого из этих сравниваемых языков подвергнуты анализу по их структурам.

Наряду с этим, в диссертации при анализе ПД использован метод наблюдения, а также метод перевода.

**Научная и практическая ценность исследования.** В диссертации изучением и всесторонним анализом охвачены мысли и взгляды лингвистов по теме диссертационного исследования. Настоящее исследование написано на основе материалов таджикского и английского языков, примеров из художественных произведений, периодической печати, учебников, интернет-сайтов, и при его осуществлении приняты во внимание лингвистические научные достижения в области современного литературного таджикского и английского языков. Результаты диссертации могут быть использованы в качестве учебных пособий в процессе преподавания лингвистических и риторических дисциплин и послужат материалом для дальнейших исследований в данном направлении.

**Теоретическое значение исследования.** Теоретическая часть диссертации в сопоставительном аспекте посвящена исследованию придаточных дополнения в таджикском и английском языках.

**Практическое значение исследования.** Диссертация является важным завершенным исследованием, имеющим следующее практическое значение: может быть использовано как учебное пособие для студентов факультетов иностранных языков; как спецкурс для студентов с таджикским и английским языком обучения; как вспомогательный материал по дисциплинам “Практический курс грамматики английского языка” и “Сопоставительная типология таджикского и английского языков” на факультетах иностранных языков; составление двуязычных или многоязычных словарей лингвистических терминов; составление учебных и рабочих программ по дисциплинам “Практическая грамматика английского языка”.

**Объект исследования.** В объект исследования входит выявление отличительных особенностей придаточного дополнения в таджикском и английском языках.

**Теоретические и методологические основы исследования.** Произведения лингвистов Х.Суита, Л.Блумфилда, О.Есперсена, А.Крузина, В.Графа, А.Кеннеди, а также бывших советских англоведов А.И.Смирницкого, М. Блоха, О. Ахмановой, О. 9 Бархурдарова, А.М.Пешковского, А.Шахматова, В.В.Виноградова, В.Ярцевой, В.А.Белошапковой, В.П.Белянина, Е.Н.Ширяева, Л.Л.Иофика, Г.Г. Почекцова, В.К. Поржезинского, М.Н. Петерсона, А.М. Пешковского, Д.Таджиева, Ш.Ниёзи, Ш.Рустамова, Ф.Зикриёва, М.Н.Касимовой, В.Абдулазизова, С.Атобуллоева, Н.Рахмоновой, М.Махмадсадика, Н.Давлатова составляют методологическую основу исследования. Наряду с этим, в диссертации использованы методы сравнения, анализа научной, художественной литературы.

**Методология и методы исследования.** При написании диссертации с теоретической точки зрения и ввиду научных достижений широко использованы принципы и методы, с учётом которых отечественными и иностранными лингвистами по данной теме были завершены достойный внимания исследования. Для решения поставленных задач в основном были использованы

сравнительный и типологический методы лингвистического исследования. Более того, диссертант в процессе работы неоднократно обращался к путям и методам семантического, лексико-морфологического и сопоставительного анализа придаточных дополнения на основе произведения «Воспоминания» С.Айни.

**На защиту выносятся следующие положения:**

- исследованы придаточные дополнительные предложения в таджикском и английском языках, в которых грамматические средства связи (ГСС) являются основным стержнем;
- союзы участвуют в формировании придаточного дополнения, а предлоги и артикли выступают в качестве средств синтаксической связи (ССС);
- осуществлено сравнительно-типологическое изучение и исследование роли средств синтаксической связи в формировании ПД двух аналитических языков;
- определена важность роли предлогов по сравнению с союзами в качестве средств синтаксической связи в формировании ПД;
- установлено наличие изофатной связи как обычного средства синтаксической связи в формировании ПД;
- ПД таджикского и английского языков исследованы в сопоставительном ключе;
- найдены сходства и различия в ПД рассматриваемых языков;
- установлено, что круг применения средств синтаксической связи в формировании ПД обоих языков достаточно широк.

**Соответствие диссертации паспорту научной специальности.** Диссертация на тему «Сопоставительный анализ придаточного дополнения в таджикском и английском языках (на основе произведения Садриддина Айни «Воспоминания»)» на соискание научной степени кандидата филологических наук соответствует паспорту научной специальности 10.02.20. – Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание.

**Личный вклад исследователя** проявляется в том, что эта тема впервые в сопоставительном языкознании охвачена научным исследованием и особенности применения придаточных дополнения таджикского и английского языков выявлены на основе материалов художественных произведений.

**Апробация и применение результатов диссертационного исследования.** Диссертация обсуждена на заседании кафедры лингвистики и сопоставительной типологии ТГПУ им. Садриддина Айни (протокол №10 от 25 мая) и рекомендована к защите.

По теме диссертации опубликовано 11 научных статей, 4 из которых относятся ВАК РФ и ВАК при Президенте РТ, список которых приведён в конце автореферата. Основные части диссертации презентованы и обсуждены на конференциях по лингвистическим проблемам, проходивших в 2021-2024 гг. в ТГПУ им. Садриддина Айни.

**Структура и объём диссертации.** Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы, составляющих 173 страниц компьютерного набора.

**Первая глава** называется «Теоретические основы исследования придаточных дополнения в таджикском и английском языках» и состоит из четырех параграфов. Каждый параграф содержит результаты, полученные исследователем в ходе анализа и сопоставления двух языков.

**Вторая глава** диссертации носит название «Типологические особенности придаточного дополнения в таджикском и английском языках», в которой приводятся научные умозаключения и выводы соискателя на материале произведения Садриддина Айни «Воспоминания», которые подвергнуты двухстороннему анализу и изучению.

В **заключении** изложены выводы по придаточным дополнения в таджикском и английском языках, что позволяет понять отличия придаточных дополнения на основе сравнения двух языков. Кроме того, подведен итог полученных сведений и результатов.

В списке использованной **литературы** при проведении диссертационного исследования были задействованы научные и художественные источники. При выполнении работы также приняты к сведению материалы научных статей и книг в области лингвистики, связанные с темой исследования. Кроме того, в ходе выполнения работы приняты во внимание материалы словарей и энциклопедий, а также несколько источников из сети интернет. Использовано также большое количество художественных произведений.

## ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

**Во введении** диссертации раскрывается актуальность темы исследования, степень исследованности научной темы, цели и задачи исследования, объект исследования, предмет исследования, теоретические и методологические основы исследования, источники исследования, его научная новизна, основные положения, которые выносятся на защиту, теоретическое и практическое значение, личный вклад диссертанта, аprobация и реализация результатов диссертации, структура и объём диссертации.

Первая глава диссертации названа «**Теоретические основы исследования придаточных дополнения в таджикском и английском языках**» и состоит из четырёх разделов.

Первый раздел главы именуется «**Понятие «придаточное дополнение – object clause» с точки зрения таджикских и английских лингвистов**». Придаточное предложение в обоих языках является составным компонентом сложноподчинённого предложения (СПП), играющим соответствующую роль в разъяснении и установлении главного предложения. Известный таджикский лингвист Ф.Зикриёв в своём собрании сочинений пишет, что «Придаточное предложение подчиняется главному предложению посредством подчинительных и соединительных союзов. Подчиняющимися средствами являются грамматические средства, особенности которых можно установить только в их взаимосвязи и единстве с главным предложением. Придаточные предложения таджикского языка постепенно пояснения главного предложения разделяются на две группы: придаточные предложения, поясняющие отдельные члены главного предложения и придаточные предложения, связанные с общей с

е Лингвисты М.Белиницкий и С. Хаджизаде в своём произведении «Синтаксис таджикского языка», изданном в 1936 году, пишут: «Подчинённое предложение может выполнять функцию восполнения сказуемого в главном предложении. Такое подчинённое предложение соединяется с

и В учебниках по грамматике таджикского языка, написанных в дальнейшем для средних школ, это определение повторяется в различных вариациях. В грамматике таджикского языка для кузов также встречается данное определение в следующем виде: «Придаточное дополнение дополняет и поясняет практическое содержание главного предложения, и подчиняется главному й

и О роли и месте придаточного дополнения в учебном пособии по таджикскому языку приводится следующее определение: «Придаточные дополнения в основном находятся после д

и Необходимо отметить, что в диссертации ничего не сказано о способе и уровне сведений о придаточном дополнении, которые приводятся в “Очерках...”, принадлежащих перу академика Ҳ.Н.Ниёзмухаммадова, поскольку всё, что написано по данному вопросу в учебнике для высших ш

и Как выясняется из рассмотрения вышеуказанной литературы, лингвистами отмечены следующие особенности придаточного дополнения:

и 1. Придаточное дополнение используется для пояснения и дополнения действия (сказуемого) главного предложения.

и 2. Придаточное дополнение подчиняется главному предложению посредством союза *ки*. В.С.Расторгуева отмечает применение ПД без союза *ки*, а Н.Масуми разъясняет это явление целью избегания повтора союза *ки*.

и 3. Придаточное дополнение трансформируется в инфинитивное словосочетание, но не отмечается, какие придаточные дополнения можно заменять на синонимичные словосочетания.

ж

<sup>24</sup> Зикриёв Ф., Куллиёти осор. / Зикриёв Ф., ҷидди якум. – Душанбе: Маориф, 2021. 592 с., с. 290.

<sup>25</sup> Белнитский А.М. ва Ҳочизода. Наҳви забони тоҷикӣ, барои синфҳои vi-vii. / Белнитский А.М. ва Ҳочизода, мисми дуввум, Нашр. давл. Тоҷикистон, 1936, сах. 26.

<sup>26</sup> Грамматикаи забони тоҷикӣ. Синтаксис. Китоби дарсӣ барои мактабҳои олий. Дар зери таҳрири Ҳ.Ниёзмухаммадов ва М.Исматуллоев. Душанбе, 1963, с. 148.

<sup>27</sup> Грамматикаи забони тоҷикӣ. Синтаксис. Китоби дарсӣ барои мактабҳои олий. Дар зери таҳрири Ҳ.Ниёзмухаммадов ва М.Исматуллоев. Душанбе, 1963, с. 165.

<sup>28</sup> Масъалаҳои забоншиносии тоҷик. (Мачмуу мақолаҳо). / Ш. Рустамов. - Душанбе: Нашриёти «Дониш», 1967. с. 65-66.

<sup>29</sup> Ниёзмухаммадов Б., Очеркҳо оид ба баъзе масъалаҳои забоншиносии тоҷик. / Ниёзмухаммадов Б., - Сталинобод: 1960, сах. 48-65.

Отсюда, некоторые придаточные дополнения переведены в словосочетания неуместно и неправильно.

Во втором разделе - “Сопоставительный анализ придаточных предложений в таджикском и английском языках”, отмечается, что придаточное предложение в обоих языках является одним из компонентов в составе сложноподчинённого предложения, который играет подходящую роль для распространения и определения главного предложения. Придаточное предложение соединяется с главным предложением посредством подчинительных и соединительных союзов. Грамматические средства вступают в подчинение, их особенности определяются только в их взаимосвязи и единстве с главным предложением. Придаточные предложения - таджикского языка по степени пояснения главного предложения делятся на две группы: придаточные предложения, поясняющие отдельные члены главного предложения, и иридаточные предложения, связанные с общей семантикой главного предложения.

Придаточные дополнения первой группы, в свою очередь, делятся на следующие виды: Придаточные дополнения, которые используются как распространяющий компонент того или иного члена главного предложения (*Гулбӣ як гунҷаи ношукуфтае буд, ки умеди як шукуфтандо дар дил дошт-С.Айнӣ* – Гульбиби была нерасцветшим бутоном, который лелеял в сердце надежду на цветение); б) Придаточные дополнения, которые по отношению к главному предложению выполняют функцию одного из его невыраженных членов (*Дар дасти онҳо ба қадре ки худаишонро нигаҳдорӣ карда тавонанд, қувват ҳаст-С.Айнӣ* – В их руках есть достаточно силы, чтобы сохранять себя); в) Придаточные дополнения, используемые для описания соотносительных слов *Садуқи дили модар ба сари синаи васеъ ва баланди ҷавон ба ҳадде зич шуд, ки ба иборае «мӯе аз онҳо гузашта наметавонист»*-Р.Джалил – Сердце матери настолько плотно соприкасалось с широкой и высокой грудью молодого человека, что по выражению, “меж ними не помещался и волос”).

Вторая группа придаточных дополнения по сути, связана с образованием всего главного предложения, и служит для общего пояснения (*Ба манқал ва сандалиҳо уду анбар месӯхтанд, ки ҳама ҷо муаттар мегашт. С.Айнӣ* – На мангale и печках жгли благовония, аромат которых разносился повсюду). Таким образом, в первую группу входят придаточные подлежащные, сказуемые, определения, дополнения, образа действия, сходства, меры и степени, причины, цели, времени. Во вторую группу - придаточные противительные, условия и результата.

Третий раздел главы называется “Взгляд на историю появления понятия «предложение» в лингвистической науке”. Каждый язык имеет свой собственный особый порядок построения предложений, отличающийся своей спецификой. Если инверсия является частью грамматики и даёт представление о порядке слов, то нельзя оставлять без внимания и специфику предложения.

Известный таджикский лингвист Б.Камолиддинов в своей книге «Синтаксис таджикского языка», изданной в 2010 году, считает важным следующее определение: «Предложение как о

с М.Махмадсадик в своей диссертации «Сопоставительный анализ средств синтаксической связки в таджикском и английском языках» отмечает следующее: «Сложное предложение является наивысшей формой синтаксического образования, которая состоит из двух и более простых в

р Следует отметить, что исследователь М.Махмадсадик в своей диссертации активно использовал научные труды Б.Камолиддина, где определение предложения дано в следующем виде: «Предложение – это такая наиважнейшая единица языка, которая выражает мысль. Предложение формируется из слов и словосочетаний. Слова с самостоятельным значением играют важную роль в построении предложения и выражении мысли, поскольку они употребляются в функции членов предложения. Вступая во взаимосвязь, слова образуют словосочетания, наряду с в

и Предложение – это целостная речевая единица, сформированная в grammatischem итношении. Простое предложение является отдельной синтаксической категорией со своими м

<sup>28</sup> Камолиддинов, Б. Наҳви забони тоҷикӣ. // Б.Камолиддинов, - Нашри аввал. - Душанбе: Собириён, 2010. с.17.

<sup>29</sup> Маҳмадсолехи М. Тахлили муқоисавии воситаҳои алоқаи наҳвӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ. Монография.

<sup>30</sup> Душанбе: «Матбааи ДДОТ ба номи С.Айнӣ», 2022, - 150 с., с. 20.

<sup>31</sup> Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. - Душанбе: Дошири, 1989, ч.3. - 224 с., с.5.

<sup>32</sup> Маҳмадсолехи М. Тахлили муқоисавии воситаҳои алоқаи наҳвӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ. Монография. Душанбе: «Матбааи ДДОТ ба номи С.Айнӣ», 2022, - 150 с., с.18.

<sup>33</sup> Камолиддинов, Б. Наҳви забони тоҷикӣ. // Б.Камолиддинов, - Нашри аввал. - Душанбе: Собириён, 2010. - 208 с., с. 17.

специфическими грамматическими признаками, показывающими его отличие от других синтаксических категорий. Основным признаком предложения считается его связывающая особенность. Среди синтаксических единиц только предложение обладает предикативной функцией. Предикативная особенность и предикативная интонация считаются специфическим признаком предложения.

Четвёртый раздел первой главы назван “**Исследование и классификация придаточного предложения с точки зрения русских лингвистов**”. В английском языке отличают следующие виды придаточных предложений: «придаточное подлежащное» - subject clause, «придаточное сказуемое» - predicate clause, «придаточное дополнения» - object clause, «придаточное определительное» - attribute clause и «придаточное обстоятельства» - adverbial clause.

Вторая глава носит название “**Типологические особенности придаточного дополнения в таджикском и английском языках**”, и состоит из четырёх разделов. Во второй половине прошлого века вопрос исследования и изучения сложных предложений в разноструктурных языках привлекал особое внимание лингвистов-типологов. Следует отметить, что этот вопрос относится к числу все еще не до конца раскрытых вопросов, и нуждается в дополнительном изучении, в котором важное место занимает вопрос сложного предложения как специфической синтаксической единицы, а также связи между её компонентами.

Таджикская лингвистика за два последних десятилетия в отношении проблематики и постановки вопросов качественно изменилась. Это явление свидетельствует о начале нового периода в истории языкознания. Если в прежние периоды внимание лингвистов в большей степени было привлечено к вопросам различных ветвей языка, то сегодня лингвисты уделяют больше внимания фундаментальным и теоретическим аспектам языкознания. Методы исследования также усовершенствовались. Подтверждение сказанного является тот факт, что именно в этот период вышло в свет несколько лингвистических трудов по рассматриваемым нами вопросам, которые с одной стороны, послужили богатым и благодатным материалом для дальнейших исследований, а с другой стороны, они способствовали публикации различных грамматик, учебников и учебных пособий.

В таджикском языкознании по вопросу сложноподчинённых предложений издано большое число научных трудов, принадлежащих перву известных учёных и исследователей, таких как Б.Ниёзмухаммадов, Д.Тоджиев, Ш.Рустамов, М.Касимова, Х.Хусейнов, С.Атобуллоев, Ф.Зикриёев. Но до недавнего времени изучение придаточного дополнения оставалось вне поля зрения специалистов отрасли. В отношении этого вида предложений встречались краткие сведения, опубликованные только в учебниках и некоторых научных статьях, но в виде отдельной научной диссертации эта тема до того времени не исследовалась, поэтому наше исследование в данном направлении можно считать первой научной работой. Естественно, что завершенные ранее научные работы не охватывали полностью все аспекты придаточных дополнения да еще и в сопоставительном плане. Итак, данная образовавшаяся лакуна в таджикской лингвистике в определенной степени была заполнена научной работой Ш.Рустамова на тему «Придаточное

д  
о Вопрос исследования сложных предложений исследуется в рамках сопоставительного языкознания. Изучение данного явления началось в 40-е годы XX века. Основателем изучения и исследования сложных предложений английского языка, по нашим сведениям, является член-корреспондент Академии наук СССР В.Н.Ярцева, которая ещё в 1940 году посвятила свой научный труд исследованию данного вопроса. В таджикском языкознании первыми учёными, приступившими к изучению сложных предложений, были известные таджикские лингвисты Д.Таджиев и Ф.Зикриёев.

и В конце 60-х годов прошлого столетия вышла в свет статья Х.Каххаровой о сложносочинённых предложениях таджикского языка. Большая часть сведений о сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях приводятся во второй части учебника таджикского языка для вузов страны, изданного в 1963 году. В эти годы этой проблематикой занимались такие таджикские лингвисты, как А.Эшонджонов, Ш.Рустамов, Ф.Зикриёев. Кроме того, некоторые сведения по вопросу сложных предложений таджикского языка приводятся в академической грамматике вузов страны, где приводятся итоги наиболее полного исследования вышеуказанного вопроса, который всё ещё нуждается в дополнительном и глубоком исследовании.

р

<sup>33</sup> Масъалаҳои забоншиносии тоҷик. (Мачмуи мақолаҳо). / Ш. Рустамов. - Душанбе: Нашриёти «Дониш», 1967. - 169 с.

е

н

н

о

м

В отношении оттенков модальности придаточного дополнения в его построении большую роль играют составные глаголы, которые определяют сказуемое придаточного дополнения в таджикском и английском языках.

Основным средством связи придаточного дополнения с главным предложением в английском языке является союз *ki* – *that*. Этот союз подчиняет главному предложению не только косвенную, но и прямую речь: «*Дар рӯзе, ки ман аввалин бор ин ҳавлиро ба ёди худ гирифтаам, хонаи ҷанубӣ ва рӯи сӯфа пур аз меҳмонони мардина буда, хонаи шимолӣ пур аз меҳмонзанон буд*» [С.Айнӣ, 17-18]. – День, когда я впервые запомнил этот двор, южная комната и топчан были полны мужчин, а северная комната была заполнена гостями женского пла - The first memory I have of this yard was on a day when the south building and sufa were full of men and the north building was full of women [S.Aini, 38];

*Ман худро аз бачагони дигар ҳам хурсандтар ҳис мекардам, чунки дар он рӯз дар тани ман чунон либосҳое буд, **ки** ман пеш аз он монанди онҳоро напӯшида будам, ё ин ки пӯшида бошам ҳам, дар ёд надоштам: дар барам курта-лозимии сафеди сӯфта буд ва аз рӯйи вай ҷомае пӯшида будам, **ки** гулҷои порча-порча дошт ва дар сарон калланӯши нав буд, ки модарам гулдӯзӣ карда буд* С.Айнӣ, 18]. – Я радовался больше других детей, так как в тот день на мне была одежда, которую я раньше не одевал, и даже если одевал, то не помнил: я был одет в белую рубаху и штаны из ситца, а сверху на мне был халат с фрагментами цветов, на голову была надета тюбетейка, которую моя мама расшила цветами - *I was standing with the other boys in front of the musicians, watching and listening to them, I felt doubly happy because I was wearing such fine new clothes as I had never worn before: a smooth white tunic and matching pants, and overthis an embroidered joma, as well as a new cap, which my mother had embroidered with flowers* [S.Aini, 38].

С союзом **дар бораи он ки** (о том, что) главному предложению подчиняются придаточные дополнения, выражающие объект обсуждения: *Модарам қадре мунтазир шуда истод, дид, ки ӯ дар бораи он кор чизе намегӯяд, аз вай пурсид* [С.Айнӣ, 98]. – Мама немного подождала, и видя, го. My mother waited a little, then, seeing that he was not about to volunteer anything further, asked 1].

Синтаксист Ш.Рустамов в своей статье «Придаточные дополнения в современном таджикском литературном языке» пишет: «Слова «гуфта» и «гӯён» в основном являются деепричастиями, но они используются для подчинения главному предложению ряда придаточных предложений. В этой функции почти ничего не остается от их глагольных и обстоятельственных особенностей, и они выполняют функцию союзов. Поэтому мы назвали их союзовыми словами»<sup>34</sup>.

Например: «*Дар ариза рафти корро ба тарзе ки ҳозир гуфта гузаштам, шарҳ додам. Ва талаб кардам, ки барои пеш бурдани кори ҳашар ягон каси худотарсро фармояд, ки ин кор зудтар тамом шавад. Дер мондани ин кор ҳам ба ҳалқ зарар дорад, ҳам ба давлат. Зоро вақте ки руд кофта нашавад ва об ҷорӣ нагардад, албатта заминҳо аз кишт мемонанд, дар он сурат подиоҳ ҳироҷ ва молиётро аз кӯҷо мегирад? - Аризаро аз номи кӣ навиштед? - гуфта модарам пурсид*» [С.Айнӣ, 98]. In it I described the way the work was proceeding, as I told you just now. And I requested that he appoint an honest man to see that the work is finished sooner. I pointed out that the delay harms both the people and the government; for if the channel is not dug, and the water does not flow, the fields must remain unsown, and then where will His Highness get his taxes and revenue?».

«In whose name did you write the petition?» asked Mother [S.Aini, 88].

Лексемы «гуфта» и «гӯён» имеют общность и отличия с союзом «ки – that». Общность проявляется в том, что: 1) и слово «гуфта», и слово «гӯён» имеют интегрированные функции, они подчиняют главному предложению придаточные дополнения, цели, причины и др.; 2) подчиняют придаточные дополнения главному предложению с помощью различных глаголов, имеющих семантические оттенки отношения, разговора, повелительный, мыслительный оттенки, и выражающих различные состояния; 3) они также восстанавливают связь между главным предложением и придаточным дополнения с помощью прямой и косвенной речи.

При этом, они имеют и ряд отличий:

а) круг употребления лексем «гуфта» и «гӯён» не столь широк, они связывают главное предложение, асосан, в основном его повествовательную форму, которая изложена либо каким-нибудь лицом, либо она принадлежит самому говорящему: «*Тагоиям ба таъзими шогирдона ҳам шуда бо ӯ воҳӯрдӣ кард ва падарамро ҳам «язнамуллом» ва «барои зиёрати шумо омаданд» гуфта*

<sup>34</sup> Масъалаҳои забоншиносии тоҷик. (Маҷмуи мақолаҳо). / Ш. Рустамов. - Душанбе: Нашриёти «Дониш», 1967. - 169 с., с. 93.

*шиносо кунонид*» [С.Айнӣ,102]. - My uncle bowed deferentially to his teacher, exchanged greetings, then introduced my father as «my brother-in-law, who has come to pay his respects [S.Aini,93].

- Шояд ба шумо ҳамин хуш ояд гуфта фикр кардам, - гуфтам дар ҷавоб [С.Айнӣ,118]. - «I thought you might like them too,» I answered [S.Aini,111].

6) придаточное дополнения с союзными словами «гуфта» и «гӯён» в отличие от придаточного дополнения с союзом «ки - that» находятся в позиции перед главным предложением: *Ман аввал таачҷуб кардам, баъд оташин шудам ва баъд аз он ҳандаам гирифт: таачҷуб кардам барои ин ки ман ба бадали хизмати ҳатбардории ҳуд ин гуна «музд» мегирам гуфта ҳеҷ наандешида будам; оташин шудам - ҷунки он ҷазо тамоман ноҳақона буд; ҳандаам омад - ҷунки ў дар сухани ҳуд «...ҳар фалоне ки ў ҳӯрдааст, ту шарм накарда-начакконда оварда ба рӯи ман мезаний» гӯён ҳудаши-ҳудаиро ҳақорат карда буд [С.Айнӣ,122]. - was first of all surprised, then angry, and finally I burst out laughing-surprised, because I never expected this kind of reward for my errand; angry, because it was utterly undeserved; and amused, because with his own words he had made himself ridiculous [S.Aini,114].*

в) союз «ки - that» обычно находится в придаточном дополнении перед главным предложением, а союзы «гуфта» и «гӯён» стоят после придаточного дополнения: *Нимишабӣ "дӯзд омад" гӯён ғалогула шуда зуд ҳомӯи гардиҷ* [С.Айнӣ,113]. - n the middle of the night there was a disturbance and cries of alarm, as if thieves had been discovered, which however soon subsided [S.Aini,74]. «Ҳама «духтари ғуреза, никоҳи қозихонагӣ» гӯён бо якдигар завқунон ғап мезадан» [С.Айнӣ,128]. - The kadi's house-hold staff and onlookers from the street crowded into the courtyard, talking excitedly to one another; I heard the words «eloped» and «runaway wedding [S.Aini,113]. «Агар ҳол ҳамин бошад, инҳо бе он ки кореро бароранд ғаллаҳои дар анбор ва канор мондаро ҳурда тамом мекунанд, гӯён изҳори дилтангӣ намуд». Более того, союз «ки - that» более характерен для литературно-книжного стиля, а союзные слова «гуфта» и «гӯён» - для разговорного. Причина их применения в художественных произведениях с прямой речью также заключается именно в этом: «Он ҳодиса ба ин тарика рӯй дода буд: рӯзе падарам барои намози пешин ба масҷид рафт ва зуд баргашта омада дар роҳрави ҳавли истода маро ҷег зад ва «зуд биё» гӯён шитобкорона баргашта рафт. Ман ҳам аз дунболи ў давидам» [С.Айнӣ,134]. - It came about as follows. One day my father hal goe prayer, but suddenly came back and called to me frod to come quickly, then he hurried out agin, with me running after him [S.Aini,76].

В бессоюзных сложноподчинённых предложениях с придаточным дополнением в основном наблюдаются два вида интонации:

1) **Пояснительная интонация.** В этом случае в конце главного предложения интонация ослабевает. В современном таджикском литературном языке по сравнению со всеми глаголами модальный глагол **ҳостан** – хотеть, выступает в составе главного предложения. Придаточные, подчиняющиеся главному предложению своей интонацией, преимущественно поясняют вот этот глагол **ҳостан**: Ман меҳостам чӣ гуна шеър гуфтани он қасро пурсам, лекин ин мұяссар нашуд - магар вақти намози пешин расида будааст, ки падарам маро аз девор фароварда монд ва шояд ў саволи дар дили ман омадаро ҳис карда бошад, ки:

- Ҳоло хона рав. Ман баъди аз намоз омаданам шеърҳои он қасро ба ту ҳонда медиҳам, – гуфт ва ҳуд ба тарафи масҷид нигоҳ карда давон рафт [С.Айнӣ,135]. I was about to ask what sort of poetry he composed, but missed my chance; it must have been time for prayers to start, for my father lifted me down from the wall and-perhaps guessing the question I had in mind said. «Go back home now. When I get back from prayers, a'll read you some of his poetry.» And he ran toward the mosque [S.Aini,120].

2) **Выразительная интонация.** В этом виде интонации главное предложение сразу прерывается резким и немного высоким звуком, и придаточное предложение начинается с немного низкого звука:

Первый раздел называется **«Сопоставительный анализ придаточного дополнения (object clause) в таджикском и английском языках»**.

Человеку свойственно выражать все свои мысли и чувства с помощью предложений: услышав какую-либо новость, человек ощущает определенные эмоции, подтверждает или отрицает ту или иную мысль. Высокий слог, плавность и красота речи, красочность выражения в художественном отношении и лаконичность изложения мысли говорящего в большой степени зависят от хорошего знания автором правил и закономерностей языка.

Синтаксис считается одной из основных частей грамматики. Среди тем, которые входят в круг обсуждения синтаксиса, на наш взгляд придаточные дополнения всё ещё не исследованы до

конца. Установление в качестве предмета исследования нашей диссертации многих аспектов темы «Придаточное дополнение в таджикском и английском языках» проливает свет на них и дополняет те аспекты, которые до сих пор были выпавшими из поля зрения исследователей.

Полное научное исследование придаточных дополнения все ещё не завершено. Ввиду того, что языки по своему происхождению имеют родственные отношения и тесно взаимосвязаны, все еще имеется необходимость в изучении их грамматики, и детальном описании грамматических характеристик придаточных дополнения сравниваемых языков. Такой подход, возможно, окажет содействие в сравнительно-сопоставительном изучении таких двух разноструктурных языков, как таджикский и английский.

Придаточное дополнение в составе сложноподчинённого предложения исследуемых языков применяется для пояснения сказуемого главного предложения, и дополняет его. Придаточное дополнение преимущественно используется с главным предложением и второстепенными членами предложения. Наряду с этим, следует добавить, что придаточное дополнение и обстоятельства до сих пор не подвергались отдельному анализу в форме научных диссертаций. Можно подчеркнуть, что вышеуказанные вопросы внутренней и зарубежной лингвистики являются одной из наиболее многокомпонентных и сложных тем грамматики, и настала необходимость в их глубоком и всестороннем анализе.

Придаточные дополнения таджикского и английского языка внутри СПП поясняют сказуемое главного предложения, и совершенствуют его. Придаточные дополнения больше используются вместе с главным предложением и его членами. Наряду с этим, необходимо добавить, придаточные дополнения до сих пор не подвергались отдельному научному диссертационному исследованию. Следует указать, что данный круг вопросов в отечественном и зарубежном языкознании считается наиболее многовекторным и сложным, и его рассмотрение в виде диссертационной работы является своевременным и важным делом.

Придаточное дополнение отвечает на вопросы *чӣ - what?, бо чӣ – for what?*. Оно применяется для пояснения также соотносительных слов и конструкций, которые выполняют функцию дополнения главного предложения.

Придаточное дополнение, обычно, выражает сказуемое в глаголе главного предложения и всегда занимает особое место в построении предложения.

Необходимо отметить, что в обоих языках придаточные дополнения используются для пояснения одного из членовъю главного предложения, и дополняют семантику объекта действия. В связи с этим, придаточные дополнения разделяются на две большие группы: 1) выявление придаточных дополнения, используемых для дополнения и совершенствования содержания главного предложения; 2) определение придаточных дополнения для выяснения основного содержания с указательными местоимениями, в которых основную роль играет главное предложение.

Кместно подчеркнуть, что в обоих языках придаточных дополнения связаны с главным предложением, но упоминаемое ими сказуемое выводит объект действия: «*Ман он неъматҳои алвонро дида худро дар миёнаи ҷаннате ҳис кардам...*». Понятно, что в этом предложении не хватает одного из членов, поэтому предложение неполное как по составу, так и по содержанию, и требует пояснений. В этом примере сказуемое “ҳис кард” является не полным и требует пояснения, его поясняют и дополняют только члены главного предложения или сами придаточные дополнения. Например: «*Ман он неъматҳои алвонро дида худро дар миёнаи ҷаннате ҳис кардам, ки дар даруни дӯзах бино ёфта бошад*» [С.Айнӣ,404].- "When I saw those blessings of color, I felt like I was in the middle of a paradise built in hell" [S.Aini,396].

Придаточные дополнения используются для пояснения сказуемого в главном предложении, где объект его действия не упоминается:

*Мударриси як мадраса, ба бошандагони он мадраса ба гайр аз шариквақф будан, алоқаи дигаре надошт ва маҷбур карда наметавонист, ки талабаи он мадраса ба пеши худаи дарс хонад* [С.Айнӣ,10]. - "The teacher of a madrasa had no other relationship with the residents of that madrasa than being a partner in the endowment, and he could not force the students of that madrasa to study in front of him" [S.Aini,8]. «*Ҳоло меҳоҳад, ки ин кампурро ҳам кушад...*» [С.Айнӣ, 364]. - "Now he wants to kill this old woman too..." [S.Aini,344]. (*Ман баъдҳо фаҳмидам, ки ҳамаашон рост меғуфтаанд - ҳамаашон нодон ва бесавод будаанд ва саводнокон дар қатори онҳо наменишистаанд*) [С.Айнӣ,200-201]. - ("I later found out that they were all telling the truth - they were all ignorant and illiterate, and literate people did not sit among them") [S.Aini,192-193]. *Дар рӯзи дуюм дар ҷояи хеста нишаст, дар рӯзи сеюм асозанон ба пои худ берун баромад, мо тамоман хурсанд*

*шудем, ки ў халос шуд* [С.Айнӣ,217].- "On the second day he sat up, on the third day he came out on his feet, we were completely happy that he was saved" [S.Aini,202].

Придаточные дополнения также используются для пояснения таких глаголов, перед которыми в то же время находится член предложения дополнение, и наоборот, если придаточное дополнение стоит после таких глаголов, то оно дополняет содержание главного предложения и начинает выполнять свою вторую миссию, но если они не выполняют такую функцию, то они считаются неполными придаточными.

Второй раздел назван диссертантом **"Структурно-семантический анализ придаточного дополнения в английском и таджикском языках"**.

В таджикской и английской лингвистике в отношении придаточного дополнения не наблюдается специальных научных трудов или статей, однако, наряду с этим, данный вопрос рассмотрен должным образом в некоторых книгах по английскому языку. Следует сказать, что об этом придаточном предложении сведения приводятся только в учебниках. Во всех них, если не принимать во внимание способ выражения и терминологию, дано одинаковое определение придаточного дополнения. Например, в *"Синтаксисе таджикского языка"* дано следующее определение придаточного дополнения:

«Подчинённое предложение (придаточное предложение - Ш.Р.) может выполнять функцию дополнения сказуемого в предложении. Такое подчинённое предложение соединяется с главным предложением благодаря союзу «ки». Например: *«Сардор дид, ки ман кӣ будани худро маълум накардам, фармуд, ки нӯкчаи ҷӯбчаи латтаи равғани пеҷондашударо даргиронда ба пеши рӯйи ман доштанд»* [С.Айнӣ,340]. Подчинённое (придаточное - Ш.Р.) предложение отвечает на вопрос чиро дид? (что увидел?) и дополняет сказуемое»<sup>35</sup>.

В приведенном выше примере подчинённое предложение отвечает на вопрос чиро дид? (что увидел?) и дополняет сказуемое. Как можно наблюдать, лингвисты при формулировании определения придаточных дополнений опираются на лингвистическое учение. В этом определении приняты во внимание три особенности придаточных дополнений: 1) *к какому члену главного предложения относится придаточное дополнение;* 2) *какую функцию выполняет придаточное предложение;* 3) *и как подчиняется главному предложению придаточное дополнение.*

Действительно, эти особенности и признаки относятся к основным признакам придаточных дополнений, которыми обладает большая часть из них.

На основе этого отмечена еще одна важная специфическая особенность, связанная со способностью трансформации придаточных дополнения в инфинитивное словосочетание:

«Подчинённое (придаточное - Ш.Р.) дополнения, времени, цели и причины можно заменить на номинативно-глагольные (инфinitивные - Ш.Р.) словосочетания; замена осуществляется следующим образом а) сокращается окончание (союз - Ш.Р.) подчинённого (придаточного - Ш.Р.) предложения; б) вместо глагольного сказуемого в подчинённом (придаточном - Ш.Р.) предложении применяются номинативно-глагольные (инфinitивные - Ш.Р.) конструкции.

Подчинённое (придаточное - Ш.Р.) дополнения: *Инро ҳам аз барои ҳамин талаб меқунам, ки баъд аз ғурехта рафтамон, то ягон кор ёфтад, ба мо пул даркор мешавад* [С.Айнӣ, 54].

Трансформация подчинённого (придаточного - Ш.Р.) предложения в номинативно-глагольное (инфinitивные - Ш.Р.) словосочетание: *«Аммо ин корҳоро кардан тули бисёр талаб мекард»* [С.Айнӣ,219]»<sup>36</sup>.

В данном труде другие функции придаточных дополнения, другие средства связи придаточных с дополнениями с главным предложением не отмечены.

Основной недостаток этого произведения о сложноподчинённых предложениях с придаточными дополнениями состоит в том, что в придаточном предложении второстепенные члены простого предложения признаны равноправными или одинаковыми. Поэтому в данных учебниках ничего не сказано об отличии этих двух синтаксических категорий, из этого сделаны такой односторонние выводы, что все придаточные дополнения трансформируются в инфинитивные словосочетания.

<sup>35</sup> Белнитский А.М. ва Ҳочизода. Нахви забони тоҷикӣ, барои синғҳои vi-vii. / Белнитский А.М. ва Ҳочизода, қисми дуввум, Нашр. давл. Тоҷикистон, 1936, саҳ. 26.

<sup>36</sup> Белнитский А.М. ва Ҳочизода. Нахви забони тоҷикӣ, барои синғҳои vi-vii. / Белнитский А.М. ва Ҳочизода, қисми дуввум, Нашр. давл. Тоҷикистон, 1936, саҳ. 32.

В других последующих учебниках по грамматике таджикского и английского языков для средней школы это определение и анализ повторяются в различных вариациях. В грамматиках таджикского и английского языков для вузов также встречается данное определение:

«Придаточное дополнения дополняет и поясняет содержание действия главного предложения, подчиняется главному предложению посредством союза *ки*:

*Аммо бовар намекардам, ки бобоям ба ман нақора ёфта дижад ва ба ҳамин мулоҳиза ба ўгуфтам* [С.Айнӣ,18]»<sup>37</sup> [36,148-165].

В произведении приводится несколько других примеров, в которых показаны главное и придаточное предложения. В учебнике для средних школ можно было бы удовлетвориться этим определением, поскольку он отображает нормативную грамматику, и предлагает учащимся основные известные правила и законы. Однако для студентов высшей школы это определение и классификация являются недостаточными и неполными. Здесь определение придаточного дополнения было необходимо привести таким образом, чтобы охватить все его особенности.

В этом правиле отображено только подчинение придаточного дополнения посредством союза *that - ки* – что главному предложению. Бессоюзные сложноподчинённые предложения приводятся под отдельным заголовком, но и здесь отсутствуют сведения о бессоюзном придаточном дополнении, и отдаётся предпочтение придаточным обстоятельства, хотя в английском языке преобладает количество бессоюзных придаточных дополнения. В связи с тем, что такому способу использования придаточного дополнения не уделялось должного внимания, естественно, что причины относительно широкого его употребления также остаются неизвестными. О переходе инфинитивных словосочетаний в разряд придаточных предложений, в частности, придаточного дополнения даны следующие сведения:

В обоих языках некоторые придаточные предложения (причины, цели, дополнения, образа действия и др.) по своим функциям и значимости близки инфинитивным словосочетаниям, поэтому они могут трансформироваться в инфинитивные словосочетания. Во время перехода придаточных предложений в инфинитивные словосочетания: а) союз не используется, б) сказуемое придаточного предложения применяется в форме инфинитива.

Союзное сложноподчинённое предложение.

1. Придаточное дополнения:

а) *Тамошибинон ҳаминро медиданд, ки дар вақти бардошта шудани ҳар чӯб пӯстпораҳои пушти бандӣ ба он чӯб часпида аз ҷояи мехест ва аз ҷои ҷароҳат чакраҳои хун ба ҳар тараф поши меҳӯрданд* [С.Айнӣ, 354];

б) *Ман дар ҳамин гуна фикру хаёл будам, ки Икромхона омад* [С.Айнӣ,197].

Из этих примеров возникает вопрос: все ли виды придаточных дополнения могут переходить в разряд инфинитивных словосочетаний? Если они не переходят, то какие из них трансформируются в словосочетания, а какие нет? Эти вопросы остаются без ответа в синтаксисе для высшей школы, в связи с тем, что автор не ставит вопроса о переходе придаточного дополнения в инфинитивные словосочетания.

Это свидетельствует о том, что вышеуказанный вопрос в пособиях для вузов до сих пор остается без ответа. Поскольку исследователи и учёные-лингвисты при трансформации придаточных дополнения на инфинитивные словосочетания не видят никаких проблем, и замена гармоничного и корректного выражения в предложении «*Ман дар ҳамин гуна фикру хаёл будам, ки Икромхона омад*» приводит к исчезновению красоты и лаконичности выражения в данном предложении. Например: - Гапҳои русӣ навишта гирифтани маро мабодо ба касе нагӯйӣ» [С.Айнӣ,257]. - "Write down my Russian words in case you don't tell anyone" [S.Aini,249]. В действительности, приведенное выше предложение по содержанию является неправильным и большинство придаточных дополнения заменяются на инфинитивные словосочетания или выражаются ими. Поэтому предложение отличается от словосочетания, даже от синонимичного, поскольку словосочетания какими бы они ни были, не могут выполнять синтаксические функции предложения.

Необходимо отметить, что в обоих исследуемых языках большинство придаточных дополнения и инфинитивных словосочетаний синонимичны друг другу, и их можно выразить в обоих формах. Однако некоторые придаточные предложения нельзя переделать в словосочетания, поскольку все тонкости смысла и оттенки предложения невозможно выразить словосочетаниями.

<sup>37</sup> Грамматикаи забони тоҷикӣ. Синтаксис. Китоби дарсӣ барои мактабҳои олий. Дар зери таҳрири Б.Ниёзмуҳаммадов ва М.Исматуллоев. Душанбе, 1963, с. 148.

Например, если сказуемое главного предложения обозначает прошедшее и настоящее время, а сказуемое придаточного предложения будущее время, то их невозможно заменить на словосочетания.

Наряду с этим, автор пишет, что временной характер аороиста в придаточных дополнения до определённой степени слабеет, при этом функция отображения времени протекания действия, в определенной мере переходит к глаголу главного предложения, которому подчиняется ароист. Поэтому в придаточном дополнении после повелительного наклонения применяется форма настоящего и будущего времени, но после глагола прошедшего времени она выражает действие, после которого находится основной глагол, выражающий одновременное действие. Другая форма выражает сослагательное наклонение прошедшего, настоящего и будущего времени. В придаточных дополнениях, сказуемое которых выражено предикативным наклонением, их временной оттенок проявляется очень ярко, поскольку такие придаточные дополнения не имеют никаких смысловых оттенков и в них объективная действительность выражается в одном из времён:

**1) Настоящее время:** Ман пай бурдам, ки Пирак бо он чуссаи назарногир ва чехраи бемормонандаш шавки чизомӯзӣ дорад [С.Айнӣ,46]. - "I noticed that Pirak, with his unattractive face and sickly face, is interested in learning" [S.Aini,46]. Ман рост истода фикр мекардам, ки ба назди кадом гурӯҳ рафта нишинам [С.Айнӣ,57]. - "I was standing and thinking about which group to sit next to" [S.Aini,53].


**2) Прошедшее время:** ЗГ (замони гузашта): Ман аз ин байти амир пай бурдам, ки ў мақсади маро фаҳмидааст ва тир ба нишон расидааст [С.Айнӣ,535].- I noticed from this verse of Amir that he understood my purpose and the bullet hit the mark.

**3) Будущее время:** Ман дидам, ки мушон китобхоро нобуд хоҳанд кард [С.Айнӣ,519]. - I saw that they will destroy such books.

**4) Настояще-будущее время:** – Боз чанд гап медонам, ки ҳоло дар ёдам нест, - гуфт ў, - дар коғаз навишта мондаам [С.Айнӣ,42]. - - I know a few more things that I don't remember now, - he said, - I wrote them down on paper [S.Aini,32].

Из недавних сказал и написали лингвистов становится ясно, что предложения-наполнители и все его аспекты все еще нуждаются в глубоких исследованиях и исследованиях.

Рисунок №1. Составные глаголы в английском и таджикском языках.



Третий раздел именуется “Роль и место семантические оттенки придаточного дополнения в таджикском и английском языках”. Придаточное дополнения является одним из тех придаточных предложений, которые имеют множество смысловых оттенков. Многочисленные смысловые оттенки связаны с нахождением придаточного дополнения и ещё с тремя факторами. Сказуемое второстепенного дополнительного предложения может быть выражено глагольными наклонениями, и это даёт возможность для того, чтобы придаточное предложение выражало многочисленные смысловые оттенки.

Придаточное дополнения поясняет сказуемые, которые охватывают различные значения и в связи с ними придаточное предложение употребляется в соответствующем наклонении и получает многочисленные смысловые оттенки. В составе придаточного предложения употребляются модальные слова и частицы, что приводит к выражению различных смысловых оттенков. Придаточное дополнения может иметь следующие смысловые оттенки:

**1. Оттенок цели:** придаточное дополнения, которое поясняет глаголы *талаф кардан* - требовать, *роziш шудан* - соглашаться, *нишон додан* - показывать, *фармудан* - приказывать, *хоҳии кардан* - желать, *илтимос кардан* - просить, *кӯшиш кардан* - стараться, *гуфтан* - говорить, *хостан* - хотеть, а их сказуемое выражается в форме аориста, и имеет оттенок цели: «ӯ ба ман фармуд, ки аз лой ба шакли чароғҳои сиёҳи қадимӣ ҷилиме созам» [С.Айнӣ,507] - Не ordered me to make a chilime out of clay in the shape of ancient black lamps [S.Aini,347]. «Баъд аз як поси шаб соҳиби ҳавлӣ аз пушти ҳучра, ки равзани танге ба тарафи кӯча кушода мешуд, маро ҷеф зада илтимос намуд, ки як сари қадам ба базми ӯ биравам» [С.Айнӣ,519] - After one night, the owner of the yard from the back of the room, where a narrow window opened to the street, called me and begged me to go to his party.

**2. Оттенок причины:** придаточные дополнения, которые поясняют такие обстоятельственные сказуемые как *афсус ҳӯрдан* - сожалеть, *тарсидан* - бояться, *ранҷидан* - обижаться, *ҳайрон шудан* - удивляться, *шарм доштан* - стесняться, *маҷбур шудан* – быть вынужденным, получают оттенок причины. Сказуемое таких придаточных предложений выражается как аористом, так и наклонениями сказуемого. Ман дар бораи Рустамча ва азими дехчагӣ маълумоти кӯтоҳе ба гирдомадагон додам ва афсӯс ҳурдам, ки Азими дехчагии номард турехта рафтааст [С.Айнӣ, 43] - I gave a brief account of Rustamcha and the village giant to the crowd and I was sorry that the poor village giant had run away. Мо тарсидем, ки агар босмачӣ ба дехаи мо ояд, молҳои моро ҳам тороҷ ҳоҳад кард [С.Айнӣ,43] - We were afraid that if Basmachi came to our village, he would also rob our goods.

**3. Оттенок результата:** *Ҳамаи ин камбӯдӣ ва норасоҳо ба он оварда расониданд, ки дар нимсолаи якуми соли хонииши 1965- 1966 як ҳазору 526 нафар хонандагон программаи таълимиро аз ҳуд накарданд* – Все эти недостатки привели к тому, что в первом полугодии 1965-1966 учебного года одна тысяча 526 учащихся не усвоили учебную программу - All these shortcomings and shortcomings led to the fact that in the first half of the 1965-1966 academic year, one thousand 526 students did not master the curriculum.

Уместно отметить, ки в обоих языках придаточное дополнения выражается посредством подчинительных и соединительных союзов. Кроме того, другие части речи также играют ключевую роль в построении придаточного дополнения. Из приведённых выше примеров выясняется, что все части речи играют большую роль в построении данного смыслового оттенка.

Сказуемое придаточного дополнения также выражается посредством предположительного, сослагательного, условного и повелительного наклонений. Например, в следующих примерах сказуемое первого предложения выражено посредством предположительного наклонения, семантический оттенок предложения и сказуемое второго главного предложения выражены посредством сослагательного наклонения, что придаёт ему оттенок просьбы:

1. Ман гумон мекунам, ки баъд аз тӯй аҳволи зиндагонии хонадони мо хеле танг шуда буд [С.Айнӣ,89] - «It seems that after the circumcision our family's financial situation became very tight».

2. «Тааҷҷуби шунавандагон торафт зиёд мешуд ва ҳеҷ кас намефаҳмид, ки ин ҳикоят ба даъво чӣ даҳл дошта бошад ва тааҷҷуби ғазаболуди ман аз дигарон зиёдтар боло мегирифт» [С.Айнӣ,319] - The astonishment of the audience was increasing, and no one understood what this story had to do with the lawsuit, and my furious astonishment was rising more than the others [S.Aini,311]

Если сказуемое придаточного дополнения выражено посредством таких оборотов как *лозим аст* - необходимо, *даркор аст* - нужно, *зарур аст ё не* – надо или не надо, *мумкин аст ё нест* – можно или нет, то придаточное предложение получает просительные или повелительные

смысловые оттенки.<sup>38</sup> Суханро дароз накунед, чанд бор ба шумо гуфтам, ки ба хонаи хукumatдорон меҳмон шудани онҳо мумкин нест [С.Айнӣ,563]. - Do not prolong the speech, I have told you several times that it is not possible for them to visit the government's house.

Сказуемое придаточного дополнения в основном выражается двумя наклонениями: повествовательным и условным. Аорист – это глагольная форма, способная выразить любые модальные смысловые оттенки, и благодаря этой своей особенности он является противоположностью повествовательного наклонения.

В связи с этим, придаточное дополнения может получать следующие смысловые оттенки:

#### **1. Пожелание, просьба, требование, высказывание, мольба:**

«Ман аз акаам хохиш кардам, ки ба ман осиёро нишон дихад» [С.Айнӣ,29].- "I asked my brother to show me the mill, which was twenty yards down from the stream crossing" [S.Aini,22]. Ман хостам, ки шеърҳои дигари падарамро ҳам шунавам ва илтимос кардам, ки байтҳои дигарашро ҳам барои ман хонад [С.Айнӣ,138]. - I wanted to hear my father's other poems and begged him to read his other verses for me [S.Aini,138]. «Як рӯз аз дӯзах ҳалос шуда чӣ кор мекунам, - гӯён ман дубора талаб кардам, ки барои рӯзахӯрӣ руҳсат дихад» [С.Айнӣ,130]. -"I didn't see how one day more or less could save me from the inferno, and again begged Mother to let me break my fast" [S.Aini,82].

#### **2.Призыв, приглашение:**

- Ҳама чиз тайёр аст, аммо ман ба омадани Сайдакбарҳоҳа нигаронам, ки он касро даъват кардам [С.Айнӣ,175]. - "Everything was ready, but he was waiting for Sayid-Akbar, who after all was a guest-they would have to wait a little while longer" [S.Aini,164]. «Ин таклиф ба ман маъкул шуд, гириам сусттар ва дилам кушодатар гардид: ба назари ман аз шунидана нағмаи нақора худ нақоранавоз шудан бехтар ва хуштар менамуд» [С.Айнӣ,18].- " I liked this suggestion so much that I stopped crying, playing the drum would be much more fun than just listening to it " [S.Aini,13].

#### **3. Надежда, ожидание:**

«Умедворам, ки баъд аз ин он гуна корҳоро нақунӣ!» [С.Айнӣ,167]. - "I hope you won't do that sort of thing again!" [S.Aini,157]. «Дар ин сурат талабаҳои ҷамоаи дуюм маҷбур мешуданд, ки барои вақти дарси худ як соат интизорӣ қашанд» [С.Айнӣ,16]. - "In this case, the students of the second group were forced to wait an hour for their lesson time" [S.Aini,12].

#### **4. Разрешение, соизволение, допускать или не допускать, давать или не давать возможность, соглашаться:**

- «Хуб, акнун маро дидед, иҷозат ҳам гиред, видоъ ҳам кунед» [С.Айнӣ,439].- "Well, now you have seen me, take permission and say goodbye" [S.Aini,424]. - Руҳсат дихед, ака эшон, ки ман маъни дуои худро ба шумо фахмонам [С.Айнӣ,90]. - "Permit me, dear eshon, to explain the meaning of my prayer" [S.Aini,79]. - Зотан одамони донишманд аз байни қашшоқон мебароянд, афсӯс ки қашшоқзодагон барои хондан имконият надоранд, бойбачагон, хусусан маҳдумон (писарони муллоҳои қалон) бештарин аҳмак, ё ин ки нобакор мешаванд, инҳо хонанд ҳам, бисёртаринашон ягон чиз намешаванд, агар шаванд ҳам аксаравон одамони бад мешаванд [С.Айнӣ,136]. - But pity those bore poverty who have no opportunity to learn to read! The rich-especially the makhdumon, the sons of the important mullahs-are mostly fools or good-for-nothing even though they can read almost of them never amount to much, or if they do they turn out bards [S.Aini,121]. Оқубат як мӯйсафед, ки дар ҷавониаш ҳарбоз буда, бинобар пириаш ҳоло ин бозиро тарқ карда будааст, розӣ шуд ки бе ҳаридани ҳар ба Рустам сад танга қарз дихад ва ўро тасаллӣ дода [С.Айнӣ,170].- As a result, an old man, who was a soldier in his youth and has now left this game due to his old age, agreed to lend Rustam a hundred coins without buying a donkey and comforted him [S.Aini,163].

#### **5.Старание и стремление:**

Аз рафтани модар чигуна мутаассир шудани бародаронамро намедонам, аммо дили худам бисёр вайрон шуд ва кӯшиш мекардам, ки овоз набарорам ва беморро азоб надиҳам [С.Айнӣ,223].- I don't know how my brothers were affected by my mother's departure, but my heart was very broken and I tried not to raise my voice and not to torment the patient [S.Aini,214].

#### **6. Приказ, подчёркивание, совет и побуждение:**

«Ман ба қабзаи шамшер даст бурдам, ў ба ман фармон дод:

- Аз асп фуро!» [С.Айнӣ,338].

- "I touched the hilt of the sword, he ordered me:

- "Get off the horse!" [S.Aini,326].

<sup>38</sup> Масъалаҳои забоншиносии тоҷик. (Маҷмуи мақолаҳо). / Ш. Рустамов. - Душанбе: Нашриёти «Дониш», 1967. - 169 с., с. 87.

«Насим таъкид кардааст, ки озод шудани Насим дар миёнаи мардум овоза нашавад, то шашмоҳ ўрӯй пинҳон карда гардад» [С.Айнӣ,394]. - "Nasim emphasized that the release of Nasim should not be spread among the people, so that his face would be hidden for six months" [S.Aini, 383].

- Ҳар дуи инҳо маслиҳат кардаанд, ки ман имрӯз ба онҳо ҳалвои рағанӣ гирифта дихам [С.Айнӣ,31]. - Both of them have advised me to buy and give them ragani halwa today [S.Aini,23].

### 7. Обязательство, обещание, клятва, договор:

Як рӯз камбағалони деҳаро дар пеши масҷид ғун карда, дар пеши имом аз занталоқӣ қасамхӯрдааст, ки агар касе хизмати ўро қабул кунад, ҳақ медиҳад ва тӯҳмат намекунад [С.Айнӣ,55]. - "One day, he called all the poor people of the village in front of the mosque and swore a solemn oath before the imam; that whoever agreed to work for him would be paid fully and without question" [S.Aini,44]. Бо ҳамин сайри як шабурӯзии Дарвешобод тамом шуд ва ман аҳд кардам, ки дигар ба сайри Дарвешобод наравам, чунки дар он ҷо ягон тамошои дилхушкунанда набуд [С.Айнӣ,172]. - With this, our stay at Darveshobod, which had lasted a day and a night, was over. I promised myself I would never again visit the Darveshobod fair, since it offered not a single enjoyable spectacle [S.Aini,167]. Кампир маҷбур шуд, ки ягон ҳикоя гӯяд ва вайда дода ошро аз дасти Икромхоча гирифта ҳӯрд ва ба ҳикоягӯй сар кард [С.Айнӣ,64]. - The old woman was forced to promise us a story, she took the rice back from Ikrom Khoja, finished it, and began [S.Aini, 34].

### 8. Умение:

Дар ҳамон вакт аз тарси «деву чин» маро бароварда тавонистанаш ба ман бисёр фоидани калон дод [С.Айнӣ,73]. - Thus it was that my father succeeded in dispelling my fear of supernatural beings, which was a considerable boon to me [S.Aini,64]. «Ҳамчунин мӯҳаббати ман низ ба он ҷавон аввал як майли одии қалбӣ бошад ҳам, кам-кам ва бо диданҳои пайдарпай ба дараҷаи камол расид ва рафта-рафта ба андозаи бардошта партофта тавонистани ҳамаи мониаҳо кувват гирифт"..." [С.Айнӣ,429]. - "Also, my love for that young man, although at first it was a simple inclination of the heart, gradually and with successive visits it reached the level of perfection and gradually became stronger to the extent of being able to overcome all obstacles"..." [S.Aini,413].

### 9. Необходимость, вынужденность, обязательность:

Агар ин мусибатнома аз ҳад зиёд анҷӯҳовар баромада хонандагони мӯҳтарамро ноҳушнуд кунад, маъзарат мепурсам ва маро, ки маҷбурияти фарзанди ҳудро қисман бошад ҳам, адо кардан хостам, умединорам, ки бубахшанд [С.Айнӣ,231]. - If this catalogue of disaster seems excessive and offends my readers. I ask their pardon: I wished only to pay in part the dues of my childhood, and hope they will be indulgent [S.Aini,111]. - «Мо дар мадраса кам ҳонда бошем ҳам, шариатро медонем, - гуфт мутаввалий, - шариат ҳамеша дар вақтҳои зарурат аз қоидаҳои ҳуд истисно мекунад» [С.Айнӣ,434]. - "Even if we have studied little in the madrasa, we know the Sharia," said Mutawalli, "the Sharia always makes exceptions from its rules when necessary" [S.Aini,422].

### 10. Страх, опасение:

Дар ин ҷо беозор ва бетарсу бим тарфбозиро ба хубӣ тамошо мекунед, - гуфт ва аз кисааш як куттӣ гӯтирид бароварда ба ҷияни ҳуд Ҳомидхоча дода илова намуд [С.Айнӣ,160]. - He took a box of matches out of his purse and gave it to his nephew Homid Khoja, with the words [S.Aini,89]. «Бо шунидани ин сухан аз тарсу ноумедӣ қариб буд дилам тарқад, зоро ман "магар вайда ба вақти дигар мондааст ва Ситора барои хабар додан омадааст, гуфта пиндоштам» [С.Айнӣ, 414]. - "When I heard these words, my heart almost burst out of fear and despair, because I thought that the promise was left for another time and the Sitora had come to inform" [S.Aini, 403].

Четвёртый раздел носит название **«Особенности применения придаточного дополнения в таджикском и английском языках»**.

Придаточные дополнения не всегда соответствуют главному предложению, поскольку все виды сказуемых могут принимать дополнение. Придаточные дополнения взаимосвязаны с таким главным предложением, сказуемое которого нуждается в упоминании объекта действия. Например, в простом предложении «Аммо аз шармаши ҳудро ба нодонӣ зада зимишан ба воситаи хостгор пешниҳод кардан матлабатонро тараб кард» [С.Айнӣ,20] не достаточно членов предложения и сказуемое «пешниҳод кардан ва ё таклиф кардан» с точки зрения семантики остаётся неполным и требует пояснения, его совершают части придаточных дополнения или части придаточных дополнения.

Например: «Баъд аз фурсате тагоиям - Қурбонниёз аз хона баромада ба пеши мо омада ба ман таклиф кард, ки ба хона даромада дар он ҷо нақоранавозӣ қунам» [С.Айнӣ,22]. - After a while, Uncle Qurbon-Niyoz came out and invited us to come and play inside [S.Aini,16].

Придаточное дополнения применяются для пояснения сказуемого главного предложения, объект действия которого не упоминается: «*Баъд аз он аз шинни тут, ки аз Соктаре пухта оварда буд, як кося барин дар дег андохта қиём гирифт*» [С.Айнӣ,29]. - "After that, he put a bowl of mulberry molasses, which he had cooked from Soktare, into a pot and got up" [S.Aini,23]. - «*Ман метарсам, ки «ин харҷ барои ту шуд» гуфта Бухоро рафтани маро дер намононанд*» [С.Айнӣ,30]. - "Because I'm afraid that he'll charge it to my account and put off sending me to Bukhara" [S.Aini,22].

Глаголы делятся на две части по их отношению к объекту: «переходные» и «непереходные». Строение и состав непереходных глаголов не входят в объект, в них не применяются непосредственно соединяющиеся дополнения, а в переходных глаголах фактор действия непосредственно соединяется с объектом и они всегда имеют прямые дополнения. Глаголы гуфтан - to speak, дидан - to see, шунидан - to hear, фахмидан - to understand, пурсидан - to ask, навиштан - to write, гузштан - to put, таклиф кардан - to propose , фаромӯш кардан - to forget относятся к числу таких глаголов. - «*Қарзи падарамро ҳозир намедодед ҳам, мешуд, он кас ки «то вақти мурданам дихед, мешавад» гуфта бошанд, аз ҳама пештар додан чӣ даркор буд?*» [С.Айнӣ,24]. - "You needn't have rushed to pay my father back," my mother said. "He said you could repay him any time before he died. Why him before anyone?" [S.Aini,17]. - «*Дар ҳамин муддати як сол, ки аз тӯй ғузашт, аз қарзатон чи қадараширо кандед?* - гуфта пурсид модарам» [С.Айнӣ,24]. - "It's been a year now since the circumcision. How many of the loans have you paid back? my mother asked" [S. Aini, 1998, 16]. «*Бинобар ин, ў ба ман таклиф кард, ки ҳудам ҳам ҳаракат кунам, то ки барои харчи таҳсилам ба дастам маблаге дарояд*» [С.Айнӣ,211-212]. - "Therefore, he suggested me to move myself, so that I could get money for my education" [S.Aini,194]. «*Қарабек шахсан ҳудаши омада ба соҳибони он заминҳо ҳам хорпулӣ андохт ва ў дид, ки дар дарёбод ғову гӯсфанди бисёреро ҷаронда гаштаанд, хост ки ба соҳибони он молҷо «ҷаропулӣ» андозад ва ба ин мақсад подабонон ва ҷӯпононро ба ҳузури ҳуд ҷевз зад*» [С.Айнӣ,240]. - "Qarabek came in person to the land by the river to collect his briar tax, and saw all the cows and sheep grazing there. He decided to impose pasturage dues as well, and summoned all the cowherds and shepherds before him" [S.Aini,231].

Придаточное дополнения используется не только для дополнения переходных глаголов, но и для совершенствования непереходных глаголов: «*Ҳудам мерафтам, аммо метарсам ки дар пеши муллоҳо ўро зада ҳам ҳудамро ва ҳам ўро беобрӯй қунам*» [С.Айнӣ,181].- "I'd go myself, but I'm afraid I might hit him in front of the mullahs and shame both of us" [S.Aini, 97]. «*Акнун ним ҷувол ангииши қазоқӣ монда буд, ки бурдани вай душвор менамуд*» [С.Айнӣ,201]. - "Now half a bushel of Kazakh coal was left, which seemed difficult to carry" [S.Aini,173]. «*Баъд аз ғикри бисёре акаам дарёфт, ки ангиишро ба ҳуми об андохта бурдан мумкин аст*» [С.Айнӣ,201-202]. - "After thinking about many things, my brother found that it is possible to put coal in water" [S.Aini, 192].

Присоединение придаточного предложения в сравниваемых языках к простым предложениям встречается довольно редко. Простые глаголы, для пояснения которых существуют придаточные дополнения, так же не столь многочисленны: «*Як дари даромад дошт, ки рӯшиной ҳам аз ҳамон ҷо медаромад*» [С.Айнӣ,203]. - "It had one entrance door from which light entered" [S.Aini,195]. «*Аҷаб нест, ки дузде ба он ҷо даромада сақфи дӯконро сӯроҳ қарда ҳамаи ҷизҳои маро рӯфта барад*» [С.Айнӣ, 204]. - "It's not surprising that a thief entered there and broke through the roof of the shop and took all my things" [S.Aini,182].

Большинство требующих пояснения глаголов главного предложения, которые требуют участия придаточных дополнения, являются составными или простыми глаголами. Составные глаголы преимущественно используются вместе со вспомогательными глаголами.

**Вывод.** В диссертации речь в основном ведётся о вопросах сопоставительного анализа придаточных дополнения в таджикском и английском языках, их структурных особенностях, сравнении придаточного дополнения в таджикском и английском языках, цели их использования в языке, их видах с грамматической, фонетической и стилистической точек зрения, и в целом о строении состава придаточных дополнения.

1. Исследование и анализ придаточного дополнения в двух сравниваемых языках имеют различные формы, охватывают множество неразрешённых проблем, которые автор данной научной работы постарался всесторонне и развернуто решить в виде отдельного диссертационного исследования. Особенno отдельное изучение семантики словосочетаний; более точное исследование средств определения их значения; отдельное определение места словосочетаний в различных жанрах и стилях двух языков; более полное исследование явлений перехода различных частей речи в словосочетания и их взаимоотношения; более глубокое изучение стилистических задач словосочетаний и их сходств всё ещё ожидают всестороннего изучения [A-1].

2. Как отмечалось ранее, придаточное дополнения в таджикском и английском языках входит в состав придаточных предложений обстоятельства. Придаточное дополнения, в свою очередь, с другими именными частями речи образуют предложения, в частности, употребляясь с существительными, прилагательными, числительными и местоимениями, они строят придаточные дополнения с существительными, придаточные дополнения с прилагательными, придаточные дополнения с числительными, придаточные дополнения с местоимениями [A-2].

3. Кроме того, придаточные дополнения употребляются вместе с причастиями и инфинитивом, и строят придаточные дополнения с причастием, а также придаточные дополнения с инфинитивом. Придаточное дополнения по сути применяются с союзами, и образуют другие виды придаточных предложений.

4. Если в таджикском языке большую группу предложений составляют придаточные обстоятельства, то в современном английском языке большая группа предложений состоит только из придаточных дополнения. Отсюда следует, что лексический состав современного литературного таджикского языка очень богат и разнообразен, и в этом плане преобладает над таким передовым языком мира с международным статусом как английский язык [A-3].

5. Необходимо отметить, что во второй главе диссертации в круг научного интереса вошёл анализ вопросов места и применения обычных конструкций придаточного дополнения в таджикском и английском языках, путей построения предложений и их видов в таджикском и английском языках, классификации и группирования предложений по способу и средствам синтаксической связи в английском языке, союзного придаточного дополнения в английском языке и его эквивалентов в таджикском языке, придаточного дополнения в таджикском и английском языках и примыкального средства связи и др. [A-4].

6. Наряду с изложенными выше вопросами следует отметить также, что в современном английском языке придаточные дополнения играют большую роль в структуре других видов предложений, построенных посредством союзов и соотнесённых слов. Кроме того, придаточное дополнение принимает активное участие в построении различных видов придаточных предложений, и этот вопрос конкретно разработан и изучен в работе [A-1].

7. Рассмотренные конструкции достаточно продуктивны в строительстве придаточных дополнения в таджикском и английском языках. Из анализа примеров с данными конструкциями выяснилось, что в их формировании, прежде всего, активно участвует глагол, благодаря участию которого такие предложения называются придаточными дополнения.

8. Придаточные дополнения роль выполняют важную роль в синтаксической системе таджикского и английского языков. Их всестороннее исследование создаёт основу для решения многих неразрешённых вопросов синтаксиса. Одна из особенностей придаточных дополнения состоит в том, что они могут трансформироваться в состав адъективных словосочетаний, которые формируются посредством предлогов и послелогов, изофата и связи примыкания [A-2].

9. Следует отметить, что в формировании придаточных дополнения часто используются исконные и номинативные предлоги, которые содействуют выражению различных синтаксических отношений. В этих словосочетаниях наблюдаются дополнительные отношения, а также различные обстоятельственные отношения: уподобления, места, времени, причины [A-4].

10. Уместно также отметить, что в этих словосочетаниях основной компонент преимущественно используется с простыми, производными и составными предлогами. Эти инфинитивные словосочетания совершают отношение других частей речи в построении придаточных дополнительных предложений.

11. Итак, прямые непосредственные и опосредованные дополнения с учетом того, что они выражены частями речи, отличаются друг от друга. Прямые непосредственные дополнения выражаются существительными, личными местоимениями и другими частями речи, и выражают приобретенное предметное понятие. Необходимо отметить, что прямые опосредованные дополнения выражены только родовыми существительными и вопросительным союзным местоимением «чӣ» [A-2].

12. В результате проведенного анализа установлено, что придаточное дополнения как в английском, так и в таджикском языках могут быть выражены различными частями речи, в частности существительным, местоимением, числительным, инфинитивом, причастием и др.

13. Нужно сказать что каждый член предложения играет важную и основную роль в его построении. То есть мы можем выразить с помощью дополнения то, к кому обращаемся, кому даём что-либо, от кого слышим что-либо, у кого берем что-либо, для кого совершаем что-либо и др.

14. Наряду с этим, изучением охвачены виды дополнения, в результате чего установлено, что если дополнения в таджикском языке будут разделены на две основные группы – *прямые* и *косвенные*, то в английском языке они группируются на три группы.

Прямое дополнение без предлогов выражает лицо, ради которого совершается действие. Кроме того, лексемы «гуфта» и «гӯён» также играют важную роль в построении придаточного дополнения [A-3].

15. В построении придаточного дополнения важную роль играют указательные местоимения, интонация или тональность, инфинитивные словосочетания, соотнесенные слова и предлоги, что исследовано на основе убедительных примеров из таджикского и английского текстов «Воспоминаний» Садириддина Айни.

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ**

1. Теоретические и практические основы исследования проявляются в том, что вопросы, связанные с установлением семантических особенностей придаточных дополнения в таджикском и английском языках могут заложить основу для проведения дальнейших более углубленных исследований.

2. В дальнейшем предусматривается публикация учебных пособий «Сравнительная типология таджикского и английского языков», «Прикладная грамматика таджикского и английского языков» и «Теория грамматики английского языка» на основе материалов настоящей диссертации.

3. При исследовании материалов диссертации задействованы ценные труды и научные исследования отечественных и зарубежных лингвистов по придаточным дополнениям таджикского и английского языков, что будет учтено при изучении данного вида придаточных как достоверного и внушающего доверие научного материала по обучению будущих специалистов.

4. В диссертации при изучении и классификации придаточных дополнений таджикского и английского языков на базе произведения «Воспоминания» С.Айни мы опирались на достоверные примеры, поскольку данный вопрос может способствовать изучению других видов придаточных предложений таджикского и английского языков.

5. Проведенное исследование осуществлено на основе достоверных источников по грамматике таджикского и английского языков, что будет способствовать дальнейшему исследованию придаточных дополнения в сравниваемых языках забо.

## **ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ ОТОБРАЖНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ АВТОРА:**

### **а) статьи, изданные в рецензируемых журналах:**

**[1-М]** Хакимов Ф.И. Сопоставительный анализ придаточного дополнения в таджикском и английском языках // Вестник ТГПУ им. С.Айни. - Душанбе: Типография ТГПУ им. С.Айни– № 5.(106) 2023 г. С. 67-74.

**[2-М]** Хакимов Ф.И., Джураев Х.А. Структурно-семантический анализ придаточного дополнения в английском и таджикском языках // Вестник ТГПУ им. С.Айни. - Душанбе: Типография ТГПУ им. С.Айни- № 6.(107) 2023 г. С. 83-91.

**[3-М]** Хакимов Ф.И. Роль грамматических средств в формировании придаточных дополнения в таджикском и английском языках // Вестник Таджикского национального университета, №3 2024 г. С.150-156.

**-М]** Хакимов Ф.И. Исследование придаточных предложений с точки зрения российских лингвистов // Информация Национальной Академии наук Таджикистана.Отделение обществоведческих наук. №2, 2024 г. С. 158-162.

### **б) статьи и материалы, изданные в других журналах и сборниках научно-практических конференций:**

**[5-М]** Хакимов Ф.И. Сопоставительный анализ грамматических средств связи придаточного дополнения с главным предложением в таджикском и английском языках. // Материалы

Республиканской научно-практической конференции на тему “Актуальные вопросы лингвистики и методика формирования компетенции студентов в процессе изучения иностранных языков”. – Душанбе: Типография ТГПУ им. С.Айни, 2023 г. С. 102-105.

[6-М] Ҳакимов Ф.И. Семантические оттенки придаточного дополнения в таджикском и английском языках // Актуальные вопросы изучения иностранных языков и проблемы современной лингвистики. – Душанбе: Типография ТГПУ им. С.Айни, 2023 г. С. 198-202.

[7-М] Ҳакимов Ф.И. Сопоставительный анализ придаточных предложений и их места в английском языке // Вопросы теории и практики перевода и лингвистики в вузах. - Душанбе: Типография ТГПУ им. С.Айни, 2023 г.С. 187-191.

[8-М] Ҳакимов Ф.И. Особенности выражения сложных предложений в английском языке и их эквивалентов в таджикском языке // Вопросы теории и практики перевода и лингвистики в вузах. – Душанбе: Типография ТГПУ им. С.Айни, 2023 г. С. 198-200.

[9-М] Ҳакимов Ф.И. Ҷумлаи пайрави пуркунанда дар забони тоҷикӣ // Маводи конференсияи илмӣ-амалии байналмилалӣ, дар замини Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва баҳшида ба 115 солагии аввалин омӯзгори тоҷик аз забони олмонӣ дар Тоҷикистон, яке аз чекистони тоҷик дар Олмон дар солҳои Ҷонги Бузурги Ватанӣ, дорандай ордени Спитамен дараҷаи аввал - Раҳим Бурҳонов (18 майи 2024), Душанбе: 2024, с. 140-142. (дар ҳаммуалифӣ).

[10-М] Ҳакимов Ф.И. Роҳҳои корбасти муносибатҳои ҳамзамонӣ дар ҷумлаи мураккаби тобеъ бо ҷумлаи пайрави пуркунанда дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ. // Масъалаҳои мубрами забоншиносӣ, тарҷумашиносӣ ва усулҳои таълими забонҳои хориҷӣ дар шароити муосир, Баҳшида ба амалигардонии «Барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030» ва эълон гардидан соли 2024 ҳамчун «Соли маърифати ҳуқуқӣ», - Душанбе: Матбааи ҶДОТ ба номи С. Айнӣ, 2024 с. 168-170.

#### **Опубликованные учебные пособия:**

1. Джураев Х.А., Махмадов Н., Ҳакимов Ф.И. Введение в языкознание. Типография ТГПУ им. С.Айни, 2023 г. -184 с.

## АННОТАСИЯ

Ба автореферати диссертатсияи Ҳакимзода Файзали Исматулло дар мавзуи «*Таҳлили муқоисавии ҷумлаи пайрави туркунанда дар забонҳои тоҷикӣ ва инглисӣ (дар асоси асари «Ҷӯдоштҳо»-и Садриддин Айнӣ)*» барои дарёфти дараҷаи илмии номзадӣ илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.20 – Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, типологӣ ва муқоисавӣ.

**Калидвожаҳо:** ҷумла, ҷумлаи сода, ҷумлаи содаи яктаркиба, ҷумлаи содаи дутаркиба, ҷумлаи содаи септаркиба, ҷумлаи мураккаб, ҷумлаи муайяншаҳс, ҷумлаи номуайяншаҳс, ҷумлаи хулас, ибора, қалима, қалимасозӣ, ҷумласозӣ, ҷумлаи инкорӣ, ҷумлаи саволӣ, ҷумлаи ҳабарӣ, ҷумлаи ҳикоягӣ, ҷумлаи ҳабарӣ, ҷумлаи мураккаби тобеъ, ҷумлаи мураккаби пайваст, ҷумлаи пайрави туркунанда.

Пас аз таҳқиқоти забоншинос Д. Тоҷиев дар забоншиносии тоҷик чанд пажуҳиши дигар аз ҷониби С. Атовуллоев ва Ф. Зикриёев ба табъ расиданд, ки онҳо идомаи равиши таҳқиқоти ҷумлаҳои мураккаби тобеъ дар забоншиносии он даврон ба шумор мераванд.

Гузашта аз ин, таҳқиқотҳои анҷомёфта доир ба ҷумлаҳои мураккаби тобеъ забони тоҷикӣ масъалаҳои омухтанашууда биссёранд. Қайд кардан ба маврид аст, ки муаллиф ҳангоми таҳқиқоти рисолаи худ бар пояи асарҳои забоншиносони ватаниву ҳориҷӣ такъя менамояд. Як қатор забоншиносони шинохтаи тоҷик перомуни ҷумаҳои мураккаби тобеъ ва пайваст таҳқиқотҳои зиёдеро анҷом доданд, ба монандӣ Л.Бузургзода, Ф.Зикриёев, Д.Тоҷиев, М.Қосимова, Р.Асозода, П.Ҷамшедов, К. Усмонов, С.Ҷоматов, Ҳ.Насрулло. Б. Ниёзмуҳаммадов, Ш. Рустамов, С.Атобуллоев, Ҳ.Хусейнов. Аз забоншиносони ҳориҷ бошанд, амсоли Арнольд И.В., Аракин В.Д., Виноградов В.В., Смирнитский А.О., Реформатский А., Каушанская В.Л., Качалова, Пешковский А.М., Greenblatt Stephen, Garner Bryan A., Paul Adams Michael, Algeo John, Adams Valerie, Biber Douglas, Jespersen Otto ва дигарон ҳамчун асоси назариявӣ ва манбаи методологӣ истифода шудаанд.

Ҳамин тавр, дар забоншиносии ватанӣ ва ҳориҷӣ як қатор корҳое вучуд доранд, ки ба омӯзиш ва таҳқиқи ин ё он ҷанбаи ҷумлаи пайрави туркунанда бахшида шудаанд. Аз ин хотир, ба риштаи таҳқиқ қашидани масъалаи мазкур, яъне таҳлили муқоисавии ҷумлаи пайрави туркунанда дар забонҳои тоҷикӣ ва инглисӣ айни мудаост.

## АННОТАЦИЯ

На автореферат диссертации Хакимзода Файзали Исматулло на тему «Сопоставительный анализ придаточного дополнения в таджикском и английском языках (на основе произведения «Воспоминания Садриддина Айни)», представленной на соискание научной степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.20 – Сопоставительно-историческое, типологическое и сравнительное языкознание.

**Ключевые слова:** предложение, простое предложение, простое односоставное предложение, простое двусоставное предложение, простое многосоставное предложение, сложное предложение, определенно-личное предложение, неопределенно-личное предложение, нераспространённое предложение, словосочетание, слово, словообразование, построение предложения, отрицательные предложения, вопросительные предложения, сказуемое (предикативное) предложение, повествовательное предложение, сложноподчинённое и сложносочинённое предложения, придаточное дополнения.

После лингвистического исследования Д. Тоджиева в таджикской лингвистике опубликованы исследования С. Атовуллоева и Ф. Зикриёва, которые являются логическим продолжением в направлении исследования сложноподчинённых предложений в отечественной лингвистике.

Более того, в завершенных исследованиях по сложноподчинённым предложениям таджикского языка осталось много неизученных вопросов. Автор исследования при написании данной диссертации опирался на произведения отечественных и иностранных лингвистов. Плеядой известных таджикских лингвистов, среди которых следует отметить Л.Бузургзода, Ф.Зикриёва, Д.Тоджиева, М.Касимову, Р.Асозода, П.Джамшедова, К. Усмонова, С.Джоматова, Х.Насрулло, Б. Ниёзмухаммадова, Ш. Рустамова, С.Атобуллоева, Х.Хусейнова, осуществлены многочисленные исследования о сложноподчинённых и сложносочиненных предложениях. Среди зарубежных лингвистов в данной области синтаксиса весомый вклад внесли Арнольд И.В., Аракин В.Д., Виноградов В.В., Смирницкий А.О., Реформатский А., Каушанская В.Л., Пешковский А.М., Greenblatt Stephen, Garner Bryan A., Paul Adams Michael, Algeo John, Adams Valerie, Biber Douglas, Jespersen Otto и другие, чьи научные труды использованы в качестве теоретической основы и методологического источника.

Таким образом, в отечественной иностранной лингвистике существует ряд работ, посвящённых изучению и исследованию того или иного аспекта придаточных дополнения. Поэтому исследование данного этого вопроса, то есть проведение сопоставительного анализа придаточных дополнения в таджикском и английском языках является своевременным и нужным делом.

## ANNOTATION

for the abstract of the dissertation of Hakimzoda Faizali Ismatullo on the theme of: "Comparative analysis of clause sentence in the Tajik and English languages (based on the "The sands of Oxus" of Sadriddin Aini)", presented for the scientific degree of candidate of philological sciences in specialty of 10.02.20 – Comparative and historical, typological and contrastive linguistics.

**Keywords:** *sentence, simple sentence, one simple sentence, two simple sentence, simple multi-part sentence, complex sentence, definite-personal sentence, indefinite-personal sentence, unextended sentence, phrase, word, word formation, sentence construction, negative sentences, interrogative sentences, predicate (predicative) sentence, declarative sentence, complex and complex sentences, subordinate complements.*

After the linguistic research of D. Tojiev in Tajik linguistics, the studies of S. Atovulloev and F. Zikriyoev were published; this is a logical continuation in the direction of the study of complex sentences in Russian linguistics.

Moreover, in the completed studies on complex sentences of the Tajik language, many unexplored questions remain. The author of the study, when writing this dissertation, relied on the works of domestic and foreign linguists. A galaxy of famous Tajik linguists, among whom should be noted L. Buzurgzoda, F. Zikriyoev, D. Tajiev, M. Kasimov, R. Asozoda, P. Jamshedov, K. Usmonov, S. Jomatov, H. Nasrullo, B. Niyozmuhammadov, Sh Rustamova, S. Atobulloev, Kh. Khuseinova, carried out numerous studies on complex and complex sentences. Among foreign linguists in this area of syntax, significant contributions were made by Arnold I.V., Arakin V.D., Vinogradov V.V., Smirnitsky A.O., Reformatsky A., Kaushanskaya V.L., Peshkovsky A.M., Greenblatt Stephen, Garner Bryan A., Paul Adams Michael, Algeo John, Adams Valerie, Biber Douglas, Jespersen Otto and others, whose scientific works are used as a theoretical basis and methodological source.

Thus, in domestic foreign linguistics there are a number of works devoted to the study and research of one or another aspect of subordinate clauses. Therefore, researching this issue, that is, conducting a comparative analysis of clause sentence in the Tajik and English languages is timely and necessary.